



БАХРОМ  
ФИРУЗ

РУХСОРА

# **БАҲРОМ ФИРӮЗ**

## **P Y X C O P A**

**ББК 84 тоҷик 7-8**

**Φ – 76**

**БАҲРОМ ФИРӮЗ «Рӯҳкора», Душанбе, нашриёти «Олами китоб», 170  
саҳ., соли 2008.**

**Китобро «Маҳфили илми тоҷикшиносӣ»-и ТҶХ «Олами китоб»**

**ба нашр таёр намудааст.**

*Шоир ва нависандা, публисисти шинохта, барандаи ҷоизаи адабии ба номи  
Садриддин Айнӣ, корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон    Бахром Фирӯз (1939  
- 1994) аз ҳуд осори гаронбаҳое боқӣ гузоштаанд. Қиссаи «Рӯҳкора» борҳо чоп  
шудааст, аммо дӯстдорони қаломи бадеъ ҳанӯз ҳам ташнаи хондани ин асари  
нависандаи дӯстдоштаашон ҳастанд.*

## ЗАРРАХОИ ОДАМИЯТ

Ҳоло адабиёти мо масъалаи одамиятро, масъалаи инро, ки инсон чӣ гуна бошад ва муомилаи байни мардум бояд ба чӣ принсипҳое асос ёбад, ҳамаҷониба муҳокима карда истодааст.

Баҳром Фирӯз яке аз ҳамон нависандагонест, ки дар сари ин масъала бисёр фикр меқунанд. Асарҳои Баҳром Фирӯз пур аз фикру мулоҳизаҳост ва моро, хонандагонро низ водор месозад, ки баробари ӯ фикр кунем, масъалаҳои муҳимро аз қабили ин ки одам кист ва одамгарӣ чист, ҳаматарафа ба мулоҳиза гирен.

Лекин Баҳром Фирӯз мулоҳизаҳои худро батафсил баён намекунад. Дар асарҳои ӯ андешаву мулоҳизаҳои дуру дароз ба назар намерасанд. Вай мақсади худро бо қувваи тасвир ба даст меорад: дидаву шунидаҳояшро як-як нишон медиҳад ва мо аз ин тасвирҳои ӯ ба фикр меравем, хулосаҳо мебарорем.

Ҳар як асари бадеӣ, хусусан асарҳоеро аз қабили ҳикояҳои Баҳром Фирӯз хеле бодиққат хондан лозим аст. Назари ӯ дар мушоҳидакорӣ баъзан нозук меравад ва хислатҳои инсонии қаҳрамон ё ноодамии ӯро нозук ба мушоҳида гирифта, ба назари мо намоён мекунад.

Инак, ҳикояи «Омаду рафт» (1979). Дар ин ҳикоя, чунонки ҳоло дар бисёр асарҳои нависандагон мебинем, қаҳрамон дар дами марг нишон дода шудааст. Усто Равшан дар бистари марг баъзе лаҳзаҳои зиндагии худро аз назар мегузаронад, феълу атвори баъзе касонро фикр меқунад. Аз ин мулоҳизаҳо мебинем, ки тамоми зиндагии ӯ бо меҳнати ҳалол, бо некукорӣ гузаштааст. Лекин барои фаҳмидани ин, ки усто Равшан чӣ касест, чанд гуфтаи вай, хусусан охирин сухани ӯ муҳим аст. Охирин сухани ӯ ин буд, ки канда-канда гуфт: «Хоб дидам... асп маро гирифта... андохт... аз қисмат ҷои гурез нест... Афсӯс, ҳаво носоз омад...» Чунонкӣ мебинем, қаҳрамони нависанда дар дами воласин афсӯс меҳӯрад, ки «ҳаво носоз омад». Вай аз поён ёфтани умри худ афсӯс намехӯрад, аз ин ки умраш бо меҳнат гузашт ва чунонкӣ занаш гуфт, ҳанӯз аз фарзандон роҳат надидааст - аз ин дар ҳасрат нест, балки дар ташвиш аст, ки «ҳаво носоз омад» ва мардум барои гӯронидани ӯ азоб ҳоҳанд кашид. Усто Равшан дар дами марг ҳам ғами дигаронро меҳӯрад.

Чунин аст услуби Баҳром Фирӯз. Вай ба ҷузъиёти хурд, ба падидаҳои ноаёни фикру ҳисси қаҳрамон ҷашми диққат медузад, гоҳ нозуктарин нишонаҳои феълу атвори инсонро аз назар мегузаронад, аз ҳар қадоми онҳо як маънӣ мекашад. Мо ҳам аз асарҳои ӯ беҳтар фаҳмидани маънои рафттору гуфтори одамонро ёд мегирем. Ба рӯйдодҳои оддӣ, ба ҷузъиёти хурд, ба падидаҳои ноаёни феълу атвори инсон бодиққат нигоҳ кардани нависанда боис мегардад ки мо, хонандагон низ ба муҳит, ба мардумони атрофи худ бодиққат нигоҳ мекардагӣ мешавем, дар фаҳмидани маънои зиндагӣ ва одамию ноодами ҷашми мо бинотар, ақли мо гиротар мешавад.

Баҳром Фирӯз аввалҳо шеър мегуфт ва фақат аз оғози солҳои ҳафтод ба наср гузашт. Ман ўро ба сифати насрнавис аз ҳикояи «Бобо», ки соли 1970 навишта ва соли 1972 чоп шуда буд, мешиносам. Ин ҳикоя зуд дикқати ҳонандагон ва нависандагону мунаққидонро ба худ кашид. Мушоҳидакорӣ ва нозукбинии ўаз ҳамин ҳикоя маълум буд.

Нависанда дар ин чо як қӯдак ва бобои пиронсоли ўро тасвир кардааст, ки ҳарду ба деҳа равонанд. Сӯҳбати бобову набера дар роҳ, манзараҳои қӯҳсор ва ғайра, ки дар ин ҳикоя тасвир шудааст, аксаран гӯё чизи оддист: гуфтугузори одатӣ ва манзараҳои муқаррарӣ мебошад. Лекин дар ҳақиқат як порча аз зиндагии бисёр ачиби мардуми мо дар ин ҳикоят тасвир шудааст. Қӯдак дар ҳар қадам чизе аз аҷоиботи зиндагии одамон ва ҳайвонот мебинад ё мешунавад. Гоҳ медиҳ, ки «қуллаҳо чун сутун ба китфи ҳуд осмонро бардошта истодаанд» ва «дилашро ваҳм зер мекард», гоҳ аз бобо ҳикоятҳои ачибе дар бораи турғон мешунавид. Қӯдак бо ҳайрату тааҷҷуб барои ҳуд аҷоиботи табиатро қашф мекунад ва мо ба қунҷковӣ, ҳайрату тааҷҷуб ва ҳиссиёти баланди ин қӯдаки хурдсол мафтун мешавем. Нависанда просесси мураккабе - просесси аз тарафи як қӯдаки зирақу ҳассос кам-кам қашф шудани асрори зиндагиро ба тадқиқ гирифтааст ва **бо** ҷузъиёти ачиби психологиаш ба мо нишон додааст. Образи бобо ин пиракии пурдидаву пурдон ва коркуфта низ ҳар лаҳза дар пеши ҷашми мо намоён мегардад.

Баҳром Фирӯзро нависандай майшатнигор ва услуби ўро услуби майшатнигории иҷтимоӣ гӯем, шояд саҳв нашавад. Дикқати ў ба зисту майшати мардум равона гардидааст ва гоҳ онро бо майдатарин падидаҳояш мебинад, бо дақиқназарӣ ба мулоҳиза мегирад. Аз ҳондани ҳикояҳои ў ҷашми мо ҳам ба хурдабинӣ одат мекунад, фикри мо ҳам дар сари моҳияти он ҷузъиёти ноҷизи майшат ба ҷавлон меояд ва дар роҳи дарки маънои ҳодисаҳои зиндагӣ фаъол мешавад. Майдатасвирий дар аксари ҳикояҳои маҷмӯаи «Ҳақиқати талҳ» (1981) шакли асосии ифода шудани нозукбинии ҳассосонаи Баҳром Фирӯз буда, барои инкишофи қобилияти мушикофии ҳонанда, барои такон додани фаъолиятмандии иҷтимоии вай иқтидор дорад.

Тасвирҳои Баҳром Фирӯз дар ҳикоя аксаран вусъат надоранд. Вай бештар воқеаҳои хурдери мегирад, ки аз талотум маҳрум буда, як гӯшай зиндагиро андак равшан мекунанду бас. Вале ин гап чунин маънӣ надорад, ки ҳикояҳои ў каммазмун мебошанд. Қалами ў ҳоло чунин иқтидор пайдо карда истодааст, ки аз резапораҳои зиндагӣ маънои муҳимме бароварда, пеш аз ҳама, одамиятро устувор мекунад. Ҳам пирамарди нотавони ҳикояи «Бобо» ва Усто Равшане, ки дар бистари марг аст, ҳам Комил-полвони ҳикояи «Гуштигирӣ» (1974), ки номардию нотандехии шогирдаш Сангин-полвонро боиси сарҳамии ҳуд донист, ҳам сарнавишти Сабои ҳикояи «Оғоз» (1979), ки бо вучуди номуродиҳо ҳиссиёти олии инсониро аз даст надодааст ва дигарҳо аз ҳуд сифатҳои баланди инсонӣ зоҳир намуда, моро водор месозанд, ки дар сари баъзе масъалаҳои зиндагӣ, дар ҳусуси одаму одамият ба андеша равем. Қаҳрамони хурдсоли ҳикояи «Ҳақиқати талҳ» (1976) сагчай дӯстдори ҳудро ба ҷӯпоне фурӯҳт, то ки саги калони ҷӯпонӣ шавад,

аммо чун падар ўро саҳт коҳиши кард, ки фақат «нокас дӯсташро мефурӯшад», ин ҳасрат як умр дар дилаш монд ва ин сухан дар гӯши хонанда ҳам садо саҳт менишинад.

Ҳамин тариқ, нависанда одамияти баланди қаҳрамонон, адлу инсоғ ва вичдони поки онҳоро на бо тасвирҳои пурвусъат ва лавҳаҳои бузург, балки гӯё чузъиёти алоҳидаи зисту маишатро реза-реза гирд оварда, як манзараи муқаммалро пеши чашм чилва медиҳад. Ҳар қадар ки нависанда воқеаҳои зиндагиро нозуктар ба мушоҳида гирифта, моро бештар ба андеша мебарад, ба ҳамон дараҷа хислатҳои неки инсониро устувор менамояд.

Оре, одамият зарра-зарра гирд меояд. Ҳар инсони асил бо ягон хислати мардумии худ, ҳатто бо хислатҳои хурду ноаён сифатҳои одамии дигаронро заррае зиёд мекунад. Ҳар қадоми мо бояд қобилияте дошта бошем, ки ин зарраҳои инсониятро дида тавонем, ҳарисона аз худ намоем, аз онҳо дар зиндагӣ дастури амал ҷӯем. Нависандагон бо нигоҳи заррабини худ ин қобилияти моро равнақ медиҳанд. Нигоҳи нависандагон ҳар чи нозубинтар бошад, биноии мо ҳам тезтар ҳоҳад буд.

Дар айни замон дар тасвири бузурги ҳалқ як равияи дигаре ривоҷ ёфта истодааст. Ин ҳам бошад, ба сифатҳои хурду ноаёни симои шахс бодиқкат чашм дӯхтан ва ба ин восита нишон додани бузургии ҳалқ аст. Ба назари мо, Баҳром Фирӯз ҳамин равияро пеш гирифтааст. Ин ҳам барои худшиносии маънавию ахлоқии шахс ва ҳалқ дорои аҳамияти бузургест. Дар ин сурат шахс вазифаи инсонии худро боз ҳам нозуктар дарк месозад, зеро рӯҳи поки инсонӣ, ҳулқи неки мардумӣ, дили софи беолоиш ва монанди инҳо зарра-зарра дар назари ў намоён шуда, бо падидаҳои хурде аҳамияти калони худро намудор месозанд.

Дар баъзе ҳикояҳои Баҳром Фирӯз инсон дар оғӯши табиат нишон дода шудааст, инсон ва ҳайвоноти гуногуни дастию ёбой як чо амал кардаанд («Бобо», «Бузғола ва писарак», «Омаду рафт» ва ғайра). Чунин ҳикояҳо монанди бисёр ҳикояҳои дигари ў, асосан, барои қӯдакон ва ҷавонон навишта шудаанд, вале муаллиф дар ин асарҳояш хонандаи калонсолро низ дар назар дорад. Ҳар қадоми ин ҳикояҳо як ҳикмати ҳаётро ифода менамоянд ва ин ҳикмат чунон ифода шудааст, ки барои хурду калон баробар аҳамият пайдо кардааст.

Пайванди ногусастани инсон ва табиат, бо ҷашми ҳайрат ва мафтунӣ ба сирру асрори табиат, аҷоибот ва ҳусни беолоиши он нигаристани инсон, ҳусусан хурдсолон дар ин ҳикояҳо на бо қалимаҳои зебо ва суханории зоҳирӣ, балки бо сухани оддӣ, бо қувваи тасвири конкрет нишон дода шудааст. Баҳром Фирӯз аз ранги романтикӣ худдорӣ мекунад. Шавқи пурзӯри инсон, ки аз мушоҳидаи манзараҳои табиат ва ё рафтори ҳайвоноти гуногун бедор шудааст, дилбастагӣ ва меҳри самимии одам нисбат ба боғу роф, қӯҳу дара, ҷашмасорону обшорон ё ки нисбат ба ҷонварони дӯстрӯи содик ва монанди инҳо дар асарҳои Баҳром Фирӯз бо падидаҳои конкретиашон намудор мегарданд.

Ҷашми хонанда, ҳусусан, хонандаи ҷавонро ба зебоиҳои зиндагӣ, ба ҳусни табиат ва дунё кушодан, дикқати хонандаро ба дидани начобати дили инсон ва ҳулқи неки ў равона кардан, ба ин восита барои устувор шудани

пояҳои инсоният дар ҷамъият қӯшидан як шакли ифодаи гуманизм дар асарҳои Баҳром Фирӯз аст. Ин гуманизми олӣ масъулиятшиносии шаҳсрӯ низ дар бар дорад. Нависанда на фақат меҳри зиндагӣ ва инсонро дар дили шаҳс мустаҳкам мекунад, балки зимнан чунин фикреро ҳам талқин менамояд, ки шаҳс дар назди чунин инсони олицаноб, дар назди зиндагӣ ва сарзамин ҷавобгар буда, хулқашро ба онҳо мувоғиқ гардонад, барои муҳофизати онҳо тайёр бошад, нагузорад, ки ба ин ҳама ҳусну зебоӣ ва назокату начобат осебе расад. Баҳром Фирӯз ба таври хосе ҳисси масъулияти шаҳсрӯ дар назди ҷамъият қувват медиҳад.

Фояи масъулиятшиносӣ аксаран аз маънои таҳтуллафзии матн ҳосил шуда, гоҳ дар мулоҳизарониҳо андаке бевосита ифода меёбад. Чунончӣ, Комил-полвон (ҳикояи «Гӯштигирӣ») рафтори норавои шогирдаш Сангинро дида буд, ки аз дилаш чунин фикр гузашт: «Усули гуштиро ёд додан кам аст, одамию одамгарӣ, ҷавонмардию тандехиро ҳам ёд додан даркор...»

Дар айбҳову ғуноҳҳои каси дигаре ҳудро низ айбдор донистан аз ин бобат вичдонан азоб қашидан, дар роҳи тақвияи одамият ва пешгирии ноодамӣ ҷидду ҷаҳд кардан, ки дар зиндагии баъзе қаҳрамонони Баҳром Фирӯз мебинем, падидаҳои ғуногуни масъулиятшиносии шаҳс дар назди ҷамъият аст.

Ҳислатҳои бади инсон ҳам дар ҳикояҳои Баҳром Фирӯз бо диққаткорию резабинӣ нишон дода шудаанд. Вай ба ҳар яке аз падидаҳои ноодамию ноинсофӣ, беақлию бетамизӣ, ки муносиби шаъни инсон нест, низ бодиққат нигариста, сабабҳои онро мечӯяд ва мардумро аз сабуксарию беандешагӣ бар ҳазар медорад. Ҳикояҳои «Чинор-кампир» (1977), «Товуси масти» (1977), «Камгап» (1979) ва ғайра аз ҳамин ҷумлаанд.

Агарчи дар ҳикояҳои Баҳром Фирӯз тасвири конкрет мӯъҷаз ва оромона мавқеи асосӣ дошта, мулоҳизарониҳои домандору пурҳиссииёти муаллиф ё персонажҳо ба назар намерасад, дар баъзе мавридҳо, ҳусусан, он гоҳ ки аз ҳулқи нораво ва гумроҳии инсон сухан меравад, фикру ҳисси таҳқиқгар ногоҳ ба ҷӯш омада, овози ӯ баланд шунида мешавад. Аз ҷумла дар ҳикояи «Муалими саҳтгир» (1981) аз сабаби раҳмдилии модар ва саҳтгириҳои ӯ аз қӯдакӣ кам-кам аз роҳи дуруст баромадани ҷавоне тасвир ёфта, яке аз персонажҳо сабаби ин ҳодисаро чунин эзоҳ додааст, ки «агар ҳуди кас одам шудан наҳоҳад, ҳеч кас ӯро одам карда наметавонад». Ҳикояпардоз ба ҳаққонияти ин сухан шубҳа надорад. Бо вуҷуди ин, аз забони ӯ чунин андешаҳо ҳам омадааст; «ҳар ду дақиқае ҷанд ҳомуш мондем. Ман ботинан ин гуфтугӯро давом медодам: Ба фикри ман, дар ин бадбаҳтӣ танҳо ҳуди Шодӣ ғунаҳкор не, – мегуфтам ҳуд ба ҳуд. – Фақат як ҳуди модара什 ғунаҳкор не, ҳамаи аҳли деҳа ғунаҳкорем. Бале, ҳурду калон – ҳама. Дар пеши назарамон дузду авбош, коҳилу кӯрнамак ба воя расид, ҳеч кас ба таври қатъӣ ба вай монеъ нашуд».

Ин ҷо, чунонки дар эҷодиёти бисёр нависандагон мебинем, ба як ҷиҳати дигари проблемаи «шаҳс ва ҷамъият» даҳл шудааст: нависанда андаке ба масъалаи масъулияти ҷамъият дар назди шаҳс наздик омадааст.

Чунонки шаҳс дар назди ҷамъият ҷавобгар аст, ҷамъият ҳам барои ҳар як фард ва сарнавишти ӯ масъулият дорад. Ҷигунагии ташаккули шаҳсияти

инсон, чи хусусиятҳо пайдо кардани роҳи ҳаётии одам на фақат ба худи ў, балки ба муҳити иҷтимоӣ ҳам вобаста аст ва агар инсон ба роҳи бад дарояд, як қисми гуноҳ ба гардани ҷамъият ҳам мефарояд, ҳатто гоҳ мумкин аст, ки гуноҳ тамоман ба гардани ҷамъият бошад. Ин проблемаи бузурги мураккаб паҳлӯҳои бисёре дошта, Баҳром Фирӯз дар ҳикояи «Муаллими саҳтигир» фақат як ҷиҳати онро аз назар гузаронидааст, ки муносибати мардуми атроф ба неку бади зиндагӣ мебошад. Мардум ба рӯйдодҳои атрофи худ бояд муносибати фаъолона дошта бошанд. Муносибати бетарафона ва ғайрифаъолона, бепарвой, бедаҳолатӣ, оромонаю хунсардона нигоҳ кардани баъзеҳо ба рӯйдодҳои нохуш, ба ғами дигарон, ба нокасӣ ё қаҷрафтории атрофиён боиси вусъат ёфтани бадиҳо мешавад. Як кас аз роҳи рост барояд, ҷанд кас гунаҳкор аст. Нависанда ҳамин ҳақиқатро хотиррасон намудааст.

Духтури ҷавон Даврон - қаҳрамони асосии повести Баҳром Фирӯз «Тору пуд» (1983) ба ҳиллаву найранги бадкирдорон гирифтор шуда ва рафтори онҳоро хеле аз назар гузаронида охир ҷанд ҳулосаи муҳим баровард, ки яке аз онҳо ин аст: «Ба ҳамаи ин пасту баландиҳо ҳудамон гунаҳкор... Нуқсонро, ҷиноятро мебинему «ба ман чӣ?» гуфта ҷашм пӯшида мегузарем».

Ин ҷо қаҳрамон «ҳудамон» гуфта ҳудро ва қасонеро, ки монанди ў ҳалолкору ростқавл мебошанд, дар назар дорад. Яъне ҳам шахси алоҳида ва ҳам мардуми бисёреро баробар ба назар гирифтааст. Маълум нест, ки сухан аз масъулиятшиносии шаҳсони алоҳида меравад ё тамоми ҷамъият. Ин номуайяни ҷунин маънидорад, ки нависанда барои ҳодисаҳои манфие, ки дар зиндагии мо ҳастанд, барои бемамоният амал кардани «мардуми ба ҳарому ҳалол бефарқ» ҳам шаҳсҳои алоҳида ва ҳам тамоми ҷамъиятро баробар ҷавобгар медонад. Ҷавобгарии шаҳрвандии шаҳс ва вазифашиносии гуманистии ҷамъият саҳт ба ҳам марбутанд. На фақат шаҳс дар назди ҷамъият ва ҷамъият нисбат ба шаҳс ҷавобгар аст, балки ҳам шахси ҷудогона, ҳам колективҳои ҳурду қалон ва ҳам тамоми ҷамъият вазифадоранд, ки ба муқобили бадиҳои иҷтимоӣ муттаҳид бошанд, аз як гиребон сар бароранд. Модом ки зишиҳои иҷтимоӣ қувват гирифтаанд, бояд ҳамаи қувваҳои зидди онҳо ба дараҷаи баробар фаъолияти қатъии якҷоя дошта бошанд.

Ҷунин ҷамъбастҳои вусъатноки бадеӣ дар ҳикояҳои Баҳром Фирӯз каманд. Вай дар ҳикояҳо ҳислатҳои қаҳрамон ва симои инсонии ўро бо нишонаҳои ҳурд ва падидаҳои мушаҳас нишон дода, аз ҷамъбастҳои вусъатнок ҳуддорӣ мекунад. Инро норасоии биниши бадеии ў донистан лозим нест. Он ҳама майдатасвириҳои конкрети ў барои васеътар шудани дунёфаҳмию зиндагонии мо хизмат карда, бо таъсири эмотсионалии худ моро водор месозад, ки худ ҳулосаҳои муҳим барорем.

Фақат баъзан худи нависанда аз тасвирҳои на ҷандон қалон, аз ҳодисаҳои маҳдуд, ки зоҳирان ночиз менамоянд, баъзе ҳулосаҳои муҳими умумӣ мебарорад. Дар як маврид ҷунин ҳулосаи ў хеле вусъат ёфта, ба ҳодисаҳои умумии ҷаҳон даҳл намудааст. Дар охири ҳикояи «Кабкчанг» (1976) таассуроти таҳиягар ҷунин баён шудааст:

«Агар аз кабкчанг аввал дилтанг будам, аз ин ҷанги нобаробар нафратам ва ғазабам ҷӯшид. Умуман, ду ҷонвари бегуноҳро ба ин тарик

чанг андохта, паркани ѿ чашмкани онҳоро тамошо кардан ва гарав бастан беражмӣ, беақлӣ аст. Аз дилам гузашт, ки башариятро ҳамана, ҳамин хелҳо ба чанги бародаркушӣ меандохтагистанд».

Ин тарз аз тасвири як воқеаи хурди муқаррарӣ ба ҳодисаҳои калони ҷаҳонӣ гузаштани нависанда ғайричашмдошт аст. Вале шояд маҳз ҳамин гардиши ғайричашмдошт бо таъсири пурзӯри эмотсионалӣ моҳияти даҳшатангези чангҳоеро, ки сангдилони одамбезор ва дунёҳӯр сар мекунанд, равшан менамояд.

Ҷамъbastҳои калонтари бадеӣ дар повести Бахром Фирӯз «Ту танҳо не», хусусан дар «Тору пуд» бештаранд.

Повести «Ту танҳо не» бо баррасии проблемаҳои муҳими ахлоқу одоб ва ташаккули шаҳсияти қаҳрамони ҷавон ҷолиб аст. Дар повести «Тору пуд» бошад, масъалаи одамият ва муҳофизати он аз тааррузи ноодамон хеле тезу тунд мавриди тадқики бадеӣ қарор ёфтааст. Нависандае, ки то ҳол ҳатталимкон аз ошкор шудани ҳиссиёти субъективӣ ҳуддорӣ мекард, дар повести «Тору пуд» ғоҳ ӯро онҷунон ҳаяҷон фаро гирифтааст, ки суханаш ба фарӯд монанд аст. Инак, порае аз монологи ботинии қаҳрамони асар, ки садои муаллифро ҳам аз он мешунавем:

«Духтур бисёр шуду беморӣ ҳам афзуд мегӯянд, гӯё сабабори беморӣ дуҳтурҳо бошанд. Ана, ин хел маразҳо бисёранд, инҳо одамонро касал мекунанд. Стресси рӯҳу эҳсос... Ғалатӣ, ҷаро барои дурӯягӣ, турачигӣ ҳеч қасро ҷазо намедиҳанд?... Аслан ин мараз ҳам торафт меафзояд. Яъне марази ҳамагир аст. Кай пеши роҳашро мегирим, ҳой мардум?! Ин ҳам грипп барин, дарди зарпарвин барин, балки аз ин маразҳо бадтар аст...»

Нависанда дар повести «Тору пуд» ноодамии ҳаромхӯрону пулмастони бетамиз ва ҳомиёни маснаднишини онҳоро бо ҳашми тамом тасвир кардааст. Баъзан сухани ӯтири заҳролудест, ки бехато ба ҳадаф, ба ҷигаргоҳи кӯрдилони ваҳҳисимо мерасад. Сӯзи дили нависанда бисёр баланд буда, вичдони граждании ҳонандаро ба ҷӯш меорад, ҳиссиёти масъулиятшиносии гражданий ва фаъолиятгарии иҷтимоии ӯро саҳт такон медиҳад. Бар хилоғи аксари ҳикояҳои Бахром Фирӯз дар ин повест оҳанги публисистикӣ қувват гирифта, боиси ин шуд, ки мавқеи ҷамъиятии фаъолонаи ӯ буррову гӯё ифода гардид. Сухани бадеии Бахром Фирӯз дар «Тору пуд» сухани асили гуманистӣ мебошад ва бо ҷидду ҷаҳди бештаре пояҳои одамиятро устувор ва ноодамиро маҳкум менамояд.

Масъалаи масъулиятшиносии шаҳс ва ҷамъият дар «Тору пуд» андак ранги дигар гирифт ва такмил ёфт. Нависанда акнун барои ҳар ҳодисаи баде, ки дар атрофи мо рӯй медиҳад, барои падидаҳои ҳаромкорӣ, бетамизӣ, ҳудсарӣ, бемаънавиятӣ на факат ҳуди онҳоеро, ки ин хислатҳо аз онҳо сар задааст, на танҳо ҳар шаҳси ҷудогона ё як гурӯҳ мардумеро, ки расвоиҳоро дид, ҷашм пӯшидаанд, гунаҳкор медонад, балки масъалаи ҷавобгарии маҳсуси масъулони расмиро пеш гузоштааст. Кормандони масъули идораҳо, намояндагони ҳокимияти иҷроқор вазифадоранд, ки барои пешгирии ноинсоғиҳо, барои аз роҳи ҳато нигоҳ доштани шаҳсони алоҳида мубориза баранд ва дар ин роҳ ҳама ҳуқуқу имкониятҳои ҳудро пурра истифода баранд. Саргузашти қаҳрамони повест бо қувваи азиме нишон дод, ки

вазифаи худро фаромӯш кардани кормандони масъул, ба роҳи беинсофӣ даромадани онҳо ба сари мардумони поквичдон чи даҳшатҳое метавонад орад.

Фикри бадеии нависанда дар повести «Тору пуд» бо ин байти Фирдавсӣ ҳулоса шудааст:

Нигар то чӣ корӣ, ҳамон бидравӣ,  
Сухан ҳар чи гӯй, ҳамон бишнавӣ.

Ин гӯё ҳулосаи бадеии ҳамаи воқеаҳои повест ва тамоми саргузашти қаҳрамонон, ҳулосаи таҳқиқи гуногунчиҳати масъалаи масъулиятшиносии шахс ва ҷамъият мебошад, ҳулосаи амиқест, ки моҳияти масъаларо ба хубӣ равшан мекунад. Нависанда бо мантиқи ҳамаи воқеаҳо ва сарнавишти қаҳрамонон, аз забони шоири бузурги моҳиятбин моро огоҳ месозад, ки ҷавобгарию вазифашиносиро бояд як лаҳза фаромӯш нақунем. Инсон барои ҳар қадам ва ҳар суханаш дар назди дигарон ҷавобгар аст ва ягон кору ягон гуфтори ў беоқибат намемонад. Аз ҳамаи ин рафтору гуфтори шахсони алоҳида симои умумии ҷамъият ҳосил мегардад ва ин ҷамъият ҳам дар пеши ҳар як узви худ, дар пеши мардумони имрӯз ва фардо, дар назди таъриҳ масъулият дорад. Шахс аз ҷамъият ҷудо нест ва ҷамъият аз шахсони ҷудогона. Муносибати шахс ва ҷамъият, масъулияти шахс ва ҷамъият дар назди якдигар робитаи диалектикаи дорад ва ҳар чӣ неку баде, ки дар ин миён ҳаст, инчунин оқибатҳои он ба дараҷаи баробар чӣ сарнавишти шахс ва чӣ вазъи ҷамъиятро муайян мекунад.

Даврон - қаҳрамони «Тору пуд» дар беморхона саргузашти даҳшатноки худ ва беинсофию ноодамиҳоеро, ки дар андак муддат дид, фикр карда, дар охир чунин ҳулоса баровард:

«Зиндагӣ ҳудаш ислоҳ мекунад, гузашти замон мусаҳҳехи забардаст аст. Ҷамъият, агар солим аст, монанди оби баҳр ҳудашро аз ҳар олоише покиза месозад».

Аз ин андешаҳои Даврон ва аз ҳама муборизаҳои ў дида мешавад, ки моҳияти замони худро дуруст фаҳмидааст, ки дар зиндагӣ бо дилпурӣ қадам мезанад. Ҷамъияти мо баҳри пурмавҷест, ки ҳамеша худро «аз олоишиҳо покиза месозад». Ҳоло афкори ҷамъияти барои ба соҳили нестӣ бароварда партофтани бетартибию бенизомӣ, худсарию худбинӣ ва дигар рӯйдодҳои манғӣ нақши қалон бозида истодааст.

Ин аст, ки Баҳром Фирӯз, ки ҳикоянависиро аз ҷузъиёти хурди зисту маишат, аз таҳқияи батаанни оромона оғоз карда буд, имрӯз аз гуфтори ҳалқ ва тасаввуроти вай нағз оғоҳӣ дорад.

Ба забони ҳалқ бо эҳтиёткории тамом наздик шудан ва аз ин ганҷина дурданаҳо ҷустан аз давраҳои аввали таърихи адабиёти советии тоҷикий, ҳусусан бо ҷаҳду ҷадали устод Айнӣ бисёр ривоҷ ёфта буд. Имрӯз ин корро нависандагони миёнсол ва ҷавон давом дода истодаанд. Ин гурӯҳ сабки ҳарактерофарии тоза ва назари амиқбин доранд, мактаби таҷрибаи адабиёти ҷаҳониро гузашта, имрӯз дар ин роҳ баъзан ҳеле эҳтиёткор буда, анъанаҳои Айнӣ, Икромӣ, Улугзодаро аксаран ба тарзи дигаре ва ҳар қадоме ба таври худ инкишоф медиҳанд. Баҳром Фирӯз ҳам дар ҳамин қатор аст.

Насри Баҳром Фирӯз аз дигар чиҳатҳо ҳам як ҳисса аз он ҷараёнест, ки бо номи Ф. Муҳаммадиев, С. Турсун, Кӯҳзод, А. Самадов ва монанди инҳо вобастагӣ дорад. Бо диққати тамом ниғаристан ба симои ҳамзамонон, аз феълу атвори онҳо зарра-зарра ҷамъ овардани нишонаҳои одамият ва кӯшиши ҷиддӣ дар роҳи устувор кардани пояҳои он ҳоло моҳияти эҷодиёти бисёр нависандагони тоҷикро ташкил мекунад ва Баҳром Фирӯз яке аз онҳост.

Ғайр аз ин, Баҳром Фирӯз чун дар повести «Тору пуд» ба масъалаҳои ҷиддии ахлоқӣ-ичтимоӣ, ба масъалаи инсону инсоният нисбатан пурвусъат ва амиқтар назар кардан хост, низ монанди баъзе аз нависандагони номбурда, чунончи мисли Ф. Муҳаммадиев ва С. Турсун ба таҷрибаи ҷандин насли мардум, ба тасаввуроту Ҷӯзиқодот ва ҳикмати ҳалқ, ба адабиёти классикий ва таъриҳ рӯй овард. Аз боби якуми ин асар дар фикру андешаҳои қаҳрамон гоҳ ёдэ аз гузашта – аз солҳои наврасию навҷавонии худ, гоҳ шеъри Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ё ривояте аз ҳаёти онҳо, гоҳ латифае ё гуфтаҳои ҳикматомези падару бобо ва ғайра бисёр ба назар мерасад. Инҳо як ҷузъи муҳими шуури маънавии Даврон - духтури ҷавони ҳушмулоҳизае мебошанд, ки ҳар замон барои ҳалли масъалае даркор мешаванд.

Ҳоло аҳамияти бузурги ҳамаи навъҳои таҷрибаи таърихии дуру наздик ҳар чӣ бештар маълум мешавад. Имрӯз тамоми инсонияти тараққиҳоҳ сабакҳои таъриҳ таҷрибаи рӯзгори мардум, падидаҳои маънавияти ҳалқ - мифҳо, афсонаҳо, ривояту латифаҳо ва монанди инҳоро ба андеша гирифтааст. Гузашта дар тафаккури ҳамзамонони мо бештар роҳ меёбад ва мавқеъ мегирад. Аз ин рӯ, дар адабиёт ҳам муроҷиат ба дирӯз, ба андӯхтаҳои маънавии гузаштагон яке аз омилҳои асосии ташаккули шахсияти қаҳрамони ҳамзамони мо, шарти муҳиме дар тадқики масъалаҳои ахлоқӣ-ичтимоии имрӯз ва назар андохтан ба фардо мебошад. Таҷрибаи таъриҳӣ сангӣ маҳак қарор ёфтааст ва инсони замони мо, инчунин қаҳрамони адабиёти ҳозира барои ин ки моҳияти ҳастии худро дуруст фаҳмад, ҳатти ҳаракати худро дар шароити мураккабу тундпечи дунёи имрӯзӣ бо санчишкорӣ муайян созад, дар ҳалли муаммоҳои мушахаси воқеияти иҷтимоӣ ва ахлоқу одоби худ саҳв нақунад, вазъияти худ ва рӯйдоди атрофро кам ё беш алоқамандона бо гузашта аз назар мегузаронад. Вай дар роҳи ҷӯяндагиҳо, дар роҳи сарфаҳм рафтани ба маънои рӯйдодҳои имрӯзи машъали таъриҳ ба даст гирифтааст. Албатта, таъриҳ ягона воситаи равшан кардани роҳ ба сӯи оянда нест. Воситаи асосӣ таҳлили ҳамаҷонибаи вазъияти воқеӣ ва рӯйдодҳои имрӯзист. Таъриҳ як ҷузъи муҳимми ин таҳлил мебошад.

Ҳангоме ки қаҳрамони Баҳром Фирӯз дар повести «Тору пуд» порчаеро аз «Шоҳнома», ривоятеро аз зиндагии Ҷомӣ, байтеро аз Саъдӣ ё Ҳофиз, латифаеро ё ягон гуфтаи ҳикматомези падарашро ба хотир меорад, дар олами маънавияти ӯ ҷилое пайдо мешавад. Ҳофизаи таъриҳӣ ҷавлони фикру ҳиссро қувват дода, инсонро ба дарки маънои рӯйдодҳои конкрети атроф, моҳияти ҳастии худ ва ҳақиқати замони хеш наздик меорад. Дарвон дар сари андешаҳои мураккаби худ бештар ҷозиба дорад, фикри ҷӯянда ва назари моҳиятҷӯи вай, ки имрӯз ва дирӯзро баробар фаро гирифтан меҳоҳад, ба ӯ

як навъ ҳусни ботинӣ мебахшад. Фикру ҳисси вай болу паре дорад ва гоҳ суханаш шоирона аст. Чун мошин ронда, ба сари ағба расид, ба ин тарз аз мушоҳидаи баландии кӯҳ табъаш болид ва ба қавли занаш, ба «хаёлтарошӣ» сар кард: «Вақте ки кас ба ин хел баландӣ мебарояд, вусъати нигоҳаш ҳам, парвози хаёлаш ҳам, уфуқи пеши назара什 ҳам доманадор мегардад».

Яке аз ҷузъҳои гуногуни таҷрибай асрҳо, ки Баҳром Фирӯз дар ин повесташ даҳл намудааст, масъалаи шукр аст. Чунонки медонем, шукр дар асарҳои адабиёти дидактикаи фалсафии асрҳои гузашта яке аз муҳимтарин принсипҳои ахлоқ буд. Дар ин маврид маънои шукру шукrona асосан доностани қадри неъмат - қадри нон ва фаровонӣ, рӯзи хуш ва баҳту саодат, қадри андак чиз ва ё камтар шодие, ки мұяссар шудааст, зарур аст. Агар қадри онро надонем, онро пешпо занем, аз ин нодонӣ рӯзҳои ноҳуш ба сарамон ҳоҳад омад. Ин яке аз тасаввуроти ҳалқ аст, ки аз таҷрибай рӯзгораш ҳосил шудааст.

Баҳром Фирӯз аз байни нависандагони ҳозираи тоҷик ҳоло қарib ягона қасест, ки қаҳрамонони ӯ гоҳ-гоҳ ин принсиби муҳими ахлоқи ҳалқ ва дидактикаи классикиро ба ёд меоранд.

Дар дами марги қаҳрамони ҳикояи «Омаду рафт» байни ӯ ва занаш аз ҷумла чунин гуфтугузоре ба вуқӯй пайваст:

– «Парво накун, оча, – гуфт усто бо нимтабассум ва лаҳзае ба рӯи ҳамсара什 зеҳн монда, дуру дароз нигарист, – Ман умрамро дидам, ҳар чӣ насибам буд, гирифтам...

– Э, ин қадар... чӣ дидед? – даст афшонд пиразан. – Меҳнати дунё қатӣ гузаштагӣ умр ҳам умр аст чӣ? Хуни ҷигар қатӣ фарзанд қалон кардед, акнун роҳаташонро бинед-дия...

– Шукр кун, оча, шукр гӯй».

Ин ҷо гуфтугӯи онҳо қатъ шуд ва ҳарду ба андеша рафтанд. Ҳам ҳасрати ин пиразан, ки дар зиндагӣ роҳате надида, имрӯз аз дунё ҷашм пӯшида истодани шавҳара什 дили ӯро фишор медиҳад, ҳам шукри оқилонаи пирамард, ки бо вучуди меҳнату машаққат ва номуродиҳо дар зиндагӣ дарнамонданаш, фарзандҳо қалон карданаш, андаке бошад ҳам, ба хизмати мардум расиданашро давлати бузург медонад, маънои амиқе дорад. Агарҷӣ фикри пиразан ва пирамард ду фикри зидди яқдигар менамояд, ҳар ду ҳам идеалҳои мардуми меҳнатӣ, мақсаду маром ва фалсафаи зиндагии онҳоро ифода мекунад. Ин фалсафаи ҳаёт бо сухани муқаррарии мардуми оддӣ ба забон омадааст.

Масъалаи шукр дар ҳикояи «Омаду рафт» андак даҳл шудааст, аммо дар повести «Тору пуд» аввал дар андешаҳои қаҳрамони асосӣ Даврон аз зарурати шукrona андак ёдовар шудааст. Вай боре бо ҳамсара什 Азиза чунин гуфтугӯ дошт: «Падару бобоёнамон сари ҳар гап «шукр кун» мегуфтанд, – гуфт Даврон оқибат аз дур сухан сар карда. – Ту ҳам ягон бор шукр гӯй, аз ин фалокат саломат мондем». Баъд Даврон ба андеша рафт: «Аз дили Даврон гузашт, ки ибораи «шукр кун» ба Азиза ҳамеша сехру ҷоду барин асар мекунад... Ҳоло фикр мекард, ки чаро ин сухан ба ҳамсара什 чунин таъсир дорад. Аз хурдӣ дар хонавода падару модар ҳамаи моро ба шукр гуфтан водор мекунанд. Ҳудашон дар сари ҳар кор, хоҳ бад бошад, хоҳ

нек шукр мегүянд. Падари Азиза ҳатто ҳангоми ҳалокати писари ягонааш ҳам «шукр» мегуфтаанд. Ҳамаи ин беасар намегузараад. Аз як тараф, барои таскини дили одам, барои тассалӣ шукр кардан хуб аст, вале аз тарафи дигар, касро ба қаноатмандӣ талқин мекунад. Фалсафаи хоси мардуми мусулмон аст, ки ҳатто агар нобарорие пеш ояд, баъзан сабаби онро ба ношуқрӣ ҳамл мекунанд».

Ин что аз забони қаҳрамон шукру қаноатро фақат ба «мардуми мусулмон», фақат ба ислом нисбат додани қаҳрамон эҳтимол чандон дуруст набошад. Шукр ва қаноат дар байни принсипҳои ахлоқи динӣ ҳам мавқеи калон дошт, вале решоҳои онро аз таҷрибаи зиндагӣ ва фаҳмишу дониши ҳалқ аз идеалҳои вай, аз ҷустуҷӯйҳои маънавии фарзандони бузурги ў ҷӯем, шояд ба ҳақиқат наздик омадан осонтар шавад.

Чунонки мебинем, андешаҳои Даврон хеле доманадор буда, тасаввуроти ҳаётии мардум, таҷрибаи ҳалқро ҳамаҷониба фикр мекунад ва маънои ҳикматҳои ҳалқро фаҳмидан, ба таҷрибаи чандин насли мардум шарик шудан меҳоҳад. Даврон, ки зиёни ҷавон ва духтури ўянда аст, ҳудро як ҷузъи ҳалқаш медонад ва ҳар чиро, ки хоси ин ҳалқ аст, аз ҷумла маънои он ҳулосаҳои ачибу гардибо, ки ҳалқ аз рӯйдодҳои зиндагӣ мебарорад, пай бурдан яке аз мақсадҳои ўст. Дар ин маврид ҳам, ҳофизаи таъриҳӣ қувваи фаъол буда, барои ҳалли масъалаҳои имрӯзии ахлоқи иҷтимоӣ, барои муайян шудани ҳатти ҳаракати ҳозираи инсон хизмат мекунад. Ҳофизаи таъриҳӣ, пайванди наслҳо ва меросбарии маънавӣ аз муҳимтарин омилҳое мебошанд, ки дар ҷустуҷӯйҳои маънавию ахлоқии ин қаҳрамони ҷавон, дар ташаккули шахсияти ўнақши калон доранд.

Нависанда бо рафти воқеаҳо ва бо мантиқи инкишофи ҳарактери қаҳрамонҳо таъкид кардааст, ки пайванди наслҳо ва меросбарии маънавӣ, фаъол шудани ҳофизаи таъриҳӣ дар ҷиддитарин лаҳзаҳои зиндагии инсон бештар натиҷа медиҳад, ҳалли масъалаҳои муракқаб ва қуллӣ, қушиши бартараф кардани душвориҳо, ҷунин лаҳзаҳое, ки инсон дар назди ҳуд ҷазифаҳои ҷиддӣ гузошт ё ҷунин ҷазифаҳо пеш омад, ҳофизаи таъриҳӣ бештар фаъол мешавад, ба маънои амиқи таҷрибаи ҳаётию маънавии наслҳои гузашта даст ёфтани инсон бештар мұяссар мегардад. Ҳеч чиз бе ҷидду ҷаҳди маҳсус ба даст намеояд. Фақат ҷаҳду ҷадали ҷиддӣ дар роҳи ҳалли умдатарин масъалаҳои ҳаёт боиси рушду камоли маънавӣ мешавад. Аз ҷумла ба ҷустуҷӯйҳои маънавии гузаштагон ҳамроҳ шудан, ба қадри таҷрибаи онҳо расидан ва онро давом додан ҳам дар айни фаъолӣ, дар айни шиддати қувваҳои рӯҳии шахс бештар рӯй медиҳад.

Инро дар повести «Тору пуд» аз саргузашти Даврону Азиза ба хубӣ дидан мумкин аст. Чунонки, умуман, дар душвортарин лаҳзаҳо фаъолияти фикрии инсон қувват мегирад, қаҳрамонони ин повест низ ҷун ба сарашон фалокате омад, бошиддат фикр кардан гирифтанд ва таҳлилу ҳудтаҳлилӣ дар фикри онҳо зиёд шуд. Муҳим ин аст, ки фикру андешаҳои онҳо дар ин лаҳзаҳо бештар мазмуни маънавӣ мегирад ва ҳулосаҳояшон аз афзудани ғанои маънавии шахсияташон гувоҳӣ медиҳад. Дар ин маврид боз ҳам масъалаи шукру қаноат пеш омадааст. Инақ, як қисми андешаҳои Азиза:

«Ман масть будам, хүшёр шудам, – мегуфт ҳоло Азиза бо дард. – Хоб будам, бедор шудам. Як бор сарам ба обу поям ба гирдоб афтоду сонӣ маънни бисёр гапу корро фаҳмидам. Даврон ҳамеша як байт шеъри Хоҷа Ҳофизро такрор мекард:

«Замони хушдилӣ дарёб, дарёб,  
Ки доим дар садаф гавҳар набошад».

Вай понздаҳ сол боз ин байтро гуфта мегашт, vale ман маънни онро дуруст наандешидаам ё худ барои андешаи чуқур фурсат надоштам. Акнун фаҳмидам... Одамизод чӣ махлуқи ношукр будааст! Ана, расо се моҳ боз шабу рӯзамон бо парешонӣ мегузараад. Се моҳ боз ба лабам табассум надавидааст. Дар ҳақиқат, ба монанди садафе, ки гавҳар надорад, ҳаёту зиндагӣ холӣ, пуч ва бемаънӣ шуд. Се моҳ боз ақрабакҳои ин соати ба ман харида додагиаш бехуда мегарданд, рӯзу шабҳои ба ман нодаркорро ҳисоб мекунанд... Даврон доим мегуфт: «Ман на аз он қаноатмандам, ки хушбахтам, балки хушбахтиам аз он ки ҳамеша қаноатмандам ва шукр мекунам». Маънни ин суханбозиашро намефаҳмидам, ақаллан бифаҳмам гӯён ақламро намедавондам. Баръакс, аз ин хел суханон дилтанг будам. Ӯ ба рӯи ман маҳзун менигаристу хомӯш меҳандид. Ҳа, Даврон аз кору бори худ, аз хонавода, умуман, аз ҳаёт қаноатманд буд. Кӯдак барин баъзан ягон ҳодисаи оддӣ ва ё муколамаи лутфомезро гуфта, соат-соат меҳандид. Боре як воқеаро гуфта, Испанд қатӣ ҳар ду қариб то ними шаб хандиданд. Дар саҳни хона ғел зада, шикамашонро дошта меҳандиданд. Ана, акнун ба лабони писарам табассум намедавад».

Мо аз андешаҳои ин қаҳрамон ба он сабаб чунин порчаи калон мисол овардем, ки то чӣ андоза гуногун ва ғаниӣ будани олами фикру ҳисси ӯро таъкид кунем. Ҳам воқеаҳои ҷории рӯзмарра, ҳам хулосаҳои ҷиддие аз онҳо, ҳам байти Ҳофиз, ҳам суханбозии ҳикматомезе дар бораи шукру қаноат ва баҳту саодат як ҷо шуда, ҳама ҳастии ӯ мазмуни баланди маънавӣ дорад. Вай дар айни шиддати фикру ҳиссаши рафти воқеаҳои зиндагии худ ва хонаводаашро, зоҳири воқеаҳоро не, балки моҳияти онҳоро аз назар гузаронидан меҳоҳад. Мақсади ӯ ба маънни ботинии рӯйдодҳо сарфаҳм рафтан, аз онҳо сабақ омӯхтан, барои оянда хулосаи ҷиддӣ баровардан аст. Қаҳрамон дар ин лаҳза дар сари ҷустуҷӯҳои маънавӣ, дар сари худшиносӣ мебошад, мақсади вай зиндагӣ ва маънои ҳаёти худро ба андеша гирифтан аст.

Арзишҳои маънавии ҷовид бунёди одамиятро ташкил менамоянд. Онҳоро бодиққат омӯхтан, дар рафти дигаргуниҳои пурсуръати замони тӯфонии мо муҳимтарин падидаҳои онҳоро аз даст надода, бо худ эҳтиёткорона ба оянда бурдан ва барои фардои башарият маҳфуз доштан вазифаи бузурги гуманистӣ мебошад. Адабиёт ҳам дар ин роҳ хизмат карда истодааст. Аҳамияти аксари асарҳои Баҳром Фирӯз низ дар ҳамин аст.

**Муҳаммадҷон ШАҚУРӢ,**  
**академики Академия улуми Тоҷикистон,**  
**дорандай Ҷоизаи давлатии**

ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

# РУҲСОРА

Иродат надорӣ, – саодат мачӯй.  
*Саъдӣ*

## 1. ДУХТАРЕ АЗ ҲАЛҚАСОЙ

Тобистони ҳамон сол ман баъди хатми донишгоҳи олий ба кор сар мекардаму вай барои дохил шудан ҳуҷҷат месупурд. Шиносоии мо тасодуфи ҳаёт аст. Агар ман як рӯз пештар паспортамро нав карда, ба деҳа мерафтам, балки тақдирӣ мо дигаргуна сурат мегирифт. Кӣ медонад, балки дар он маврид ин қисса ҳам нонавишта мемонд.

Рӯзе, ки бори аввал нигоҳи мо ба ҳам афтод, ҳаргиз аз хотир намеравад. Назди фаввора ҳаёломез рост меистодам. Лахзае обпошии он ҷашмамро бурдааст. Ногоҳ аз ақиб касе фамилияамро гирифта ҷеғ зад. Нигарам, проректори институт. Ҷашмам ба ҷашми он қас афтоду ҳуд аз ҳуд хиҷил шудам, Гумонам, «чаро ба таътил нарафтӣ», гуфта мепурсида бошанд. Агар мӯҳлати паспорtam ба охир намерасид, ман қайҳо мерафтам. Айёми имтиҳони давлатӣ ба ивази он фурсат наёфтам. Ана, барои ҳамин имрӯзҳо дар институт бехудаю баҳуда даробаро доштам. Аслаш, ин қадар шитоб карда, ба кучо ҳам меравам? Ҷои кор таъин, се-чор рӯз дар шаҳр бе ташвиши имтиҳон, фориф аз ғами семинар, давр зада гаштан, «шикамсерӣ» фильм дидан ҳам нашъае дорад. Ба кор сар кунам, ин хел фурсат мешавад ё не, даргумон. Шаҳр ба дилам зада, ҳавои дашту саҳроро пазмон шуда будам, аммо боз дар ҳам ин ҷо ба кор монданд. Пеш аз кор сар кардани комиссияи тақсимот дар байни бачаҳо овозае сар зад, ки маро дар кафедра ба кор мемондаанд. Ман умединори ин хел таклиф набудам, бинобар он ҳайрон шудам. Чандон бовар ҳам накардам. Баъзе ташвиқ карданд, гурӯҳе нописандона даст афшонданд. Ба ғайр аз ин, маълум шуд, ки талабгорони ин вазифа кам набудаанд. Дарҳол кинояю пицинг, гапҳои пасту баланди онҳо ҳам ба гӯшам расид. Аз ҳама бештар як гапашон саҳт алам кард: гӯё ман лоиқи дар институт мондан набудаам. Одам, баъди ин хел гап дар ин ҷо ба кор намондани бушад ҳам, як бор монда, кор мекунад. Ҳол он ки дар ин донишгоҳ ҳамроҳии Ҷӯразода барин устоди мӯътабар кор кардан баҳти бузург аст.

Вақте ки ба ҳузури комиссияи тақсимот даъват шудам, ректор ба ман талабгор будани кафедраро изҳор карда, аз намояндаи вазорат ҳоҳиш намуд, ки маро ба ихтиёри институт voguzorand. Дар ҳам ин лаҳза яку якбора боз дудила шудам: мабодо маро лаборант таъин кунанд! Дарҳол розӣ нашуда, андешиданам ҳозиронро ҳайрон кард. Ректор як бор ба ман, як бор ба мудири кафедра Ҷӯразода нигариста, норозиёна гуфт:

– Дар институте, ки панҷ сол ба шумо дониш дод, як-ду сол кор кардан намехоҳед?

– Не, майлаш, – гуфтам ман.

Аздусар ба чӣ вазифа таъин карданашонро пурсидан саволи бечо ва бемаъни аст. Ба ғайр аз ин, ҳоло ягон нақшай аниқе надорам.

Аз мақсад дур наравам, ҳоло маро проректор ҷеф зад.

– Илтимос, ин қасро ба хобгоҳи чорум бареду мудирро ёфта гӯед, ки хобгоҳ диҳад. Ана, қоғаз – проректор мактубчае ба дастам дода, як духтареро, ки дохилшаванда буданаш аён буд, ба ман ҳамроҳ кард.

Дар назари аввал духтар ҳусну малоҳати ҷашмхиракунанда надошт, аммо дилкаш, ситорагарм, як духтари қишлоқӣ буд. Ман, ҳатто ба рӯяш дурусттар нигоҳ накарда, ӯро ба роҳ ҳидоят намудам.

Дохилшавандай бебарор бошад ҳам, духтар духтар аст, кас дар назди ӯ дасту по меҳӯрад. Албатта, ин сабабҳои зиёде дорад. Дар деҳа аз хурдӣ бо духтарон бозӣ кардани бачаҳоро ноҷоиз мешуморанд. Таъсири ин одат ҳанӯз аз ман гум нашудааст. Ба ғайр аз ин худи мо ҷавонон ҳам ғалатием. Қабл аз сухан сар кардан дар рӯ ба рӯи духтар хеле меандешем, иззати нафсамон иҷозат намедиҳад, ки ягон сухани бечо гуфта, боиси мазоҳ гардем. Дар хаёли худ ӯро бо фариштаҳои осмонӣ баробар мекунему сипас кебида, бо азобе сухан сар мекунем. Ғарқи хаёлҳои ширин аз табиат гап мезанем ва аз суханони соҳтаю бофтаи худ хичолат мекашем. Баъзе духтарон вонамуд мекунанд, ки варсоқигӯии ҷавон дар бораи обу ҳаво ё фильмҳои нав шавқовар аст ва бо авзои ҷиддӣ гӯш карда, саволҳо медиҳанд. Ба мисли он, ки филми навро ба деҳа ҳамроҳи лектор мефиристанду мардум пеш аз тамошо вазъгӯии ӯро ғинги накарда гӯш мекунанд, духтарон ҳам таҳи гапро фаҳмиданий шуда, гоҳе имкон медиҳанд, ки ҷавонон хуб лаққанд. Аслан, духтарони боҳуш аз ҳамин суханони дар назар пучу берабт ҳам, ки ю чӣ будани ҳамсӯҳбаташонро мефаҳманд. Чунон ки сураткаши моҳир ҳамту бехуда қалам қашад ҳам, аз зери килкаш ягон тасвири ачиб мебарояд, сӯҳбати бехудаи одами яклухт ҳам намақдор аст.

Пас аз хеле роҳ рафтан ман ҳанӯз ҳам ба рӯи духтар нанигариста пурсиdam:

– Ба институт медароед?

Духтар ба ишораи тасдиқ сар ҷунбонд. Ман дар дилам ба саволи бемантиқи худ ҳандидам. Охир ҳеч набошад, ба қадом факултет даромаданиед, гӯям, намешуд! Ба ҳар ҳол сӯҳбат канда нашавад, гап задан даркор. Ман оҳиста ба рӯи вай зеҳн мондаму ҳамин ки ҷашмаш ба ҷашмам афтод, саросема пурсиdam:

– Чаро хобгоҳ надоданд?

– Надонам, – вай бепарво китф дарҳам кашид. Ман бори дигар чашмони сиёхи нармнигоҳашро дидани будам, аммо вай ба тарафи ман нанигирист. Номаълум чашмони гирояшро гурезонд. Аз дилам гузашт, ки аллакай таъсири ҳуснашро фаҳмидааст.

– Аз кучоед? Аз Файзобод не?

– Не, аз Ҳалқасой.

– Аз Ҳалқасой? – чои таачҷуб буд ва ман ҳайрониамро пинҳон накарда, ба сар то пои вай нигаристам. Духтар сабаби таачҷуби маро фаҳмиду бо нимтабассум рӯяшро ба тарафи дигар тофт. Акнун барои ман мавзӯи гап ёфт шуд. Мисли моҳие, ки баъди талвоса дар тунукоби соҳил, дигарбора ба дарё расидааст, нафаси сабук гирифтам.

Духтар ҳанӯз ҳам табассум мекард. Синни ў аз ҳабдаҳ-ҳаждаҳ кам набошад ҳам, табассуми бегамона, қадаммонӣ ва боз ким-кадом хусусиятҳои ў дуҳтаракони мактабро ба ёд меовард. Ҳангоми табассум дандонҳои монанди биринҷ сафеду резааш аз паси пардаи лабҳои тунукаш сонияе дураҳшида, ба монанди ламъаи баркे ба дили кас рушной зада мегузаштанд. Вай дуҳтари маҳинчуссае буд, сафедандому тозарӯ, ду гесуи тобдор ба миёнаш расида, бозӣ мекарданд, чашмони сиёҳу маҳмураш ҳамеша ба кас бовикор менигаристанд. Дар абрувонаш асари кабудии ўсма буд. Аҷаб не, аз ҳамин ҷиҳат бошад, ки ба ман аз вай серунии усма, ҳатто ба машомам накҳати он меомад... Аҷаб, мегуфтам худ ба худ, ҳамагӣ чор сол пештар аз Ҳалқасой бо ташвиқу тарғиб дуҳтаронро ба донишгоҳ ҷалб мекардем. Ана, имрӯз худашон омадаанду боз институт хобгоҳ ҳам надодааст.

– Шуморо беимтиҳон қабул қунанд ҳам, кам аст, – гуфтам ман он солҳоро ба ёд оварда.

– Ҷӣ, мо аз дигарон камем?

Сухани ман ба вай хуш наомад, абрӯяш чин шуду авзояш ҷиддитар гашт. Кӣ медонад, балки дар сараш андешаҳои тамоман дигар бошад.

– Ман шуморо аз дигарон кам нагуфтаам, баръакс... Мо чор сол пеш барои дуҳтаронро ба хондан овардан ба дехаатон рафтагӣ.

Муомилаи ҳамдехагонаш ба хотираш расид магар, ки ў боз табассум кард.

– Шумо "бо розигию ризогӣ омадед охир? Ё аз ақибатон меоянд?

– Не, бо розигӣ. Агар даромада натавонам, тамом, дигар намемонанд. Ба ҳамин шарт омадам.

– Қабул мешавед, – гуфтам ман чи гуфтанамро надониста.

Вай саволомез ба ман нигарист. Нигоҳаш мепурсид, ки чаро ман дар ин хусус дилпурам, худи ман кистам.

– Шумо ҳам меҳонед, ё?...

– Ман ҳамин сол институтро тамом кардам. Акнун ба кор.

Боз ҳомӯйӣ ба миён афтид. Ҳамеша ҳамин тавр: ба дуҳтарон кӣ буданатонро гӯед, ба риштаи сӯҳбат гиреҳ меафтад. Як шоир дуруст гуфтааст: «Дар ҳузури хубрӯён арзи дониш хуб нест». Охир дипломи донишгоҳи олий таъсири ва нуфузе дорад! Акнун бечора сухани мегуфтигаашро чандин бор хоида, сонӣ мегӯяд. Метарсад, ки аз даҳонаш

ягон сухани хато мебарояду ин ҳамроҳи «донишмандаш» мазоҳ карда меҳандад. Ошкоро нахандад ҳам, дар дилаш мазаммат мекунад.

Ман ҳамроҳи ин духтар то бегоҳ мудири хобгоҳро нигарон будам, аммо вай наомад. «Аз пай таъмири хобгоҳ овора гаштаст», гуфтанд, Духтар ба майли хотир дар хараки лаби ҳавз нишаста, китоби «Химия»-ро меҳонд.

– Ба фикрам, мудир дигар намеояд,— гуфтам ба тарафи вай наздиктар рафта. Фардо мебиёем, Барои имшаб чои хоб доред?

Вай дар ҷавоб ҳеч чиз нагуфту фикр карда монд. Баъди фурсате гуфт:

– Ба хонаамон меравам. Сахар гашта мебиёем.

– Оворагии барзиёд. Дер ҳам шуд, гумон аст, ки автобус гардад, – гуфтам ман бидуни ҳеч андеша аз рӯи фаҳмиши худ. Духтарак ба фикр афтод. Ба хотирам расид, ки вай дар ягон ҷой хоб карданаш даркор. Бинобар он ба ӯ аввалин чораи ба хаёлам расидагиро пешкаш кардам:

– Бед, ба хобгоҳи мо меравем, духтарон ҳастанд, дар хонаи онҳо хоб мекунед. Кати холӣ мӯл. Як шаб ҳазор шаб не.

– Э, чӣ даркор бефараҳ кардан, хонаи амакам меравам.

Аммо ман пай бурдам, ки вай ба ҷашмони ман нигариста, фаҳмиданий аст, ки ба хобгоҳ рафтанаш барои ман ташвише дорад ё не.

– Бевакӯ шуд. Ба хобгоҳ меравем, назди духтарони мо зиқ намешавед. Баръакс, ба шумо хеле гапу кор ёд дода мемонанд, – гуфтам ман ва ӯро ба роҳ ҳидоят намудам: – Рафтем.

Дар роҳ вай ғоҳ баробари ман, ғоҳ аз қафо қадам мемонд. Гуфтугӯи мо аз тасдиқу инкор дур намерафт.

Рости гап, ман аз вай ин қадар ҷуръат ҷашмдор набудам. Ба ҳамин дараҷа расидани духтари ҳалқасоиро кӣ бовар мекунад?

Ҳалқасой чандон дехаи дурдаст набошад ҳам, бо одату анъанаҳои худ аз шаҳр фарки калон дорад. Вагарна, дур не, дар тори сари пойтаҳт, дар болои кӯҳ. Ба ҳар ҳол, аз шаҳр ҳамин хел менамояд. Агар ба худи деха равед, мебинед, ки дар боло боз қӯҳҳои баланд бисёру деха дар бағали қӯҳҳо воқеъ аст. Аз шаҳр то Ҳалқасой бисту чор километр роҳ бошад ҳам, онҳо дар шафати яқдигар, дар байн қӯҳу тали баланде нест, аз ин рӯ ҷорарҳои тарафи муқобилро шабона равshan мебинанд. Агар аз Ҳалқасой пиёда ба роҳ бароед, адир то рафт ба як маром нишеб ҳӯрда меравад. Мардуми деха беҳуда намегӯянд, ки зимистон пой лағжад, рафта ба Душанбе меафтед. Бисёр сокинони деха ба шаҳр омада, дар корхонаҳо кор мекунанд. Деха обод – ҷароғи электр, магазин, клубу китобхона, мактаби калони дуқабата дорад. Иморатҳои колхозчиён шиферпӯш, дар боми хонаҳо антинаҳои телевизорро шумурда намешавад.

Аммо дар бобати зандорӣ мардуми деха аз сокинони гӯшаҳои канортарине ки урфу одати пешин устувор аст, мегузаронанд. Чунон, ки гуфтам, чор сол пеш мо якчанд нафар фаъолони комсомол бо супориши маҳсус ба он деха рафта будем. Ронанда аз даромади деха то идораи колхоз як даст ба сигнал мошин ронд. Бегоҳирӯзӣ қӯчаи деха мурҷаҳона барин вич-вич мекард. «Ба ҳар хона даҳтагӣ бача рост меояд, ки кам не», мегуфт

ронанда. Ё дорам, роҳбарон дар клуб мардумро ҷамъ карданд. Лутфулло доир ба саҳми занҳо дар соҳтмони сотсиалистӣ гап зад. Ман дар бораи институт, шӯъбаҳои он, таҳсил ва ҳаёти донишҷӯён, Даврию Назокат аз хусуси шароити хубе, ки барои духтарон фароҳам овардаанд, сухан гуфтем. Матлаби мо ба институт ташвиқ, кардани духтарон, аммо дар клуб асосан, мӯйсафедону мардони шаб ба чойхона баромадагӣ ва якта-нимта ҷавонон ғун гаштанд. Ҳамагӣ чор нафар аз духтарони имсол номаи камол гирифтагӣ бо исрори роҳбарон омада дар як гӯша ғун шуда, ҳомӯш менишастанд. Ҳарчанд гуфтем, ки пештар омада бишинанд, садое набаромад. Ҳозирон чуруқӣ накарда гапҳои моро гӯш карданду баъд дар охир «раҳмат додаро, раҳмат. Аз ҳам ин қадар раҳ мора гуфта омадед, раҳмат, саромо ба осмон расид. Ба устодатон раҳмат, ба падару модаратон ҳазор раҳмат», гуфта миннатдорӣ карданд, баъзеҳояшон «ҳам ин гапатон пухта, сад фоиз дуруст, ҳамааш маъқул, додар», гӯён таҳсин карданду пароканда шуданд.

Моро як нафар дастпарвари институтамон, ки ҳоло дар ин деҳа кор мекардааст, ба хонааш таклиф кард. Падари ў мӯйсафеди акоиб баромад. Чунон пири хушчақчаке, ки аз сӯҳбаташ дил канда наметавонед. Бесавод бошад ҳам аз сиёsat, аз талаби давру замон ҳабардор, мантиқи суханонаш пухта, як пири зиндадил. Лутфулло аз озодии занҳо сухан сар карда, ҳанӯз ҳам қисме дар ғафлат, аз таҳсил канор мондани занҳои ин чоро гӯшзад кард. Гуфт, ки дар деҳа ҳамаи корҳои соягиро мардҳо гирифта, дар саҳро аксар занҳо кор мекунанд. Аммо ин даъвояш ба ҳақиқат ҷуфт наомад. Мӯйсафед ҷаҳондида будаст, гуфт: «Писарам, ҳам ин хел бошад ҳам, занҳои мо аз занҳои шаҳрат осудатаранд. Ҳайр, аҷаб не, нағз напӯшанд, бамаза нахӯранд, ба киною консерт нараванд, аммо биллои азим, осудаанд. Гӯш кун, – пиракӣ ба нотики мо маҷоли даҳан күшодан намедод, – зан дар шаҳр баробари мард дар зовутай ё маҳкама кор мекунад. Боз ташвиши зиндагиаш, бачаю қача ба сара什 сарборӣ. Ягон мард ҷомашӯй мекунад? Парпечи қӯдакашро мешӯяд? Не. Баъзе мардат ҳариди бозору магазина ҳам ба занаш наасб кардагӣ. Бечора зан озод кардем гуфта худашона озод кардаанд! Ҳам кори давлат, ҳам пештар барин ташвиши зиндагӣ ба сара什... Маъни озодии зан ин хел набудагист, додар! Ҳайр, агар зани бачадору рӯзгордор ним рӯз кори давлат мекард, гап дигар буд, – мӯйсафед «суханам дуруст ё не» гуфтагӣ барин бо табассум аввал ба Лутфулло, сонӣ ба ҳар яки мо алоҳида-aloҳида нигарист. Сипас чойи пиёлаашро ҳӯп кашид, лаби онро ба канори дастархон пок карда ба писараш доду суханашро давом намуд: «Занҳои мо ҳам меҳнати клитиф мекунанд, додар, – вай ин ибораи аз нутқи нотикион ба гӯшаш нишастаро ба тарзे гуфт, ки беихтиёр дар лаби ҳама табассум давид. – Бачааш кам ё каси кудакоша менигаштагӣ бошад, чаро дар хона бишнад, дар саҳро кор мекунад... Аммо панҷ бачая ба боғчаю ясли дода, зан чӣ кор ҳам мекунад?!.. Ҳа, гуфтӣ ки, – вай боз ба Лутфулло рӯ оварда, зонуи ўро бо дасташ нихта карда монд, – занҳои мамлакат қаҳрамон шуданд, фалон шуданд, бисмадон шуданд. Ба гумонат занҳои қишлоқ, даст пеш гирифта, ҳап шиштанд? Эҳ-хе-е, – мад кашид мӯйсафед, – аз худи ҳамин Ҳалқасой агар ғалат нақунам, ҳаштааш қаҳрамон аст. Агар дурусттар ковӣ, валло, аз бисоти ҳар яктааш як тоқӣ нишон меёбӣ. Рост не?» – Мӯйсафед

барои тасдиқи даъвояш писарашибро шафеб ѿвард. Аммо писар зери лаб хандиду охиста, хеле боадабона эътироз кард: «Вай орденҳо барои серфарзандӣ, дада. Онҳо – қаҳрамонмодар!». «Хайр, зан боз чӣ хел қаҳрамон шавад? Асптозӣ кунад ё кӯҳа гардонад? – ба ҳеч ваҷҳ тан намедод пирамард. – Даҳтагӣ-понздаҳтагӣ фарзанд калон кардаст, боз чӣ меҳоҳӣ? Чӣ, бача калон кардан гумонат кор не? Ба ман монанд, аввал ба ҳамонҳо нафақа медодам»...

Ба мо гуфта буданд, ки аз деҳа ҳеч набошад, як-ду нафар духтарро барои таҳсил ба институт ташвиқ карда биёрем.

Субҳи рӯзи дигар ба кор сар кардем. Ҳамроҳи раиси ҷамоа, директори мактаб, инструктори комитети комсомоли район хона ба хона гаштем. Барои ибрат корро аввал аз духтарони фаъолони деҳа сар кардам. Духтари раиси ҷамоат ҳамин сол синфи даҳро тамом кардагӣ будааст, ҳучҷатҳояшро гирифтем, худаш ба мошин савор шуд. Аммо аз ҷашми модари духтар аён буд, ки фарзандаш ба ҳеч ваҷҳ намехонад, баргашта меояд. Барои ба падараш гап нарасондан мераваду зуд бо ягон баҳона баргашта меояд... Барои ду духтари дигар, ки бо тавсияи директор ба хонаашон рафтем, қариб буд, ки дилсиёҳӣ кунанд. Мо аз аҳамияти таҳсил гап занем, онҳо ҳарҳаша сар карданд. Хеле сурху сафед шудем, суханони паству баланд ҳам шуд.

Ҳамон рӯз баъди гапгузарониҳо зиёд, аз рӯи калонони деҳа гузашта натавониста, падару модар боз як духтарро ба мошин савор карданду мо ба шаҳр баргаштем...

Дар хобгоҳи мо ҳам кор барор нагирифт. Ману духтараки ҳалқасоӣ ҳайрон мондем. Танҳо дар ду хона духтарон буданд, ки ҳоло дар хобгоҳ нестанд. Шом шуд. Духтар изтиробомез ба рӯи ман менигарист. Мижгонҳои вай аҷаб ҳамвору зич буда, ҳангоми поён шудан гӯё ба мисли пардае ҷашмони зебои ӯро аз нигоҳи бад панаҳ мекарданд.

Ман ботинан хурсанд будам, ки барои ҳамин хел як духтари нозанин овораам, фикр мекунам. Аммо «чӣ кор мекунем?» - гӯён ба ҷашмони ман дуру дароз нигариста, имдод хостани вай маро бесаришта мекард. Чӣ бояд кард? Бори дигар ба хобгоҳ даромада, хонаҳоро тафтиш карда баромадам. Ягонта духтар нест. Дар як зум ҳамаи ҷораҳои имконпазирро андешидам дидаму оқибат гуфтам:

– Ман як худам дар як хона, – бо хичолат ба ҷашмонаш нигоҳ накарда, ҷораи ёфтагиамро пешкаш кардам,- шумо дар кати ман хоб кунед...

– Чӣ-ӣ?... – якбора тори ҷашмонаш кашида шуду бо адован ба ман нигариста, ду-се қадам ақиб рафт, ранги рӯяш сап-сафед канд. – Одам гуфта... ман бовар кардаам... – намедонам вай чӣ гуфтани буд, ки сухани даркорӣ ба забонаш наомаду бо изтироб даст афшонда ба роҳ афтод.

– Ҳой, истед! Гапро нафаҳмида... – ман тохта сари роҳашро гирифтам. – Чӣ гап шуд? Кучо меравед? Ман гапи ганда нагуфтаам- ку?

– Бас, бас! Фаҳмидам. Безорам... Хобгоҳатон аз саратон монад, – аз алам якбора ҷашмонаш об гирифт, гиря гулугираш карду рафт.

Ман ҳайрон мондам, худ ба худ китғ дарҳам кашидаму «аҷоиб» гуфтам.

Аввал ман ҳам ба аспи ситета савор шуда қахрам омад, ки чаро бесабаб ин қадар носазо мегүяд? Ҳүшёр аст ё масть? Афсұс хұрдам, ки чаро ягон چавоби сазовор надодам. Баъд кам-кам ором шудаму худро бо он тасаллій додам, ки вай нав ба шаҳр омадаст, ба ҳар кас бо шубҳа менигарад. Сухани маро нодуруст фахмид... Чаро дар ин бевақтій мондам, ки танҳо равад? Ба кучо меравад? Агар ҳозир Лутфулло мебуд, мегұфт: «Мурданат авло, ки дар синни бисту се як духтарро ба гап дароварда натавонию ранчонда фиристы!».

Ногоҳ бо такони сахте аз ҷои истодаам парида рафтам. Барои сарозер парчин шуда, наафтода ниҳоли борики соқаш хорпечро дошта, дастамро харошидам.

– Ҳа, күкнорй! Ҳобй ё хаёл?

Ба Сұфии дар рӯ ба рӯям хандида истода бо ғазаб нигаристаму чизе нагуфта, рӯямо гардондам. Садқай сухан шавад.

– Р-р -анцидій? – вай авзои маро дида, андаке ба худ омад. Чй гап шуд, ё тобатон гурехт? А? - вай пештар омада, ба ҹашмам нигарист. Аз даҳанаш бўи ғализи шароб омад.

– Гум шав-е! – ўро ба яксӯ тела додаму аз паси духтар давидам.

Ҳамон шаб ҳар касе, ки маро дар құча дид, бешубҳа ба сара什 ягон фалокат омадаст, гуфтағист. Шомгоҳон дар құчай пуродами шаҳр саросема медавидам. Китфи якеро такон медодам, пои дигареро зер мекардам, китоби сеюмиро аз дасташ зада меафтондам, аммо беузру маъзур, ба қафоям нигоҳ накарда медавидам. Одамон аз қафоям норозиёна ғурғур мекарданд, гап мезаданд, гүш намедодам. Ана, вай! Ман тозон рафта, пеши роҳашро доштам... Фарёди тарсноки духтари ношинос маро ба худ овард. Духтари дигар будаст. Бечора аз тарс худро ба қафойи дугонаҳояш гирифта, ба ман бо ҳарос менигаришт. Ба вай узр гуфтаму ба пеш тохтам. Духтарон ба мазаммати ман ё ба ҳоли дугонаи тарсончакашон қоҳ-қоҳ зада хандиданд. Баргашта нигоҳ накардам. Ханданд, хандидан гиранд.

Ўро дар истгоҳи автобус ёфтам. Маро диду рӯяшро ба сўи дигар тофт. Барои нафас рост кардан қарор гирифтаму дар рушноии ҷароғ дурусттар дидам, то ки боз хато накунам.

– Шумо сухани маро... нафаҳмида... ранцидед, – азбаски тапиши дилам паст нашуда буду ҳаросзанон нафас мегирифтам, суханхоро канда-канда гуфтам. – Ман охир...

Вай ба сўи автобусе, ки ин дам омада дар истгоҳ қарор гирифт, қадам монд.

– Истед, наравед, – бейхтиёр аз банди дасташ доштанамро худам ҳам намедонам.

– Сар тед!.. Одамед ё... – вай бо қаҳр дасташро аз дастам раҳо карда, ба автобус даромаданй шуд, аммо ман сар надодам.

Сонй дақиқае дasti хурду саҳташро такон дода вай қашид, ман қашидам, ҳар ду қашмакаше барпо кардем. Ман ҳаргиз дasti ўро аз дастам раҳо намекардам, vale мардуми автобус шўр бардоштанд:

– Ҳой, сар те! Ба духтари мардум чй ҳақ дорй?

– Шарм дор!... Нахоҳад, вой гүй!

– Э, намон, рафтаний намон! Ин хелаша боз меёбій ё не.

– Э, мон, равад, тухмаш анқо нашудаст!

Аксар маро маломат мегуфтанду бо суханони пасту баланд таҳқир мекарданд, ҳатто таҳдид кардан: як марди қавиҷусса қумғон барин мушти сермұяшро аз тиреза берун карда дүр зад:

– Ҳа, چояш не-дия, зада сию ду дандоната ба ҳалқат чо мекардам.

Якбора аз ҹашмони духтар сели ашк рехт. Ман дасташро сар дода, акнун ҳамроҳаш ба мошин савор шуданй будам, ки вай баргашту бо пайраҳа пиёда ба роҳ афтод.

Ман ҳам баробара什 мерафтам. Дар хулқи ин духтар як маҳсусияте буд, ки касро маңбур мекард, ӯро ба дилаш наздик гирад. Не, ин таъсири ҳусни вай набуд. Ман баъзе хүшрүйхоро медонам, ин хел өзиба кучо, барьакс аз сүхбаташон дилгир мешавед. Гапашон гайбат, ҳасрат, худситой. Ҳаваси шиносой бо ин хел духтарон ба мисли он аст, ки дар күхсор аз дур гули сурхеро дида, гүё нишони хазинаеро ёфта бошед, ба сүяш медаведу наздик шуда мебинед, ки он лолаи ҳақиқӣ набуда, лолахасак аст. Ноумедона қафо мегардед, зери лаб фут-фут мекунед, ки тухми ин лолахасак чи хел ба күхи баланд афтодааст.

Вай дигар ба сухани ман ҹавоб намедод. Ҳар ду ҳомүш мерафтем. Мо хиёбони Ленинро бурида гузашта, ба самти шарқ раҳ гирифтему баъди як зум ба күчаи Хайём баромадем. Ин күча ба мисоли шерозае шаҳрро аз шимол ба шарқ, давр зада мегузарад. Дар тарафи дasti чап ҳавлиҳо мисли зинапояҳои бешумор болои талу теппаҳо ҷой гирифтаанд. Духтар аз роҳ истоду саргаранг ба чор сү ҹашм давонд. Касе набуд, ки роҳро пурсад.

– Күчаи Зайнаббибӣ дар кучо буд? – ба рӯям нанигариста аз ман савол кард. Албатта, агар вай гап задан намехост, дар он сўтар, дар назди магазин одамон ҷунбучӯл доштанд, рафта аз онҳо раҳро мепурсид.

Ман ӯро ба күчаи Зайнаббибӣ бурдам. Ин маҳаллаҳоро нағз медонам. Баъзе солҳо хобгоҳ намерасиду дар ба дар гашта хонаи ичора мекофтем, дар ҳар интихобот аҳолиро ба рӯйхат гирифта, варақа тақсим мекардем.

Вай дар сари чорраҳа аз роҳ бозистоду ба ман рӯ овард:

– Шумо равед, – гуфт ҷангинамо ба рӯям нигоҳ накарда, бо овози озурда.

– Шумо ба кучо?

– Хонаи як амакам дар ҳамин ҷо, – гуфт вай канда-канда саросема.

– Одами дуруст аст охир?

– Ҳа, одами нағз... муаллим. Духтарашон катӣ...

– Хайр, то таги дарашон равам? Дида монам?

– Не, не! Гардед, даркор не.

Дидам, ки ҷиддӣ мегӯяд аз роҳ бозистодам. Вай дигар ба ман эътиное накарда дур шуд.

– Хайр, саҳар кати бед. Албатта, бед-а? – гуфтам аз қафояш.

Вай ҹавоб надода дар дили торикий гум шуда рафт. Садои кафшҳои ӯро гӯш дода лаҳзает истодам. Баъд он ҳам ҳомүш шуд. Агар гӯям, ки табъям хира буд, ҷандон дуруст не, аммо ким-ҷӣ хел ноҳинчор ба роҳи омадагиамон баргаштам. Аз худам норозӣ будам. Ҳар гоҳ вазифаамро аз таҳи дил ичро

накарда, ба ягон саволи муаллим ҷавоби сахех дода натавонам, ба ман ҳам ин хел ҳол рӯй медод.

Дили ман ташни шиносой буд. Намедонам, чӣ кори савобе кардам, ки ба мукофоташ ин фаришта ба ман рӯ ба рӯ шуд?! Аммо ўро ҳам ранҷондам. Аз қафояш рафта, ҳавлии амакаш аст, ё ҳам ту шиносашон, дидан даркор буд.

Одамизод пешомадашро намедонад. Ҳамон шаб ман аз қучо донам, ки соҳиби ин ҳавлӣ рӯзе ба ман даркор мешавад.

## 2. РУҲСОРА

Субҳ аз хоб ҷашм қушода, воеаи дишабаро бори дигар ба ёд овардам, ҳар як сухан, ҳар як қадамамро ҷандинбора андешидам, мулоҳиза кардам. Духтари галатӣ... Беҳуда ранҷид. Меояд ё не? Мактуби проректор дар дасти ман, вай бе он ба қучо меравад? Ҳайр, як-ду соат нигарон мешавам, агар наояд, ба хобгоҳ меравам.

Аз он ки бо духтарон гапам намепазад, малул шудам. Дигарҳо агар бо ҳамин хел духтар шинос шаванд, тез забон меёбанд, ба гап медароранд, бо варсоқиҳои беҳуда қиқир-қиқир меҳандонанд. Ба фикрам, ҳамаи ин аз кам ҳондан. Вақтҳои охир ягон повесту романи дурустро ҳонда нафурвардам. Ба ҳондан сар мекунаму нимкора мемонад. Барои ҳамин ҳам дар пеши духтарон мум газида мешинам. Пештар боҳавсала будам: суханони нағз, байтҳои обдорро ба дафтараам навишта, латифаҳои намакинро гун мекардам, дар сӯҳбат кор медод. Аммо ҳамон вақтҳо ҳам аҳволам ҳамин буд. Бо даҳони дигарон нон ҳоида намешавад. Як шоир гуфтааст ку, «барбаста дигар бошаду ҳудраста дигар». Аслан, ҳондану сухандонӣ нағз, аммо дилёбӣ дар хислати одам, дар хуни вай набошад, намешавад. Истро菲尔зода адабиёти бадеъро як тараф монед, аз фанни ҳудаш ҳам соле ягонта китоб намехонад. Лекин дар муомила чунон усто, ки устухон надорад, мегӯянд. Дар институт обрӯ дорад, аз муаллимони пешқадам ба шумор меравад. Лекин аз лексияаш донишҷӯён безоранд. Як дафтари ғафси аз давраи Одаму Ҳавво мондагиро қушода, қалима ба қалима меҳонаду донишҷӯёро маҷбур мекунад, ки ҳарф ба ҳарф нависанд. Сарамонро ҳам карда менавиштем. Ҳайфи умр, ҳайфи рӯзу соатҳои ба конспектнависиҳои беҳуда сарф шудагиам! Ба ҷои он чӣ қадар китоб ҳондан мумкин буд... Истро菲尔зода баъзан бо часорат ягон ҷумларо аз ёд гуфтани мешуд ва аз конспекташ чудо шуда, ба тарафи тиреза ду-се қадам мемонд, ҳамоно гапашро гум мекарду шитобон баргашта ба дафтар сар ҳам менамуд. Ёд дорам, боре муаллим дар мобайни дарс аз синф берун рафт. Сӯфӣ дар ин фурсат дафтари қушодай ўро ҷандин варак гардонда монд. Муаллим баргашта ба синф даромаду дафтарро аз он ҷое, ки Сӯфӣ қушода монда буд, ҳондан гирифт. Вай мавзӯи дигареро меҳонд... Ба аксари мо ин навишта ҳеч, даркор набуд. Китобро ҳонда, ҳар як мавзӯро нағз мефаҳмиDEM. Он чиро, ки шарҳаш дар китоб набуд, аз дусар, Истро菲尔зода ҳам фаҳмонда наметавонист, бинобар он савол дода, беҳуда ўро дар хичолат мононда, ба

худ қасддор намекардем. Фақат баъзан, дар соатҳои охирин аз нависонавис хаста шуда, худро ба ҷашми муаллим навишта истода вонамуд мекардему дар асл, бо сари ҳам пинак мерафтем. Сӯфӣ баринҳо гоҳо саҳифаҳои дафтарро бо суханони бемазмун аз қабили «Ҳо Лайлӣ, Лайлӣ, Лайлӣ...» пур мекарданд. Албатта, тоифаи дигаре низ буданд, ки ҳарф ба ҳарф гуфтаҳои муаллимо навишта, сонӣ гаштаю баргашта ҳам онро ҳонда, имтиҳон месупориданд. Намедонам, аз чӣ сабаб бошад, дар ёдкуниҳои қориёнаи онҳо ман нишонаҳои нахустини бүрократҳои ояндаро мединад.

Хайр, ҳоло сари гапам сӯҳбаторою сухандонӣ буд. Ҷавононе ҳастанд, ки гапдон ҳам не, товус барин оростаю пероста ҳам не, барьакс, баъзан ба сару либосашон бефарқ менигаранд, гапашонро шунида ба гӯлиашон меҳандед. Аммо дуҳтарҳо катӣ гапашон мепазад. Умуман, дили ин дуҳтарҳоро дониста намешавад.

Ҳис кардам, ки бағоят гуруснаам. Табъам хира бошад, иштиҳоям кӯр мешавад. Шаб ҳӯрок нахӯрда хоб карда будам. Даству рӯ шуста, либосамро пӯшидаму ба ҷойхона баромадам.

Аз мӯйсафеде, ки дар як канори ҷойхона сабати ангурашро монда, ҳудаш бо ду-се нафар ҳамсолони пираш ҷой ҳӯрда, чақ-чақ мекард, ним кило ангура ҳаридаму ба таҳи чорпояи таҳи бед нишастам. Субҳидам ҷойхона рӯфтаю обзада, рӯҳафзо ва дилкушо буд. Аз таҳи чорпояе, ки менишастам, обаки соғ мисли қабӯтарон кум-кумкунон медавид, дар қафасҳо қабқу бедонаҳо бо навбат ҷаҳ-ҷаҳ мезаданд. Радиои Душанбе ҳабарҳои тоза мешунавонд. Ҕойхонадор амаки Рамазон дар як лаълӣ ду қулҷаи қунҷитӣ ва як ҷойникча ҷои қабудро бо пиёлааш оварда монданду ҳолпурсӣ карда рафтанд. Ёдам омад, ки чӣ гуна панҷ сол аз ин пеш, бори аввал аз деха ба шаҳр -- ба даргоҳи ин донишгоҳ омада будам... Ҳозира барин амаки Рамазон дар лаълӣ дуто нону як ҷойник ҷой оварда монанд, гуфта будам: «Амак, ба ман якта нон бас». Он қас табассум карданду оҳиста ба наздам нишаста, ҳолҷӯй намуданд, сонӣ фаҳмонданд: «...Шумо меҳмон, писарам, ба пеши меҳмон, одатан, якта нон намемонанд. Меҳӯрдагетона ҳӯред, мондагеш меистад, но-на намепартоем».

Ҳамин вақти сол буд. Ҳаво гарм, айни ҷӯши саратон. Ман бори аввал ба шаҳр омадагӣ. Аз ҷойхона баромада, дар оби фаввора даст шуста, кишишибозии қӯдаконро тамошо мекардам. Ногоҳ як ҳамдеҳаамонро дидам, ки аз он тарафи қӯча шитобон мерафт. Аз қафояш давидам. Ҳамроҳи вай қариб ним рӯз шаҳрро тамошо кардаму сонӣ ҷамадончай дар дастам буда ба хотир расида, «воҳ!» гӯён ба пешониам задам. Лаҳзае саргаранг мондам. Дар ҷамадонча номаи камол, паспорт, билети ҳарбӣ, пул ва дигар ҳуччатҳоям буд. Ҳамдеҳаамро дидам, дар пеши фаввора фаромӯш кардаам. Ман аз хурдӣ дар ҳаққи дуздону қаллобони шаҳр ҳикоятҳои зиёде шунида, алҳол ба ҳар як сокини шаҳр бо шубҳа менигаристам. Ҷавони аз дунё бехабар, гайр аз дехаю райони худ ҷои дигарро нодида... Сонитар фаҳмидаам, ки дуздону қаллобон чӣ қадар, ки дар шаҳр ҳастанд, дар деха ҳам будаанд. Фақат усули дуздиашон дигар хелтар. Мардуми асили шаҳр, ки пештар қосибу ҳунарманд мегуфтанд, ҳозир коргару зиёй, аз дехотиён гоҳе байнсофтарапанд.

Ҳамон рӯз говгум нашуда ба сари фаввора расидам. Аз чамадонча ному нишон набуд. Аслан умедак набуд, ки онро меёбам. Авзоам парешон чӣ кор карданамро надониста, ҳайрон мондам. Кабобфурӯш - марди солдидай буруташ мошу биринҷ асбобҳояшро меғундошт. Парешонии маро дид, ба сӯям ду-се бор нигоҳ карду наздиктар омад.

– Ҳа, ошно, ягон чиз гум кардед?

Ман ба рӯи вай нигаристаму фахмидаам, ки чамадонча гум нашудааст. Мардак насиҳаткунон онро бароварда дод.

Соат нӯҳ шуд, аммо духтарак наомад. То соати даҳ бо азобе нигарон шудам. Дилем хеле алағда, аз ҷойхона баромада ба сӯй хобгоҳи дуюм тоҳтам. Аз дарвоза дароям, духтар дар ҷои диразааш, дар ҳараки лаби ҳавз нишаста, китоб меҳонад. Ба дари мудир қуфли калон оvezon. Ман ранҷидагӣ барин бо маломат ба рӯи духтар нигаристам. Коқулони майдабофташ аз ду тараф ба рӯи китоб афтода, дар миён рӯи сафеду тозааш монанди себи сероби тирамоҳ, ки аз байнӣ баргҳо метобад, дилро ба худ мекашид. Духтарак хушрӯй аст. Аксар духтарони Ҳалқасоӣ зебоанд: тозарӯ, қоматдор, тарҳи рӯяшон рост, даҳону бинӣ, ҷашму абрӯ бо қалам қашидагӣ барин.

– Салом, дурӯғгӯй.

– Ассалом. Ҷӣ дурӯғ гуфтаам? – вай оҳиста аз ҷояш хест.

– Охир ман шуморо дар хобгоҳ нигарон...

– Ман ба хобгоҳатон меравам, нагуфтаам.

Дарвоқеъ, ҷаро ман ўро дар хобгоҳи худамон нигарон истодам? Ғалатфаҳмии худам. Баъд дараки мудири хобгоҳро гирифтаму воқеаи шабинаро ба хотири ўвардам.

– Ин хел бадгумон нашавед, нағз не. Наход, ки дар ҳаққи ман барин як ҷавони дуб-дуруст ҳамин хел фикр кунед, – гуфтам ба ҳазл то ки буғзи гапҳои шабина аз байн бардошта шавад.

– Бадгумон... худатон, – гуфт вай ҳандида. – Боз ҷавони дуб-дуруст будаанд! – ба истехзо писханд кард вай.

– Не, ман ҷавони ганда не, – гуфтам ба ҳамон оҳанги ҳазл, бо ҷиддияти соҳта. Панҷ сол дар гурӯҳамон профорг будам. Ҳайрият, институтро тамом кардем, набошад, то ба нафақа баромадан бачаҳо аз ман қарздор буданд. Се-чортоаш ҳоло ҳам қарздор, ҳаққи аъзогиро надода гурехтанд.

– Ҳайр, ҷӣ гуфтаниед бо ин гапатон?

Аз афташ, вай ҳазлро нафаҳмид, зеро ҷунон ҷиддӣ пурсид, ки ман лаҳзасе ҷӣ ҷавоб доданамро надониста, даступо ҳӯрдам, лекин шуҳиамро давом до-дам:

– Яъне, гуфтаниам, ки ман одами дуруст, ҳатто як дараҷа одами давлатӣ.

– Одами давлат бошед, ман дар кати шумо хоб мекардам?! – ба истехзо ҳандид вай.

– Ман ба хонаи дигар рафиқон рафта хоб карданӣ будам. Сониян, ҳӯш, ба кати ман ҷӣ шудааст? Аз духтур гузаштагӣ. Ҷойпӯшҳоро иваз карда будам. Ба ғайр аз ин, ҳаво гарм, бистар даркор не. Як паҳлу мезанеду бедор мешавед, ки рӯз.

Вай гап назада ба китобаш нигариста монду баъд аз қадре гуфт:

– Э, равед, мудира ёфта бед. Дар ин гуфта ҳам шүхӣ, ҳам узру дилбардорӣ ва ҳам нози дилбарона буд. Агар гулдаста бандеду гулҳоятон якранг бошад, як дона гули дигар хелтар басанда аст, ки намуди гулдастаро тағир диҳад. Ин як сухани ӯ ҳам сӯҳбат ва муомилаи моро оҳангӣ дигар баҳшид. Гапамон чунон қӯр гирифтааст, ки баъди якуним соат мудири хобгоҳ омаду мо аз ҷо хестем. Ман мактубчай проректорро аз ҷайб гирифта ҷашм давондаму фамилияи духтарро фаҳмидам.

– Фамилиятонаро фаҳмидам, номатон чӣ?

– Рухсора.

– Номи ман Вафодор.

Вай номи маро шунида «пиққӣ» карда ҳандид. Номам Вафодор гӯям, бори аввал ҳама меҳанданд. Баъзе духтарон шүхӣ мепиндоранд, бовар намекунанд. Ба тарзи муҳтасар ва маъмулӣ «Вафо» гуфта будам, дадаам шунида, ранциданд. «Номи одамро ҷала намегиранд», гуфта таъкид карданд.

То дар хобгоҳ ҷо ба ҷо шудани Рухсора нимирӯз гашт. Азбаски хобгоҳро таъмир мекарданд, мудир аз бинои дар як канор будаи ин ҳавлӣ ба ду нафар духтар як хонаҷаро дод.

### 3. ЯК ҚАДАМИ БОҶУРЪАТ

Се рӯз боз бегоҳихо дар атрофии хобгоҳи ӯ сайр мекунам. Баъзан дурӯз дар рӯ ба рӯи хобгоҳ, дар истгоҳи автобус меистам, аммо ҳама ба мошин савор шуда мераванду ман боз ба раҳам давом мекунам. Ҳатто ҳӯроки нимрӯзиро ҳам дар ошхонаи назди хобгоҳи ӯ ҳӯрдам. Тасодуфан бо Рухсора воҳӯрдан меҳоҳам, аммо чӣ ҷора... Аз афташ, вай аз хобгоҳ берун набаромада меҳонад. Бетаклиф, бе ягон сабаб ба хобгоҳаш равам гӯям, истиҳола мекунам. Гоҳе ӯро аз ҳаёлам дур карданӣ мешавам. Мегӯям, ки ҳой, андаке ақлатро ба ҷояш биёр, соддагӣ накун. Ҳозир ҳушу ҳаёли вай ба имтиҳон. Ба ту андаке майл зоҳир карда бошад, ҳангоми баромада омадан ақаллан ба дилат шуда як даҳан «биёд, ёрдам тед», мегуфт-да. «Мавзӯъҳои мушкилро фаҳмонам», гуфтӣ, на ҳа гуфт, на не... Аммо чӣ кор кунам, ки симои вай аз пеши ҷашмам намеравад. Умрам бино шуда ман ба ин аҳвол наафтода будам. Диљи якравам ба ягон далели ақлу мантиқ гӯш намекунад. Охир мумкин духтарак номзад доштагист, ё дар деҳа гаҳворабахшаш будагист?

Ана, ба рӯи ҳамин қадар далелҳо хок пошидаму ин бегоҳирӯзӣ ба хобгоҳи Рухсора рафтам. Бе ҳеч баҳона, ҳамту, барои ҳолпурсӣ омадам, мегӯям. Аз ҳар як шиносо ношинос кебида, бо ҳазор фикру ҳаёл, хичолат ва изтироб ба наздаш омаданамро кошкӣ, ин духтар медонист?

Бегоҳирӯзии тобистон ҳеч кас дар хона намешинад. Агар одам бо ягон кор ба хона дарояд ҳам, тозон гашта мебарояд. Дар хона дили кас заъф мекунад. Ҳарчанд, ки тобистон шабу рӯз тирезаҳо кушодааст, ҳавои хона бегоҳӣ гӯё касро фишор медиҳад. Аз ҳамин сабаб ҳамаи он духтароне, ки дар ин хобгоҳ мезистанд, ҳоло дар саҳни ҳавлӣ буданд. Баъзе бо ҷашмони нимпӯш

қадамзанон қоидаю мисолҳоро ёд мекарданد, такроран аз зехн мегузаронданд. Гурӯхе нишаста саволу ҷавоб ё мусохиба доштанд.

Фақат Рухсора дар хона танҳо менишаст. Вай аз омадани ман лаҳзае дасту по ҳӯрд. Гоҳ ба тугмааш даст мезад, гоҳ ба рӯймолаш, чӣ гуфтанашро, чӣ кор карданашро надониста сурҳ мегашт, сафед мешуд. Ин ҳолати ӯро дида ман ҳам дар хичолат афтодам. Чӣ гуфтанамро надониста, дар як вазъи ноҳинчор аз омаданам сад раҳ пушаймон шудам.

– Ҳа, интизор набудед? – гуфтам оқибат базӯр бо овози ларzon.

– Не, чӣ донам, вай уребчаашро ба сараш басту камтар худашро ба даст гирад ҳам, ҳанӯз поящ меларзид. Ба саволҳои ман аз ваҷҳи тайёрӣ ва саломатиаш сурҳ шуда рӯяшро метофт, чӣ гуфтанашро надониста, аз ҳаяҷон табассум мекард.

Баъд дари хонаашро пӯшида пуштнокӣ ба он такя карда амонат рост истод. Ҳам ба ман, ҳам ба долони бекас бо ҳарос менигарист. Пай бурдам, ки аз воҳӯрӣ ва ҳамгап шудан метарсад. Бо вучуди ин, ман ӯро саволборон мекардам, ба ҳеч ваҷҳ зуд хайрухуш кардан намехостам. Медонистам, ки агар ҳозир «сипоҳигарӣ» кунам, кор тамом, сонӣ ҷуръат аз дилам меравад. Дар ин хел мавридҳо бачаҳо мегуфтанд, ки ба ҳазлу шӯтқаригӣ сар кун.

– Шумо аз боло омадагӣ, – ба тарафи дехаашон ишора кардам, – ба фариштаҳои осмон надиктар-дия... аз афташ ҳӯрок ҳам намехӯред? Ё каму беш меҳӯред?

– Не, меҳӯрем, кӣ гуфт, кӣ намехӯрем?

– Дигар духтарон ҳар рӯз ба ошхона мераванд, шуморо намебинам.

– Ҳа-а... Ман дар хона ҳӯрок меҳӯрам.

– Яъне, фақат нону чой? Ё консерваю колбаса ҳам?

– Ҳоло колбасаҳӯрия ёд нагирифтаем. Аз хона гӯштбирён фиристоданд.

– Хайр, бед, имшаб ман шуморо ба ҳӯроки ошхона зиёfat кунам, шояд ягон рӯз шумо ҳам бо гӯштбирён... А?

– Раҳмат. Ҳамон ҳӯрок кати худатона зиёfat кунед... Мо кучою ошхонаравӣ!

Нафаҳмидам, ки инро ба киноя гуфт ё аз дили рост. Ба ҳар ҳол таклифамро такрор карда, ӯро ташвиқ намудам, аммо вай рад кард. Ба миён ҳомӯшии ногувор афтод, ки ман ҳамеша аз он метарсам. Дар назарам ин хел ҳомӯшӣ ба монанди гирдоби дарё аст, ки торафт тобу тавони касро рабуда, ба комаш фурӯ мекашад. Бинобар он то ҷон дорам зӯр мезанам бо ҳар васила аз ҷанголи он берун равам.

– Консултатсия даркор не? – нимшуҳию нимҷиддӣ пурсидам. – Кай вақтатон шавад, гӯед, омада мавзӯъҳои нафаҳмидагиатонро фаҳмонам.

– Охир шумо тамом кардед, ба коратон намеравед? – пурсид вай бо табассум барои чӣ овора шуда гаштанамро фаҳмидани шуда.

– Кори ман ҳамин... шумо катӣ... яъне, ба шумо илм омӯхтан.

– Ба дипломатон муаллим гӯён навишта доданд ё агроном? – акнун вай ҳам шӯҳӣ мекард.

– Албатта, агроном... Аммо маро дар институт ба кор монданд-ку. Мумкин ба шумо семинар гузарам.

– Беҳазл? – вай лаҳзае ба ҷашмони ман ҷашм дӯхт. Нигоҳаш алмос барин, кас тоб оварда наметавонад. – Ин хел бошад, консултатсия дихед, мешавад, – вай боз ба ҷашми ман ҷашм дӯхту ман гапамро гум кардам.

Сӯҳбати мо қўр гирифту ним соат барин ё бештар яке дар долон, дигаре ба дар такя карда, дар болои остона рост истода гапзанон кардем. Ман рӯзи дигар омаданий шудам.

– Соати чанд?

– Соати?... Ҳозир... Рӯзона набиёед... Аз қишлоқ ягонтаашон омада монанд... меқушанд. Нағзаш намози дигар. Ҳу, дар сари ҳавз столу стул ҳаст.

– Майлаш, – гуфтам ман. Бо ҳамин ҳайрухуш кардему ман аз хобгоҳи ў баромадам. Аз ин гуна ранг гирифтани муносибатамон хурсанд будам.

– Ҳўш, тайёрӣ чӣ хел? Мушкилаш барои шумо «химия» ва «биология» будагист? – бегоҳии рӯзи дуюм дар сари ҳавз ўро машғули китобхонӣ дида пурсидаам.

– Аз химия чудо метарсам. Аз ҳамин фан тарсида ба институти тиббӣ нарафтам. Ба ин ҷо медароям гўям, ҳамаашон додувой карданд, ки дұхтар ҳам агроном мешавад? Бирав, ба муаллимӣ хон.

Гуфтам, ки муаллим намешавам.

– Чиро нафаҳмидед? Мавзӯъҳои нағз нафаҳмидатон ҳаст?

– Ҳаст. Ҳаст ҳам гап, лак-лак! – вай китобу дафтарашро ба даст гирифт. Китобро варақ зад – варақ заду охир мавзӯи «Оксидшавии оҳан» – ро пурсидаам. Ман оксидшавиро бо мисолҳои осон фаҳмонидам. Баъд барои имтиҳон аз китоб масъала супурдам. Рухсора онро ғалат ҳал кард. Ман сахвашро фаҳмондам.

– Нигоҳ кунед, агар қаландатон занг занад, онро ба оби ҷӯй партофта монед, зангаш тоза мешавад?

– Не, – вай шарм дошта, бо табассум рӯяшро бо кафи дастонаш руст кард.

– Ана, ба ин ҷо нигоҳ кунед, шумо дар ин формула онро ба об андохта, мегӯед, ки зангаш рафт.

Ҳар ду баробар ба дафтар сар ҳам кардему тори мӯи вай ба рӯи ман расид. Аз ҳаяҷон лаҳзае гапамро гум кардам. Ба фикрам, ин дам дили ҳардуюмон ҳам сахт-сахт тапида дақиқае чанд маҷоли гапзаний наёфта, ҳомӯш мондем. Аз афташ, муҳаббат дар ҳам ин гуна дақиқаҳо ба дили кас сахт реша давонда, кам-кам тамоми ҳастии инсонро фаро мегирад.

Аз шарми диловез рухсораҳои нозуки вай ҳар замон як ранги дигар касб мекард.

Баъди соате дарсгӯи муҳокима кам-кам ҷараёни сӯҳбат тағир ёфт. Рухсора дар бораи деҳаашон, мактабу муаллиминалаш, падару модар ва хешовандонаш ҳикоя кард. Аз суханаш ба назар мерасид, ки вай андаке калонгирӣ ва худнамой дорад, шукӯҳу шавкатро дӯст медорад. Баъзе воқеаҳоро мегуфту зимнан шавкату эътибори ҳудаш ё наздиконашро зикр кардан меҳост. Ҷӣ гуна ўро ба писараш талабгор шудани директори мактабашонро ҳам бо майда-чуйдаҳояш гуфт. Онҳо хостгор фиристода,

«духтаратон хонданӣ бошад, худамон меҳононем», ҳам гуфтаанд. «Чи қадар раису раисшавандаҳо ба миёна даромада, падарашро розӣ карданӣ шудаанд», аммо он кас «духтарам хонда институтро тамом қунад, сонӣ ихтиёраш», гуфтаанд.

– Дадаам аз аввал мана хононданӣ. «Аз духтарони деҳа худат якум шуда ба хондан меравӣ» мегуфтанд. Гуфташишон шуд, – гуфт вай хаёломез аз нуктае чашм набардошта.

Боз ҳамиро ҳам фаҳмида, ки падараш аввал дар деҳа ҳаткашон буда, баъди ташкил ёфтани шӯъбаи алоқа мудири он таъин шудаанд.

– Як ҷӯраашон ба район ба кор ҷеф зад, худашон не гуфтаанд, илова кард ӯ.

Рухсора дар хусуси тағояшу язнааш ҳам хеле гап заду vale дар хотири ман ҳаминаш монд, ки шаби тӯйи апааш язнааш аз шаҳр ҳофизону раққосонро бурда, базмро чунон тафсондааст, ки кайфи он то ҳол аз ёди мардуми деҳа намерафтааст.

Вай гап мезаду ман гӯш мекардам. Гоҳе боварам намеомад, ки чунин як нозанин дар рӯ ба рӯям нишаста, аз саргузашти худ ҳикоя мекунад. Посбон намедонам, бори чандум бошад, сурфа карда аз назди мо гузашта рафт. Бо сурфаи соҳтаи худ вай ба ман мегуфт: бехуда тақал карда нашин аз ёдам намеравӣ. То ту дар ин ҷо ҳастӣ, ман хотирчамъ намешавам.

Бегоҳии рӯзи дигар ман аз Рухсора якчанд мазӯъҳоро пурсида, дараҷаи тайёрии ӯро тафтиш кардам. Доир ба мавзӯи «Об», ба монанди аксар тамомқунандагони мактаби миёна, дарҳол формулаи об, вазни қиёсии он, дар шакли моеъ, ях ва бухор дучор шудани онро гуфт.

Ман мавзӯро батафсил фаҳмондам. Чӣ чизро донистан зарур, алоҳида такрор кардам. Гуфтам, ки ин чизҳоро донистан кам, имрӯз талабот аз тамомқунандагони мактаби миёна, алалхусус аз дохилшавандагон хеле қалон аст.

– Об дар саноати химия бағоят зарур. Барои як кило коғази дафтарaton сад литр об сарф мешавад, – гуфтам дар охир ӯро ҳайрон карданӣ шуда. – Оби уқёнус не, оби нӯшиданӣ! Медонед, сол то сол дар дунё оби нушоқӣ кам мешавад.

Аз афташ, ҳатари кам шудани оби нӯшоқӣ ба вай ҷандон кор накард, ки аз ҷои дигар сӯҳбат сар кард:

– Як амакам пештар ба тарафҳои Фарғона рафтагию ба қарибӣ ба деҳа кӯчида омаданд, – гуфт вай ҷизро ба ёд оварда. – Дар таги манаҳашон мушт барин ғӯрӣ, – Рухсора муштчаашро ба таги манаҳаш бурда нишон дод. – Духтур гуфтаст, ки ҳар кас аз оби ҳамон ҷойҳо ҳӯрад, ғӯрӣ мешавад.

– Ҳар кас не. Агар одам дуру дароз дар ҳам он ҷо зиндагӣ карда аз оби ҳамон ҷо ҳӯрад. Дар обашон йод кам. Дар магазинашон агар ба як тонна намак даҳ грамм калийи йод ҳамроҳ қунанд, шуд. Ё ки гоҳе моҳии треска ҳӯрда истанд.

– Имрӯз ба мо як муаллими чудо зӯр консултатсия доданд, – гуфт вай боз мавзӯи гапро дигар карда. – Вазифаю китобҳошона гуфтанд... э, як дунё ... номзади илм, дотсент, аъзои ким-чиҳо...

– Кадпости фарбех?

– Пур паст ҳам не, миёнақад.

Исрофилзода ба онҳо консултатсия дода, аз рӯи одат, худситой кардагӣ.

— Сонӣ вай савол доред, гӯён аз бачаҳо пурсиid. Аз қатори пеш як бача «истифодаи ҳидроген»-ро пурсиid. «Канӣ, ба ин савол кӣ ҷавоб медиҳад?» - гӯён муаллим аз мо пурсиid. Ҳама ҳап, донанд ҳам даст намебардоранд. Э, рав-е, гуфтаму ҳестам. Гуфтам, ки ҳидроген барои гирифтани аммиак, спирт, бензин даркор. Боз бо ҳидроген нафт тоза мекунанд, оҳан мебурранд, гуфтам. Муаллим дуруст гуфту сонӣ таъкид кард, ки ин хел саросема ҳамаашро омехта накунам. Баъд худаш якта-якта ҳамонҳоро фаҳмонд.

Сонитар баъди як-ду давр аз рӯи баъзе мавзӯҳо саволу ҷавоб кардан Рухсора аз ҳусуси имтиҳон ва конкурс гап сар карду гуфт:

— Рӯзи ҳучҷатсупорӣ як пиракӣ, худаш муаллимсуроб ба ҳамроҳаш гуфт: «Ба ин шӯъба панҷоҳ қас мегиранд. Камаш бист ҷой аллакай банд шудагист... Анна барои ҷои мондагӣ ҳамин қадар ариза...» Инро шунида, ба дилам фаҳм афтод... Қариб ҳучҷатамро гашта гирам.

Ин гапҳо барои ман нав набуданд.

Рухсора боз нақл кард, ки чӣ ғуна порсол аз мактабашон як бачаи коҳилу бадхон омада, ба институти мо дохил шудаасту як моҳ ҳонда боз институтро партофта рафтаст.

— Вай аслан ҳондани набуду дадааш ба зӯрӣ даровардаанд. Ҷудо бою бадавлат, гапашон мебуррад. Набошад, ҳуди бача китоб ба даст нағирифтааст. Аз ҳизмати ҳарбӣ монад, гуфта ба институт дароварданд. Ҳуди бача гуфтаст, ки майлаш ба ҳизмати ҳарбӣ рафта мебиём, дадааш не гуфтаанд. Бача гуфтагӣ будааст, ки бекора як моҳ меҳонаму партофта мебиём.

— Ҳар қас имтиҳонро нағз супорад, ҳоҳ-ноҳоҳ дохил мешавад. Шумо ҳавотир нашавед, албатта, дохил мешавед.

Дам ба дам гирди сари мо ҷарҳ задани посbon ғашамро оварду ба Рухсора таклиф кардам, ки ин хел баромада дар хиёбон камтар ҷарҳ занем. Вай лаб газиду ба инкор сар ҷунбонд. Шаби ороми ҳаловатбахш буд. Дар лаби ҳавз сари миз ману вай нишаста, ба ҷашми якдигар нигариста, бо забони нигоҳ ҷиҳо намегуфтем. Нури ҷағори электр сояи мижгони ӯро ба рӯяш андохта буд. Амаки посbon дар рӯи кати ҳуд паҳлӯ зада, транзисторро тофт. Оҳангӣ мусикиӣ ҳавлиро пур карда дилҳоро ба ҷӯш овард. Ман чору ночор ҳайрухуш кардам.

#### 4. МУАЛЛИМ ҶӮРАЗОДА

Тамоми ҳаёти бошуурунаи мо бо имтиҳонсупорӣ мегузарад, гӯям, муболига намешудагист. Ман аз рӯзе, ки ақламро шинохтаам, то ба ҳол имтиҳон месупорам ва ҳамеша рӯзи имтиҳон аз хона беношто мебароям. Субҳи имрӯз ҳам беношто ба институт омадам. Ин дафъа Рухсора имтиҳон месупорад, аммо ман ҳам дар изтироб. То саршавии имтиҳон ҳанӯз якуним соат вақт бошад ҳам, саҳни институтро писару духтар -- дохилшавандагон, падару модар ва хешу табори онҳо пур кардаанд.

Ман ба дар наздик шуда фаҳмидам, ки ба дарун бо гузарномаи маҳсус медароянд. Дохилшавандагони ба имтиҳон даъват шудагӣ бо варақаи

имтиҳон ворид мешуданд. Азбаски дарбонҳо ҷавонони шинос буданд, ба дар наздик нарафтам. Ҳатман гумон мекунанд, ки ягон хешамро дохил карданӣ омадаам. Моҳи август то метавонед аз таги дари ягон донишкада нагузаред. Ягон муаллими шинос рӯ ба рӯ ояд, қалимаро шунавам, дилам ғаш мекунад, маро як эҳсосоти нофораме фаро мегирад. Гумон накунед, ки ман аз имтиҳон метарсам, ё аз ранҷу азоби он озурдаам. Ҳаргиз! Худи мафҳуми имтиҳон дар асл ба монанди адлу адолат мазмуни ҳуҷастае дорад, дар муомила ва додугирифт тарозуро ба хотир меоварад, дар табиат шабеҳи он фасли тирамоҳ, мавсими, ҷунон, ки мегӯянд чӯчаҳоро шумурдан ва ғалберро аз об бардоштан аст. Ба ман усули имтиҳонгирий намефорад. Моя дар тӯли як ё ду ҳафта шабу рӯз меҳондему дафтарҳоро ёд карда, ба имтиҳон медаромадем, қоидаю мисолҳоро тутивор гуфта дода, баҳо мегирифтем. Ҳамин ки аз имтиҳон гузаштем, ҳар чӣ зудтар тамоми он донишро фаромӯш мекардем. Аз имтиҳон монанди ҷуволи ҳолӣ бармегаштем. Ҳангоми санчиш аз дастуруламалҳо, китобҳои ёрирасон фоида бурдан мумкин не. Шпаргалка-ку, аҷали муаллим. Дар аввал ман ҳам мисли дигарон гумон доштам, ки китоб ё конспектро ҳонда, ҳатман ҳифз кардан даркор. Дар кӯҳу саҳро китобу дастуруламал нест-ку! Ба зӯри хотираат нигоҳ карда кор мекунӣ! Аммо сонитар бо ҷашмони ҳуд дидам, ки дар кӯҳҳои баланду бекаси Помир ҳам геолог, доктори илм ҷилдҳои дастуруламалро оид ба ҷисми кӯҳ зери болин монда меҳобид, дар ҷароғоҳои дурдастарин ҳам байтор ду-се китоби заруриро дар ҳӯрчин дошт... Сипас ба ҷои беҳуда ёдкуниҳо бештар китоб ҳонем, ба маъни он илм амиқтар сарфаҳм равем, аз дастуруламал фоида бурданро омӯзем, магар ҳуб нест?! Дигаронро намедонам, агар ман муаллим шавам, барои шпаргалкаи моҳирона соҳтагиаш ба донишҷӯ баҳои қаноатбаҳш мемондам. Боре шпаргалкаи Давриро аз назар гузаронда, қоил шудам. Мазмуни асосии даҳ саҳифа матни китобро дар ним варақ, ҷунон ҷой кардааст, ки агар ҳудаш соҳтагӣ бошад, ҳаққу ҳалол баҳои қаноатбаҳш монед, меарзад. Санъати шпаргалкасозиро намегӯед! Ҳайрон мешавед. Дар курси сеюм Ҷаъфар дар ҷилдҳои алмоси риштарошӣ мазмуни асосии мавзӯро ишора кардаасту бас. Саволномаро гирифта нишаству «алмос»-и даркориашро ёфта, қалам тез мекард ва оҳиста ҷашм медавонд, ки ба даст афтоду ним сол аз стипендиya маҳрум монд. Бечора Лутфия формулаҳои мушкилро аз зону боло ба пояш навишта, ҳандасор гашт... Вактҳои охир доир ба имтиҳон ва тариқи санчиш ақидаи ман тағир ёфт. Бигзор, дар рӯи мизи донишҷӯ ҳам китобу тавзехоти зарурӣ, ҳам дастуруламалу конспектҳояш бошад. Муаллим саволро дода санҷад, ки донишҷӯ аз конспекту дастуруламал ба ҷӣ андоза истифода карда метавонад, домани фаҳмиши ўто ба кучо.

Азбаски ҳанӯз аз Рухсора дараке набуд, ман ба ҷойхонаи сари роҳ даромада, таҳтул фармудам. Дар сари ҷойхӯрӣ ба ёдам расид, ки панҷ сол қабл аз ин ман ҳам ба мисли ин бачаҳо навбат поида, ба имтиҳони қабул даромада будам. Баҷуръат будаам. Бо дохилшавандагоне, ки дар хобгоҳ буданд, як-як мусоҳиб гаштаму ба ҳамроҳонам гуфтам: «Агар ба ҳамин институт ман надароям, номам Вафо не!» Яке аз ҷӯраҳоям бо истеҳзо сар

чунбонд, дигаре ба ғуури чавониам писханд кард. Ҳамаашон ба ман тез шуданд:

«Даҳанкалонӣ накун, сагира!»

«Нона калон газу гапа калон назан».

«Ба донишат напар...»

«Ҳа, агар толеъ надошта бошӣ, дониш катӣ ба институт даромада намешавад. Чунон доноҳо ғелида рафтанд, ки...»

Аммо ман ҳам паст наомадам: «Агар ба ҳамин институт надароям, номам Вафо не! Аз бахри номи падарам додагӣ гузаштам».

Ин қадар бо часорат дил ба дарё задани ман бехуда набуд. Тайёрӣ ва дониши аксар дохилшавандагон ба назарам хеле сатҳӣ намуд. Худ ба худ мегуфтам, ки пас аввал киро қабул мекунанд, ҳамон касеро, ки донишаш баланд аст.

Имтиҳонҳоро бо баҳои хубу аъло супорида варақаи имтиҳонамро ба котиб дода пурсидам: «Муаллим, бо ҳамин баҳо қабул мешавам ё не? Вай ба баҳоҳои ман як назар давонду гуфт: «Бешубҳа. Якуми сентябр ба дарс омадан гиред». Яъне, хулосаи комиссияи конкурсро нигарон нашавӣ ҳам мешавад, ту қабул гуфтағиашон-дия!

Куртаи гули қадуи Рухсораро аз дур дидаму барҳоста, ба истиқболаш рафтам. Вай мӯяшро дуто карда бофта ба қафо партофта, фарқашро ҳам ба духтарони шаҳрӣ тақлид карда, андаке қаҷ гирифтааст. Ҳарчанд, ки хуб шона задаст, мӯйҳои хурмоиаш дар бандагӣ фатила зада, бо камтарин насим таҳрик ёфта, дили касро ба худ ҷазб месоҳт. Барои руҳашро бардоштан ман аз таърихи имтиҳонсупориамон як воқеаи латифамонандро гуфта, ӯро каме хандондам. Сухан мегуфтам, меҳандидам, аммо нигоҳамро саришта карда наметавонистам. Ман ба як ҳолати ачибе афтодам. Беихтиёր ҷашмам гоҳ ба зулфу абру়яш, гоҳ ба рӯяш ё ҷашмашу мичгонаш банд шуда, то даме, ки вай шармида бо итоб аз ман рӯй гардонда, қафотар намерафт, караҳт барин меистодам.

Дар чунин вазъияти ногувор талвоса доштам, ки муаллим Ҷӯразода пеш омаданд. Ба саломам алек гирифта гузаштанду дақиқае пас аз қафо садо карданд;

– Наврӯзов!

Нигарам, бо ишораи сар маро ба назди худ меҳонанд. Саросема дasti Рухсораро фишурдам.

– Муваффақият... Ман интизор меистам.

Ҷӯразода яке аз муаллимони писандидаи донишгоҳ. Муаллимоне ҳастанд, ки унвону обрӯ доранд, китоб навиштаанд, аммо ягон донишҷӯ ба онҳо қоил не, ихлос надорад. Ин қасон сутуни мӯҳташамеро мемонанд, ки ҳеч боре бар дӯш надорад. Ҳам ту, ба ҳоли худ истодааст. Агар онро аз ҷояш гирифта ба як канор монед, ягон лаби дунё қаҷ намешавад. Аммо Ҷӯразода баринҳо набошанд, ҷояшон ҳолӣ.

Муаллим Ҷӯразода ба қавли худашон, аълоҳон ва бадхонро зудтар шинохта мегиранду миёнаҳолонро дертар. Се соли охир раҳнамои ҷустуҷӯҳои ман буданд. Дар курси сеюм оид ба ҳаётӣ якчанд навъ ҳашароти фоиданоки боғу пахтазорҳои кишварамон дар ҷамъияти илмии донишҷӯён

гузориши илмī доштам. Ҳеч кас ба маърӯзай ман эътиборе накард. На хуб гуфтанд, на бад. Хайр, худаш ҳам ба андозаи як кори курсӣ арзише дошт. Баъди чанд муддат муаллим маро ба кафедра ҷеф заданду дар хусуси ҳамон маърӯзаам гап кушоданд. Дафтарчаашонро аз чайб гирифта, қайдҳояшонро оид ба гузориши ман гуфтанд. Намедонам, чаро дар вақташ нагуфтаанд. Сипас таъкид карданд, ки ин мавзӯй бароят муҳим аст ва ман ба таҳқиқ давом кунам. «Халилихӯрак бояд ба мо хизмат кунад», гуфтанд он кас. Яке аз навъҳои фоидаовари ҳашорат халилихӯрак буд.

Ҳамин тарик, бо маслиҳати он кас ман кор сар кардам. Баъд доир ба ҳамин мавзӯй рисолаи дипломӣ навиштам, бомуваффақият химоя кардам. Муаллим одаме буданд, ки агар чизе ба он кас писанд наояд, зӯр зада писанда кардан ғайри мумкин буд, аммо агар чизе писанд ояд, то ҷон доранд, онро дастгирӣ мекарданд. Тамоми институт он касро ҳамчун марди фозил ва донишманди ҳақиқӣ эътироф мекарданд. Аммо ба назари ман, он кас олим ва донишманди бузург набошанд ҳам, муаллими ҳақиқӣ, устоди мушфиқ ва беҳамтое ҳастанд. Ҳоло ҳам дар дасташон баробари китобҳои илмӣ, журналу рӯзномаҳои адабӣ, оммавӣ ва ҳатто бачагона. Монанди ҳамаи муаллимони ҳақиқӣ сару танашон покиза, оддӣ ва шинам аст... Ман ҳаргиз овози баланди он касро нашунидаам. Ҳангоми ба газаб омадан (ман ҳамагӣ як бор мушоҳида кардам) лаҳзасе худро гум мекунанд, қаламро ба даст мегиранд, дубора ба ҷояш мегузоранд, аз киса рӯмлча мебароранд, пешониашонро пок мекунанд ё не, боз ба киса медозанд, баъд озурдахотир гап мезананд. Ман дар тадқиқоти дипломиам ду навъи ҳашароти фоиданоки паҳтазорро барои мубориза бо ҳашароти заарнок интихоб кардам. Аслан, ин фикр хеле қӯҳна, аммо онро дар шароити имрӯзай паҳтазори мо амалий кардан даркор аст. Ҳоло дар пеши худ вазифа гузаштаам, ки ин муборизаи биологиро дар қитъаи таҷрибавии институт санҷам. Агар таҷрибаи дилҳоҳ диҳад, сонӣ дар паҳтазор месанҷем. Сараввал дар паҳтазори ягон замини навкорам. Мушоҳида нишон дод, ки дар заминҳои навкорам нисбат ба қишлоғҳои қӯҳна ҳашароти фоиданок бештар аст. Аҷаб не, дар марҳилаи аввал ба ёрии ҳашароти фоиданок каму беш интекситсид ба кор барем. Махсусан, агар ҳашароти заарнок ба дараҷаи авҷ кунад...

Ҷӯразода аз бозуи ман дошта, раҳравон бо муҳабbat ҳолҷӯй карданд:

– Ба кор фармон гирифтед?

– Не, муаллим... Ба таътил рафта оям, сонӣ гуфтаанд-ку.

– Ҳа, дарвоҷеъ... Хайр, истироҳат карда бед, сонӣ.

– Муаллим, ягон гап доштед?

– Кадом рӯз кори шуморо фикр кардаму як чиз маро ҳайрон кард. Ҷаро дар қишлоғори қӯҳна ҳашароти заарнок мӯлу фоиданокаш қариб нест шудаст?

– Дар натиҷаи дорузаний... – дуруст фикр накарда ҷавоб доданамро зуд хискардам.

– Ҳашароти заарнок нест нашудааст-ку? Ин бесабаб не, – гуфтанд муаллим андешаманд. Маъни ин гапи он касро фақат мо, шогирдон мефаҳмем. Гиреҳи ин муамморо кушодан даркор, гуфтагиашон.

– Маъқул, – гуфтам ман.

Ҷұразода марди миёнақад, каллакалон, борикрү буда, симояшон ҳамеша андешаманд, нигоҳашон ҳамеша равшан буд. Мүй тори сарашон тунук гаштааст. Ёд дорам, рұзхой аввали ба курсии донишчұй нишастанамон буд. Муаллим ду соати расо аз ҳар боб саволу ғавоб карда, бо мө шинос шуданд. Саволоҳояшон ғалатй буд: аз як духтар ному фамилияшро пурсида, савол карданд, ки чашмаш ба чій ранг аст, таърихи номи худро медонад ё не, шаңараи гузаштагонашро чій? Аз дигаре пурсида буданд, ки дар тарафи онҳо чій хел гулу гиёхі худрүй ҳаст, қадом ҳайвонҳои ваҳшый дучор мешаванд?

Ҳамрохи муаллим сұхбаткуонон ба چойхонаи бөг расидем. Чойхоначай муаллимро дидан замон пеш баромада, ҳолқүй карду қои доимии он кас катчай лаби қўйро ба тартиб овард.

Чойро нұшида муаллим боз ба сари мавзўи ман баргашта, гүфтанд:

– Муборизай химияйі бө ҳашароти заарнок мудохилаи қиддии инсон болып табиат аст. Оқибати онро андешидан даркор. Идеяи муборизай биологий навне, аммо дар мұхити мо амалан ба кор бурдани онро тадқиқ кардан даркор.

Мўйсафед якраванд. Мегўянд, ки агар мавзўи додагиашонро «хуб» гўён қабул карда, кор бандед бо ҷону дил мадад мекунанд, коратон пеш меравад. Не, агар ба маслиҳаташон гўш надода, пешхезй кунед, коратон расво, дигар барои маслиҳати кор ба пеши он кас наравед.

Баъди چойхўрӣ Ҷұразода китобу журнал дар даст вазнин-вазнин қадам монда мерафтанду ман аз қафояшон то хеле вақт нигаристам. Муаллим камкам пир шуда, мўйсафеди нуронӣ мешаванд. Ҳамаро дидаю озмуда, қўфтаю пухта шуда, сифатҳои начиби ғавонӣ - шавқу рағбати ҷустуҷӯ, зиндадилӣ ва ростию ҳақғўиро нигоҳ дошта тавонистан, ба ҳар пири солдида мұяссар намешавад.

## 5. АЗ ГУЛ БЎЮ АЗ ҚАҲ ДУД

Гаштирузӣ барои баҳои иншояшро фаҳмидан ба хобгоҳи Рухсора рафтам. Аз ин се рӯз пеш, ҳамон рӯзи имтиҳонаш, тарафи бегоҳ ба хобгоҳаш меомадам, ки дар роҳ пеш омад. «Нағз шуд, – гүфт вай лаҳзае аз роҳ бозистода, – ҳамааш мавзӯъҳои осон буд. «Занон дар «Шоҳнома»-ро гирифтам. Суханони Чернишевский дар бораи Гурдофари дар ёдам буд, навиштам...». Мо дуруст ҳамгап нашудем. Азбаски ҳамроҳи дугонааш буд, саросема хайрухуш кард.

Ҳоло вай аз тирезакушода маро диду ду ангушти дасти росташро нишон дода, бо ишорат «ду» гирифтам гүфт. Аммо аз гул-гул шукуфтани чехрааш маълум буд, ки шухӣ мекунад. Ман аз гармои тоқатщикани гаштируз нафасгир ва аракшор ба ҳонаи ў даромадам. Вай нимшӯхию нимчиждӣ маро бо сачоқи тар ду-се бор бодбезӣ кард ва ба пешам ҳарбуза бурида монд.

- Бигиред, ҳӯред, ташнагиро мешиканад.
- Гап занед, чій шуд? – як карч ҳарбуза гирифтаму бесаброна барои шунидани тафсилоти баҳои имтиҳон ба рӯи вай нигаристам.
- Об овардагиу кўзашикастагӣ баробар будаст, – гүфт вай норозиёна даст афшонда.
- Чій гап шуд? – диласам таҳ кашид, наход се гирифта бошад.

– Э бовар мекунед, духтараки дар қабатам нишастагӣ аз сиёҳнависи ман ниму нимкора кӯчонду дод. Ҷумлаҳо хому нотамом, хайр худатон медонед, сиёҳнавис-дия. Ба вай ҳам баҳои «чор», ба ман ҳам.

Зери лаб хандидам. Вай маънии хандаи маро нафаҳмид.

– Балки вай духтарак ҳам нағз кӯчондагист. Аҷаб не, аз худаш илова кардагист?... Муаллим ҳангоми тафтиши иншо соҳиби онро намедонад. Дар варақи иншо ному фамилия нест, фақат рақам. Кадом рақам аз они кӣ буданашро, баъди баҳо мондани муаллим, комиссияи қабул маълум мекунад, – шубҳай ўро бартараф карданӣ шудам.

– Медонам, сухани маро бурид вай, – лекин ҳисобашона ёфтагӣ. Муаллим вақти иншоро гирифтан ишора мемонад. Ба ақиби иншои як бача нуқта монданашро ба чашмам дидам. Як олуфтаи дигар баъди мавзӯҳоро ба тахта навиштани муаллим ним соат барин печ хӯрда шишту сонӣ рухсат гирифту берун рафт. Муаллим «даробаро мумкин не» гуфту аммо ба вай ҷавоб дод. Сонӣ омаду даҳ дақиқа нишаст ё нанишаст, иншояшро супурд. Чор саҳифаро пур карда омадаст.

Ҳамин хел гапҳоро шунавам, малул мешавам. Майдатчӯйдаҳои ноҷиз бошад ҳам, шаъни институтамонро паст мезанад. Ба ғайр аз ин, намехоҳам, ки аз қадамҳои аввал эътиқоди Рӯҳсора ба донишгоҳ рахна ёбад. Эътиқод чизи ноёб аст. Онро бо валвалаю гапфурӯшӣ ба дил ҷо карда намешавад.

– Имрӯз ба гурӯҳи дуюм имтиҳони шифоҳӣ буд, даҳ қас ду гирифтааст. Як духтар ҳам, – ташвишомез ҳабар дод ў.

– Хоҳ- ноҳоҳ ҳамаро қабул намекунанд.

– Аз як духтар пурсидаанд, ки чӣ ҳел морҳоро дидавааст? Боз аз як бача пурсидаанд, ки гургу ҳаргӯш барои чӣ ба баландӣ осонтар медаванд?

– Нисбат ба пои пеш пои қафояшон дарозтар.

– Вай надонистааст. Ҷонварони ёбоиро ман ҳам намедонам.

– Агар хоҳед, ба боғи ҳайвонот мебарам, ҳамаашро нишон медиҳам... Боз ба хобгоҳатон оварда ҳам мемонам, – дар омади гап шӯхиомез таклиф кардам.

– Майлаш, – ғайричашмдошти ман Рӯҳсора розӣ шуд. – Лекин як худам не, дугонаам қатӣ.

– Тафси ҳаво шикаст, ҳозир вақти нағз.

– Рафта бинам, агар вай дар хона бошад.

Вай тозон аз хона баромад. Ман танҳо монда хонаро аз назар гузарондам. Ҳама ҷо покиза, пардаҳои тиреза барф барин, хона ба тартиб, дар ҳар як ашёи ноҷиз ҳам завқи бетакаллуфи духтари оддӣ ба назар мерасид. Фақат як чиз ба ман маъқул нашуд. Рӯҳсора ду канори сачоки рӯпоккуниашро ба усули кашидадӯзӣ гулҳои рангоранг андохтаст. Ба ман, ки ба маданияти имрӯзаи шаҳр одат кардаам, ин гулдӯзихо маъқул не гуфтан хато будагист-ку, дар ҷояш не, бемавқеъ барин.

– Нест, хонааш қулф аст, – гуфт вай аз дар даромада.

Нигоҳаш хаёломез ба ман дӯхта шуд, аммо майли дили ўро фаҳмида намешуд, гӯё парешонхотир бошад, чехрааш ифодаи аниқ надошт.

– Ҳеч гап не, вай ягон бори дигар меравад, – гуфтам ман, гуё барои чӣ дугонаашро ҳамроҳ гирифтани ўро намедониста бошам.

– Не-е, – ба аломати инкор сар чунбонду зиракона табассум кард вай. Баъд ба авзои чиддӣ гуфт: – Ягон кас бинад, ба бало мемонам. Дадаам ба пӯстам каҳ до меқунанд.

– Э, натарсед, дар ин шаҳр каҳро аз кучо меёбанд, – чунон чиддӣ гуфтам, ки Рухсора хандида фиристод.

– Шумо намедонед, ҳамқишлоқиҳомон бинанд...

– Ман қатӣ даст ба даст намеравед-ку! Аз яқдигар дурдур мегардем, – сухани ўро бурида, таклифи ба сарам омадагиро гуфтам.

Рухсора фикр карда монд. Маълум буд, ки вай ҷазбан рафтани. Бинобар он, бо ҷуръат аз дасташ дошта, ўро ба роҳ ҳидоят намудам. Дасти саҳту ҳурдакаки ўро доштamu гӯё тамоми часоратам ба якбора сарф гашт, дигар чӣ гуфтанамро, чӣ кор карданамро намедонистам, дилам ба монанди мошини чоқдузӣ шатар - шатар мезад. Зуд дасташро аз дастам раҳо кардам. Ҳар ду ҳам аз ҳаяҷон лаҳзае сурх шуда, сухани мегуфтағиамонро гум кардем. Аз ростӣ, чӣ кор карданамонро намедонистем. Вай барои хичолат доданам маломатомез ба рӯям ялти карда, як нигаристу бо итоб ба ман пушташро гардонда, дақиқае ҷанд ҳомӯш истод.

– Рафтем, дер шуд, – гуфтам ман баъди хеле ҳомӯшӣ гӯё ҳеч воқеае руй надода бошад.

– Ба ҳамин шарт меравем, ки шумо аз як тарафи раҳ мегардед, ман аз тарафи дигар. Майлаш? – якбора ба тарафи ман рӯ оварда бидиррос зад вай ва ҷашмони сиёҳашро ба ноз гардонд.

– Хуб, ҳазор бор хуб, – хандидам ман.

– Мабодо ба дилатон саҳт нагиред, одати мо ганда, – гуфт вай узроҳона. – Аллакай бо як бачаи бегона гаштаст, мегӯянд.

«Бачаи бегона» гуфтани вай ба дилам саҳт расид, аммо маълум накардам.

– Хайр, агар бо «бачаи худӣ» гардед, гап намезананд охир?

– Э, ин каса бинед... Дар ҷои мо ин хел гапу корҳо...э-э, гуноҳи азим. Хайр, баъзеҳо рустӣ воҳӯрда ҳамгап мешаванд.

– Ҳа, хайрият, – гуфтам ман ба шӯҳӣ нафаси сабук кашида. – Яъне, рустӣ воҳӯрем, мешавад?

– Э, тавба! Ман ин хел нағуфтаам-ку! – вай шӯҳии маро нафаҳмида хичолат мекашид, ранги рӯяш гоҳ сурх, гоҳ сафед мешуд.

– Хайр, аз рӯи одати шумоён агар духтар маъқул шавад, чӣ кор меқунанд?

– Чиддияти бардуруғамро ҳанӯз ҳам зоҳир намекардам.

– Духтара хуш кунанд, ба хонааш кас мемонанд.

– Ҳим... фаҳмида... Аз ёд намебарорам.

Баъд ман берун рафтам, то ки вай зудтар тағири либос карда барояд. Аз дарвозаи хобгоҳ онсӯтар, дар сари кӯча рост меистодам, ки боз дар танаш ҳамон сару либоси хонагӣ давида омад.

– Ҳа, чӣ гап шуд?

– Не, намеравам... Шумо равед... – нигоҳаш поён лағчида узр мекунанд. – Мебахшед, шуморо...

– Мебахшедаш чӣ, хайр агар наҳоҳед... – аввал ранцидам, баъд авзои ўро дида, раҳмам омад. Ҳануз ҳам ду ҳисси ба ҳам муқобил ўро ба ду тараф

кашиданаш аён буд. – Акнун шумо дар мактаби олӣ... хурд нестед, ин қадар тарсу ваҳм? Ҳамроҳи ман ба кӯҳу дашт намеравед-ку!

– Э, метарсам, охир.

– Ҷӣ метарсед? Тавба... Ҳудатон танҳо рафтагӣ барин. Равед, тезтар либос пӯшеду бароед! Эҳ-ҳа, агар ин хел қунед, дар институт хондан мушкил. Равед, – дудилагии ўро дида, боз ташвиқ кардам.

– Ягон гап шавад, шумо гунаҳгор, – ҳазломез ба ман таҳдид кард вай ва баргашта ба хобгоҳ даромад.

Ману ўз яқдигар дур мерафтем. Дар троллейбус ҳам «бегона» барин, чудо-чудо нишастем. Ду нафар ҷавонон аз ду паҳлӯяш гузашта, зӯр мезаданд, ки ўро ба гап гиранд. Ҳандааш меомад. Ҳангоми ба истгоҳ расидани троллейбус вай ба ман менигарист, яъне, мефуроем ё не, гӯён мепурсид. Ман ба тарзи инкор сар ҷунбонда, «ҳанӯз нарасидаем», мегуфтам.

Баъд аз мошин фуромада, бо кӯчаи «Путовский» ба сӯи боғи ҳайвонот сарнишеб шудем. Ман пеш-пеш, вай аз ақиб меомад. Болои купруки дарё лаҳзае истода, ба оби қап-қабуди он ҷашм духтем. Сипас ба яқдигар нигариста, ҳандидему пешу қафо ба роҳ афтодем. Дар таҳдари боғи ҳайвонот ҳеч кас набуд. Рӯзҳои миёнҳафта ин ҷо камодам аст. Ду-се гурӯҳ бачаҳо, якта-нимта меҳмонони аз район ё шаҳрҳои дигар омадагӣ ба тамошои ҷонварон саргарм буданду бас. Одамони шаҳр, асосан, ба боғи набототу ҳайвонот рағбат надоранд. Онҳо соатҳои дароз телевизор тамошо мекунанд, ба футбол мераванд. Ҳатто репортажи телевизионро аз боғи ҳайвонот бо шавқ тамошо мекунанду як бор рафта, ба ҷашми худ ҷонварони зиндаро намебинанд. Бачаҳо ҳам аз хурдӣ ба стансияи техникҳои ҷавон рафта, ҷизҳои ғалатӣ соҳтанро ёд мегиранд, аммо майсаи ҷавро аз гандум фарқ намекунанд. Бехтарин мурғи ҳаво барои онҳо қабӯтар аст.

Аҷоибхона ором ва сокин буда, осоишгоҳро ба хотир меовард. Дар сояи чинорҳои азим товусҳои рангоранг хиромон буданд. Ана, товусе сар аз замин бардошта, бо овози дурушт ҷеғ зад ва сарашро ларзонда, гуё аз овози ноҳуши худ шармида бошад, ба пойҳои безебаш нигарист. Ҷонварон маро аз хурдӣ ба худ мекашанд, ҳанӯз ҳам агар рӯзҳои дароз бо онҳо монам, дилгир намешавам. Ҳайвонҳо маро ба олами қӯдакӣ ва афсонаҳоям мебаранд. Дар рӯ ба рӯи қафаси оҳу ва ё ғурми қӯҳӣ соатҳо рост меистам. Хотираҳо, воқеаҳо аз нав зинда мешаванд. Сари ҳар яке аз ин ҷонварони бегуноҳро сила кардан меҳоҳам, меҳоҳам, ки аз дастам ягон ҷиз бихӯранд... Боғи Ҳайвонот ҳамеша барои ман боҳашамат, ғайриоддӣ ва хаёлангез аст. Охир, ман хирсро бори аввал дар панҷара не, балки дар кӯҳсор, рӯ ба рӯ дидагӣ.

– Ана, ин хирс... бачааш қатӣ.

– Хирси сафеди шимолаш ҳамин? Он чи аз фанни зоология хондааст, ба ёд овард ў. – Сафед не-ку?

– Ин хирси кӯҳҳои худамон. Дар ин атроф хирс нест, дар тарафи мо бисъёр аст. Дар кӯҳҳои баланд зиндагӣ мекунад.

– Одама меҳӯрад?

– Не, асосан ба одам зиён намерасонад. Ниҳоят бӯйгир аст. Дар дунё хирсҳои аз шаст то ҳафтсад кило вазн доштагӣ ҳаст. Баъзан якта, баъзан сеточорта бача мекунад. Зимиston караҳт шуда хоб меравад.

– Дар кучо хоб мекунад?

– Даруни ғор ё ковокии чуқури шаху зовҳои баланд. Аз шохҳои хушк барои хоби зимистонааш «бистар» месозад. Як чупон гуфт, ки хирс аз хонааш хасу хошоки поринаашро бароварда партофта, ба ҷояш ҷӯбу ҷаҳси тоза андохтанашро ба ҷашми ҳуд дидашт. Ҷӯпонон мегӯянд, ки хирс бачаашро ҳам ба сармои зимистон тайёр мекунад. Вай онро аввал аз байни мушхор мебарад. Мушхор ба тани хирсбача часпида, пачак шуда, тани онро зиреҳ барин мепӯшонад. Ба ғайр аз ин ҳор баданашро ба ҳориши меораду хирсбача ҳудашро ба сангут дараҳт молида пӯсташ ғафсу дурушт мешавад, тибит мебарорад.

Рухсора ҳам монанди ҳамаи мо, аз рӯи китоби дарсӣ ҳаёти хирси сафеди шимол ё ҳуд пингвинҳои Антарктидаро медонист, аммо аз набототу ҷонварони диёри ҳудамон қариб бехабар буд.

Як села майна ҷуғур-ҷуғуркунон ҳӯроки ҳайвонотро тала мекарданд. Нигариста истода аз дилам гузашт, ки майна дар ҷолоқиу зиракӣ аз гунчишк ҳам мегузаронад.

– Ин чӣ ҳел парранда, медонед?

– Дар ҷои мо уна подабонак мегӯянд, – гуфт вай бо эҳтиёт, суханашро нимғурма карда.

– Подабонак ҳол дорад, ин - майна.

Мо аҷоибҳонаро тамошо карда, дар канори ҳавзи ҷонварони обӣ, ки ба қӯли табиие монанд буд, дамгирӣ нишастем. Аз байни найзор ва дигар буттаю гиёҳи ботлоқӣ ӯрдаку мурғобиҳои гуногун, ба умеди он ки аз дasti мо ҳӯроке гиранд, берун омада, пеши мо ҷамъ шуданду ғавғои маҳшар барпо карданд.

Ман фурсат мепоидам. Рухсора тааллуқманде дорад ё не, зудтар фаҳмидани будам. Аз гапу рафтораш маълум, ки надорад. Аммо гуфта намешавад, ин ҳел духтари нозанинро, ба қавли мардуми деҳа, «сарашро баста монда», сонӣ ба шаҳр мефиристанд. Дар ин ҳусус чӣ ҳел гап кушоям, намедонам. Маро ба ин духтари аҷоиб як ҳиссиёти номаълум, кашишу ҷозибаи ғавқулодда пурзӯр гуё тобеъ карда буд. Кам-кам ба ҳуд икрор менамудам, ки ӯро ҳуш кардаам. Мегуфтам, ки духтари орзу кардагиам ҳамин. Аммо ин чӣ ҳел муҳабbat? Ҳануз ӯро дуруст нашинохта? Охир одам қасеро дӯст медорад, ки ӯро як умр ҳамсафари ҳаёт, яқдилу яқчиҳати ҳуд қарор дидад. Намедонам... Ҳар чӣ бошад ҳам, ин духтар ба ман маъқул, даҳ сол озмуда бинам ҳам, боз маъқул, бо тамоми неку бадаш маъқул. Кори номаъқулаш ҳам маъқул... Вай агар ҳозир ин фикрҳои маро фаҳмад, балки дигар ба рӯям наменигарад. Аҷаб не, ин ҳел фикру ҳаёл ҳанӯз дар гӯшаи ҳаёлаш ҳам набудагист.

Офтобшинам буд, ки мо аз боғи ҳайвонот берун рафтем. То дар буфет дутогӣ самбусаю меваоб ҳӯрдем, ки торикий фуромад. Дигар эҳтиёткорӣ фаромӯш шуд, ҳар ду пиёда то ба ҳобгоҳи Рухсора омадем. Мо мамнун ва ҳушбахт будем. Ҳангоми аз гузаргоҳ гузаштан як-ду бор аз дasti сарди ӯ гирифтам. Вай сурҳ шуда, лаб газид, ҳудам ҳам дар вазъияти ногуворе афтода, дасташро зуд раҳо кардам.

Рухсора ба хобгоҳ даромад. Ман боз қадре истода, ба даричаи яктабақа ва дарвозаи оҳанин нигариста мондам. Ҳатто ҳамин дару дарвозаҳо ҳам ба ман азиз ва маҳбуб намуданд. «Хайр... раҳмат» гуфтани Рухсора, овози маҳини зангуладори вай дар гӯшам садо медод. Баъд аз қайди ин эҳсосоти ошиқона раҳой ёфтamu аз сoddagiу заифдиллии худ хичолат қашидам. Хайр, дар умрам бори аввал бо духтаре мулоқот доштам, гуфтугӯ, нигоҳҳои сӯзном, ҳатто дасташро доштам. Дар кафи дастонам лаҳзае аз нав дasti ӯро ҳис карда, беихтиёр ба кафи дастонам нигаристам... Ҷашмони ӯро намегӯед!.. Имрӯз он ҷашмони сиёҳи пурнур монанди ду майнаи бесаранҷом дар банди дили ман ҳамешагӣ лона монданд. Аз нигоҳи алмосии вай ҳастии ман ободие дорад, ки гуфта наметавонам.

Шаби ором ва ҳаловатбахш буд. Салқинӣ кам-кам дами гармои рӯзро шикаста, ҳоло вуҷуди кас роҳат ва сабукие ҳис мекард. Ман ба майли хотир қадам мезадам...

Ҳодисаи дар ин лаҳза rӯйдодаро равшан дар хотир надорам. Ҳамааш дар якчанд сония, не-не, дар як мича задан содир шуд. Чунон тез рух зада гузашт, ки дар лавҳи хотири ман ҳанӯз ҳам монанди хобе ё хаёле норавшан, гуё аз паси пардае хира ва меғолуд менамояд. Суроби одами масти қалаванда ва мошине, ки рост ба сари вай меомад, дар ёд мондаасту бас. Сонӣ зарбаи сахте, ки аз он маро гӯё хоб даррабуд... Сипас ёд дорам, баҳушу бехуш бархоста, қадаме мондам ё не... ҷароғҳо давр заданд ва ман гӯё ба ҷоҳи бетаге фурӯ рафтам... Сонӣ ҳудро дар ҳараки сари роҳ дидам, ки ду-се нафар аз бағалам дошта, мешинонданд. Милитсионер одамонро пароканда мекард.

## 6. ДАРОЗИИ ШАБРО АЗ БЕМОР ПУРС

Даруни мошини «Ёрии фаврӣ» ман комилан ба худ омадам, яъне ҷарҳ задани сар ва тумани пеши ҷашмам бартараф шуд. Аз ҷоям барҳеста нишастани шудам, аммо ҳамшираи шафқате, ки дар паҳлӯям менишаст, амр кард, ки начунбida, ором хоб кунам. Сарам докапеч, дasti ростамро то ба гардан таҳтабанди симин фишурда буд. Ҳайрият, гуфтам худ ба худ, зиндаам. Оҳиста дасту по, сонӣ миёнамро ҷунбонда дидам, ба назарам, ҳама ҷоям дуруст барин, фақат гӯшам садо медод, дилам бехузур буд. Аммо ин ҳам кам-кам бартараф мегашт. Ҳодисаи рӯйдодаро мулоҳиза кардаму хотирҷамъ шудам.

Баъди муоинаи фаврии духтурҳои бемористон дарҳол сӯзанзанию доругузаронӣ сар шуд. Ҳулласи қалом, дар давоми ним соат ман аз як ҷавони ҳушҳоли бегам ба бемори бистарӣ табдил ёфтам.

Ҳамон шаб, аз таъсири дору бошад ё зарбу лат, ҳеч чизро фикр накарда, ҳобам бурдааст.

Рӯзи дигар ҳам қароҳт хобидам, аммо дардамро ҳис мекардам. Бештар рӯҳан азоб мекашидам, ба атрофам белоқа ва дилсард менигаристам. Ба ҳолҷӯии ҳамхонаҳо лабамро ҷунбонда мемондаму бас. Ҷандон дарди саҳт ҳам

набуд, асосан сарам сұзан задагй барин чиз-чиз мекард. Аз афташ, захми дастам қандон хавғнок нест, ки духтурхо бештар бо сарам овора.

Ҳама чиз маро оташин мекард. Узвҳои озурдаи баданамро бепарво даст-даст кардани духтур, аз сахар то шом вақар-вақар беҳудагүи ду нафар ҳамхонаам, дам ба дам ба сарам омада, ҳолҷӯй кардани ҳамшираи шафқат - Ина - ҳамааш ба ман намефорид. Ҳатто ба ман чунин менамуд, ки Ина барои ҳолҷӯи ман не, балки барои бо ҳамхонаҳои ман лаққидан тез-тез меояд. Гоҳе оташин мешудам, ки духтурхо ба ман дуруст эътибор намедиҳанд. Аксар ҳангом бо чойпӯш сарамро пӯшида, гӯшҳоямро бо ду даст руст карда, соатҳои дароз начунбид «мехобидам».

Ба ёдам омад, ки дар пуштораам ҳезум аз кӯҳ ба поён ғелон шуда, поямро шикаста будам. Дар синфи нуҳӯм меҳондам. Охирҳои зимистон буд. Ҳамроҳи писари амакам Рустам ба кӯҳ барои ҳезум рафтем. Ҳарҳоро дар поён монда, ба кӯҳ баромадему аз шоху кундаи бодому арчаҳои хушкида як ҳарӣ ҳезум тайёр кардем. Ман нисфи ҳезумро саҳтакак баста, нӯги аргамчинро аз зери бағалам гузаронидаму аз сари китфи ростам қашидам. Ба ин минвол ҳезуми ба китфам саҳт бастагиро пуштора карда, аз кӯҳ сарнишеб шудам. Рӯзона яхи рӯи замин тунукакак об шуда, зери пой լағжон гашта буд. Аз ҳарсангҳо, аз буттаҳои бодому қачҷак дошта-дошта хеле поён фуромадам. Аз нишеби лағҷонак фуромадан мадори қасро хушк меқунад. Қарib ба поён расидам, буду шуд - саду панҷоҳ метр барин масофа монда буд, ки барои дамгирӣ дар пуштораам ҳезум оҳиста ба замин нишастам. Пойҳоямро рост кардам, дасти аргамчин печондагиамро беҳол ба поён партофтам, китфи озурдаамро аз зери бор гирифта, нафаси бароҳате қашидам. Фарогати ин лаҳзаро фақат одамони корафтода медонанд. Дилатон меҳоҳад, ки соате аз ҳама кори ҷаҳон фориф, озод ва бетааллук, дар ҳам ин ҷо, дар ҳамин вазъ ҳоб кунед... Аммо рӯз бегоҳ шуда, арақи бадан зуд хунук мегашт. Арақатон хунук шавад, нағз не... Ман аргамчинро ба ду дастам печонда саҳт қашидаму борамро ба пушт бардошта, аз ҷо ҳестаний шудам. Аммо бори вазнин аз боло маро чунон зер кард, ки... дар пуштораам ҳезум ба поён ғелон шудам. Ҳа, бемуболига монанди ҷарҳи ароба ғелон шудам. Бори пуштам аз ман чудо намешуд ва ман дигар зӯри онро боздоштан надоштам ва яқҷоя мисли ҷарҳи ароба ба поён мегелидам. Ҳезум торафт ҳаво гирифта, суръаташ меафзуд, онро ҳарсангҳою буттаҳои қалон-қалон ҳам боздошта наметавонистанд. Дар кӯҳ панҷ қадам ғеледу истед, не агар истода натавонед, коратон бад! Маъни ин гапро фақат кӯҳгардон медонанд. Баъди панҷ-шаш қадам чизи ғелон ҳаво мегирад ва то рафт суръати он шиддат ёфта, ҳеч чиз онро боздоштан наметавонад. Дар сари роҳ сангҳои дигарро ба ҳаракат оварданашро ба ёд оред!.. Барои ҳамин ҳам ҳангоми ба кӯҳ баромадан ё аз кӯҳ фуромадан аз яқдигар дур намемонанд. Санге аз таги пои одами дар боло буда ғелад, то панҷ-шаш метр безарар, аммо сонӣ фалокати азим аст.

Баъди аз як зови начандон баланд паридан ман бо ҳезуми худ ба танаи як бодоми пир дармонда аз ҳалокат начот ёфтам. Ҷанд ҷоям зарбу лат хӯрда, пои ростам аз ду ҷояш шикаста буд, ки усто Насруллои шикастабанд онро андохта баст. Дадаам мумиё хӯронданду зуд сиҳат ёфта будам. Дарахти бодом маро аз ҳалокат начот дод, аммо дар ивази некиаш, ҳанӯз коре

накардаам, қарздорам.

...Мо чор нафар бемор дар як хона будем, муаллими нафақаҳұр Қаводзода, Оқилов ном марди миёнсол ва як ғавони дастшикаста, ки Ҳусейн ном дошт. Ҳусейнро, асосан, шаб, пеш аз хоб дар палата медидеду бас. Ҳар рұз ҳамширақ дар суроги вай овора буданд. Ана, ҳозир ҳам Ина дар берун фамилияи вайро гирифта, фарьёд мекунад.

— Даст ба гардан ҳамел ин қадар аз пушти дұхтарон давида номаъқул мекүй! — Қаводзода ғур-ғуркун онама, ба курсій нишастанд.

— Дастан соз нашуда, ин бача поящро мешиканад! Ҳоло мебинед. Ана, ман гүфтам, шумо шунидед, — ҳукм қард Оқилов, ки фамилияи худро ҳамеша «Ақилов» гүён ғаши маро меовард.

«Бетамиз, — мегүфтам дар дил бо асабоният, — наход, ки «Оқилов» будани фамилияшро надонад!»

— Ҳамин хел шабу рұз давидан гирад, гарданаша ҳам мешиканад, — муаллим аз рұзнома сар набардошта, сухани шарикашонро қувват доданд, ки ин гапи он кас ҳам ба ман нафорид.

Қаводзода, ба қавли худашон, нафақаи пиронсолій гиранд ҳам, ҳанұз пир барин наменамуданд. Аслан, нафақаро барои пири не, барои собиқаи хизмат медиҳанд - ку. Пас чаро «нафақаи хизмат» намегүянд? Қаводзода нафақаҳури баҳодурнамуде буданд. Бурути ғафси мошибиринч ба каллаи калон ва қомати баландашон зебанда, ришло ҳар саҳар бо алмос тоза метарошиданд. Мүи сарашон ҳам тоза тарошидагй. Муаллим дар ин чо бо Оқилов унс гирифта, ба қавли худашон, ҳоло «дегу табақашон ҳам як» шудааст. Ҳар бегохй аз хонаашон таоми гарм меомад. Онҳо пагохй ҳам дар палата бо нони танұрию ангuri ғавз ношто карда, фақат хұроки нимирұзири қатори дигарон аз ошхонаи бемористон мекардан.

— Нахұдшұрбо, гуляш, боз якта самбұсаю ғұлунгоб, — бо гулдурос оғур дода, дандонковон аз дар медаромад Оқилов. — Бад не.

— Ноштою хұроки шомаш намешавад, — қариб ҳар рұз як бор ин маъниро такрор мекарданд Қаводзода.

Баъд лаълй дар даст саросема Ина меомаду ба мани бистарй хұрок мекүрөнд. Вай сачоқро ошхұраки құдакон барин ба гарданам андохта, бо чумча ба ман шұрбо медод. Ду-се чумча мекүрдаму аз хичолат бас мегүфтам. Вай «боз як чумча, боз як чумча» — гүён безор мекард. Вақте ки чашмони вай бо хохиш ба кас менигаранд, рад карда наметавонед. Ина дұхтари 18-19 - солай ситорагарм аст. Беморхо аз хусуси вай гап ояд, «духтари қобилу вазнинакак» мегүфтанд. Нигоҳаш, ҳами абрұяш камтар ба Рұксора монанд. Намедонам, ё ба назари ман ҳамин хел менамояд.

Ба бемористон афтоданамро аз наздиконам ҳеч кас намедонад. Агар Рұксора хабар ёбад, балки меомад. Хабар диҳам ё не? Агар имрұз мактуб навишка, ба почта партоям, фардо, чудо дер монад, пасфардо мегирад. Аммо хатро гирифта чй, мегүяд? Беморбинй биё, гуфтагй барин. Аз каси дигар шунида худаш ояд, гапи дигар. Каси дигаре дар миёни мо нест. Ҳамкурсон парешон шуда рафтанд. Ба падар хабар намедиҳам. Бекора алағда гашта, аз роҳи дур то расида омадан корашон мешавад. Ин хел хабар касро ба ҳар гумон мебарад... Яку якбора ғайб задам, Рұксора чй мегүфта бошад. Нағз

нашуд, ба вай хабар додан даркор. Таътил, хобгоҳро таъмир мекунанд, вагарна телефон кардан ҳам мумкин буд. Вөқеан, мактуб нависам, ба вай намерасад.

Дар сари ҳұрокхұрии ман Ина Қаводзодаро андаке ранчонд. Аслан, гунохи дұхтарақ ҳам не, муаллим ҳар гапро ба дил мегиранд. Ина мисли ҳарвақта ба ман исрор мекард:

— Ҳамин гүштқимаро ҳұред, сонй бас, гиред, мегуфт вай қашмони құмрашро гардонда.

— Қуволи холі рост намеистад, додар, — суханашонро бафурча дона-дона чида ба гап ҳамроҳ шуданд муаллим. — Аз таом рүй нагардонед. Дилатон накашад ҳам, ҳұред... Чени шумо будам ман оши як кило биринча танҳо мөхүрдам. Аз болош якта қарбузай құрақандиро ҳам мезадам.

— Солатон оштахта будаст-дия, — хандид Ина. Барои ҳамин, муаллим, пархеза дошта наметавонед.

Ҳақиқати ин сухани шұхиомези дұхтарро ман сонитар ғаҳмидам ва ҳар гоҳ ба ёдам Қаводзода расанд, ҳамин гүфтүгүзор ба хотир меомад. Аммо ин гап ба дили муаллим саҳт расид.

— Аввал шумо ҳам ба синни мо дароед, ойим. Ҳа, рұзхой мо дидагиро набинеду агар медидед, ин хел намегуфтед, — озурдахотир таъкид карданд он кас.

— Даррав ранцидед? Ман ҳазл кардам, — Ина аз гапаш пушаймон шуда, дар хичолат монд.

Вай ба қашми ман нигарист. Ин нигохи ұро бо кадом забоне ифода накунед, маъниаш таъин: «худатон гүед, охир сухани ман чӣ ҷои баді дошт», мегуфт. Ман ҳам бо забони нигоҳ гүфтам, ки суханаш рост, аммо бо одами солдидаю бемор баҳс кардан хуб не.

— Дұхтар мардум қамтар андешіда гап мезанад. Ҳафа нашавед, ман ҳам дар омади гап мегүям, — ба оҳанги насиҳатомез суханашонро давом доданд муаллим. — Ду қаҳтия аз сар гузарондам. Қиматі не, қаҳті! Ба пул нон намеёбед! Ана, худатон медонед, ҹанг... Ҳозир ҳам азобашро мекашам, — Қаводзода ба шонаи чапи худ ишора карданд: — Дұхтурхо мегүянд, ки дар устухонам як пора тир ҳаст.

Чароқатхой ҹанг ҳанұз дар ҳар қадам дучор мешаванд. Захми тани одамон шифо ёбад ҳам, захми дилҳо шифо намеёбад. Солҳои вазнини ҹанг мардуми ақибгоҳро ҳам дардманд кард. Аммо ҳозир чӣ? Ҳозир баръакс, аксар аз пурхұрій дардманд. Мо се нафар донишқұ дар ҳавлии пирамарде ичорашин будем. Ҳар бор яғонтаамон бетоб шуда, ба дарс наравем, мұйсафед омада мегуфтанд: «Карная тоза кардан даркор, карная! Карнай губор гирифтаст». Чӣ дарде дошта бошед, мұйсафед аввал «карная тоза кун» мегуфтанд. «Карнай» гүфта он кас мейдаю рұдахоро дар назар доштанд. Бетобро як шабонарұз намак қашидан намонда, хоб кун, мегуфтанду сонй як коса пиёбаи тунук оварда, гармогарм мөхүронданд. Баъд мефармуданд, ки болояшро дам карда, хоб кунад. Сиҳат шуда мекестем.

Имрұз Ина докапечи сарамро дуруст карду гүфт:

— Фардо күшода, аз нав мебандем. Дұхтур мебинанд. Ҳеч гап не, безиён, — сипас ба сару рұјам як қашм давонду пурсид: — Гүфтанд, ки як одами маста аз

таги мошин мегирам, гүён афтодаед? – вай бо савол ба ман нигарист. Ман ба чои چавоб даст афшондам. Ина ба авзои ман эътиборе накарда гап мезад: – Вай ҳамроҳатон буд?

- Не-е... ҳамту, дар миёни раҳ пайдо шуд.
- Ба студентон таътил-ку, шумо нарафтед?
- Ман тамом кардам. Акнун ба кор.
- Ҳа-а.

Ба ҳар ҳол институтро тамом карданам воқеаи хеле таъсирбахш барин. Ина ҳам саросема шуда ба назарам, оҳанги суханаш ҳам каме дигархелтар садо медиҳад.

- Ба кор таъин шудед?
- Ҳа.
- Ба кучо?
- Ба кучо? – чӣ ҷавоб доданамро надониста, саволро гашта пурсидам. – Дар ҳамин шаҳр мондам.

- Ҳамин сол кор кунам кифоя, ман ҳам ба институти тиббӣ даромаданӣ.
- Нағз. Таҷриба доред ба шумо осон мешавад.

Бегоҳӣ Ҷаводзодаю Оқилов шалғамшӯро хӯрданд. Бӯи шалғами пухта хонаро гирифт. Ба ман ҳам хӯронданӣ шуданд, аммо рад кардам. Бӯи шалғам хотираи солҳои дури бачагиро бедор карду ҷойпӯшро ба сар кашидам. Солҳои ҷанг, айёми бачагиам ба ёд омад. Ғалла танқис буд. Ҷавро даравида, ба ҷояш сабзӣ ё шалғам мекоридем. Зимистон ба қӯри оташдон шалғам гӯр карда мепухтем. Азбаски он солҳо аксар пойлуч, сару тани дуруст надоштем, фасли сармо аз сулфа нафасгир мешудем. Ба сулфа дору гүён очаам шалғам пухта медоданд. Шалғами беравған пухтагӣ маза надошт.

Ина омада ба ман дору гузаронд. Баъди як-ду сухани беаҳамият, ки байни мо радду бадал шуд, вай пурсид:

- Хабаргирӣ наомаданд? Ё ҳеч кас нест?
- Хешу табор нест. Ҷӯраҳо ҳам тамом карда рафтанд. Баъзе дар таътил...

«Боз як кас ҳаст, аммо аз бемориам хабар надорад» гуфтани шудаму аммо худдорӣ кардам. Ду-серӯза шинос дарҳол ба аёдати ман меомадаст! Үмуман, як ман ҳам не, аксари мо ҷавонон камтар хаёлпарастем. Орзую ҳавасамонро ғоҳе аз имконияту воқеият фарқ намекунем. Ина боз чизе пурсидан хост, аммо аз Ҷаводзодаю Оқилов, ки аз қадду бости ў ҷашм намеканданд, шарм дошт. Рӯи гулгунаш бо гиребони гули оташи куртаи атлас ва хильяти сафед ҷанг мекард. Вай доруро гузаронда, бо табассуми хичолатомез лаб газида, оҳиста баромада рафт. Ҳар се аз пасаш нигариста мондем. Вай аз нигоҳҳои мо шарм дошт. Ҷӣ шуд, ки диққати ҳар се ҳам ин бор ба ҷониби вай ҷалб шуд.

– Баҳори умраш... Ҷӣ меҳӯрам гуфта ғам нахӯрад, чӣ мепӯшам, гӯён ташвиш накашад... – гусса меҳӯрданд Ҷаводзода. – Даври ҷавонии мо зану духтарон ҳам хору зор буданд. Духтари хушрӯ ягон-ягон дучор мешуд. Ҳозир якташ аз дигара什 базеб. Ҳусн аз даҳан-дия. Серию пурӣ, дили беғам як ҳуснашро даҳ мекунад.

– Муаллимҷон, садқатон шавам, ҳусни зан – табақи чинӣ, – ба ҳикмат сухан сар кард Оқилов. – Табаки чинии холӣ ба кӣ даркор?! Барои тамошо?! Инҳо, – вай ба тарафи Ина ишорат кард, – барои дар қӯчаю кино падрушка карда,

гаштан соз, барои рӯзгор кор намеоянд. Ду рӯз ба сари дегу оташдони ману шумо шинад, бинед, чӣ мешавад? Тоб намебиёрад.

– Не, Ина аз он хелҳо не, – эътиroz карданд Ҷаводзода. – Дастан ба оби хунук нарасидагӣ, таннозҳо дигар хеланд. Ҳамаро ба як газ чен нақунед.

– Ман медонам, ё шумо? – даст ба сари сина дарк зада, пешхезӣ кард Оқилов. Баъд вай дар хусуси ҳеч қадом як хешбачааш, ки ба гапи падару модар гӯш надода, ба як духтари «чудо ҳам хондагӣ» хонадор шуданаш ва арӯс чӣ хел кори рӯзгорро надонистанаш, хеле лаққид.

Ҷаводзода суханони ўро гӯш карда истода беэътино даст афшонданд. Дар ҷои ман Лутфулло мебуд, ба бемориаш нигоҳ накарда, бо ин суроб даст ба гиребон мегашт. Вай мурад ҳам, ҳап намешишт. Сад бор гӯед, ки «ҳой кори худро кун, ба ҳар гап қатӣ нашав», боз ҳап истода наметавонад. Парерсол дар фурудгоҳи шаҳр муентазири самолёт будем. Ногоҳ ду нафар ҷавонмард ширакайф аз ресторан фурӯмада омада, фаҳмиданд, ки самолёташон аллакай паридаст. Навбатдори сменаро дошта, ба сари вай ғавғо бардоштанд. Мусоғирон даъво доштанд, ки навбатдор эълон накарда, самолётро фиристодааст. Ногоҳ бинам, Лутфулло ба миён даромада, ба он даъвогарон исбот карданӣ: «Ман дар ҳамин ҷо нишаста будам, эълонро бо гӯши худ шунидам» мегӯяд. Ба одами маст ин хел маҳмаддоно маъқул намешавад. Яктааш аз гиребони ҷӯраи мо гирифту «ту худат кӣ?» гӯён тела дода аз дар берун карданӣ буд, ки тохта рафта ҳалос кардем.

Ман рӯборо хобида фикр мекардам. Баъди як ҳафта иҷозати барҳестан ва раҳ гаштан медодаанд. Ҷароҳати сарам ҳавғонок будаст. Ҳудаш ҳам чунон башаст парида рафтам, ки гумонам маро мөшин зада бошад. Ҳайрият, ки ин ҳодиса баъди рафтани Рӯҳсора рӯй дод, вагарна вай тарсида, мумкин буд бетоб шавад. Дар вақти имтиҳон андаке тобатон гурезад, коратон пачоба!.. Ҳоло вай ба чӣ кор банд бошад? Аслан, бесабаб ба вай ин қадар андармонам. Охир қарс аз ду даст, майли ў ба ман ҳеч маълум не, ҳамту, эҳтиром мекунад. Балки дар институт ба кор монданамро гуфтаму... Кӣ медонад? Шояд дар ягон гӯшай дилаш будагистам? Одами дил мебастагӣ аз як дидан ҳам дил мебандад. Ҳайр, аз як дидан дил набандад ҳам, аз шиносой ба дилаш ғулғулае меафтад. Ҳанӯз ҳам ҳайронам, намедонам чӣ кор кунам. Ба Рӯҳсора ҳат нависам ё не? Не, ҳат ба дасташ намерасад. Фасли таътил дар хобгоҳ мактуби зиёде ғун мешавад. Азбаски Рӯҳсора аз касе мактуб интизор не, рафта он мактубҳоро тагурӯ намекунад. Намешавад. Телеграмма диҳам? Не, гапи ман бо телеграмма мегуфтагӣ гап не. Чӣ кор кунам?.. Имтиҳонро чӣ хел супурда бошад? Аз конкурс гузарад-дия... Агар баргашта ба деҳаашон равад-ҷӣ? Не-е, мегузарад. Ҳайр, мабодо нагузарад, соли дигар меояд. Аз курси мо Ҳафиз се сол паёпай омада, аз имтиҳон, сонӣ аз конкурс нагузашта, оқибат соли ҷорум дохил шуд-ку... Рӯҳсора донишҷӯ мешавад, ҳар субҳидам ба дарс мешитобад, дар сари он мизе, ки ман менишастам, нишаста, лекция гӯш мекунад. Пеши назарам омад, ки чӣ гуна вай дарс гӯш мекунад, чӣ гуна мӯяшро дуто бофта, ба пушташ партофтаасту хиромон аз зинапояҳои институт фурӯмада меояд... Ману вай таҷрибаи сар кардаи маро давом медиҳем, дар пахтазор санцида исбот мекунем, ки... Не, алҳол масъала мегузорем: инсектисид ё муборизаи биологӣ?.. Ба ҷои инсектисид, ки обу

ҳаворо захролуд мекунад, зидди ҳашароти зааррасон дар пахтазор ҳашароти фоиданокро ба кор андохтан мумкин. Эҳ-хе, як худи халилихӯрак тортанакканаро нест карданаш мумкин. Хелҳои гуногуни ҳашароти фоиданокро ёфта, таносуби фоидаю зарари он, усули афзоиши онҳоро дар пахтазори республика бояд дурудароз таҳқиқ қунем. Дар заминҳои обӣ ҳашароти фоиданок кам мондагӣ... Агар ба муқобили ҳашароти заарнок заҳрҳои химиявиро бо кор набарем, дар пахтазорҳои мо, дар марғзору юнучқазорҳои мо чӣ қадар занбӯри асал парвариш кардан мумкин...

Ина аз дар даромад. Аз афташ, корашро тамом карда, ба хона мерафт, ки дар пояш кафши нафиси пошнабаланд, қомати ӯро боло карда буд.

– Аҳвол чӣ ҳел? – вай бо ин савол дилҷӯёна ба назди ман омад, ки аз ин муомила ботинан дилам бардошта шавад ҳам, дар назди ҳамхонаҳо бесабаб шарм доштам.

– Ташаккур, нағз, – гуфтаму бештар барои рафъи хичолат саволи кайҳо боз дар нӯги забонам будагиро пурсидам: – Ина, номатон ғалатӣ... аслаш ҳамин ҳел?

– Номашон Инобатхон – гуфт Оқилов пешдастӣ карда.

– Э-э, ин ҳел гӯед, номи нағз доштаеду чаро пурра намегиранд? Баъд аз ин ман шуморо Инобат мегӯям, майлаш?

– Дар хона номам Инобат. Ҳамин ки аз дарвозаи бемористон даромадам: Ина, Ина... Куртаҳо кӯтоҳ шуд гуфта, номро ҳам кӯтоҳ кардем, – ҳандид вай. Баъд аз ман пурсид: – Ба шумо ҳеч чиз даркор не? – шармида бо азобе ба ман менигарист ӯ – Ман меравам... Агар ягон чиз даркор бошад, шарм накунед.

– Ташаккур, Инобат, ҳама чиз ҳаст. Аз дилам гузашт, ки дар хусуси Рухсора вай қатӣ гапзанон кардан мумкин. Фардо ҳатман гапзанон мекунам. Не, намегӯяд.

Баъди рафтани Инобат Оқилов аввал ба Ҷаводзода маънидор нигариста, шумхандае карду сонӣ ба ман айёrona ҷашмак зада, гуфт:

– Шумо дуруст... Ҳапакак шишта... А?

Матлаби ӯро фаҳмам ҳам, худро ба гӯлӣ задам. Барои чӣ ин ҳел кардам, худам ҳам намедонам. Ҳамту, бе ҳеч зарурат будагист. Не, оҳангӣ кароҳатноки гапи вайро ҳис кардам.

– Наход, ки нафаҳмед?... Шумо ба вай маъқул. Рости гап. Ман даррав аз ҷашмаш мефаҳмам. Ана, вай Ҳусейн шабу рӯз аз қафои духтарон тозад ҳам, ягонтааш омада, «ба ту чӣ биёрам?» нагуфтаст. Шумо ҷимакак... дуруст.

– Мегӯянд-ку «натарс аз он, ки ҳою ҳӯй дорад», – гуфтанд Ҷаводзода, хушнудона ба рӯи ман нигариста. – Ин духтарон зирак, ба ҳар касу нокас рӯи ҳуш намедиҳанд. Одама мешиносанд гӯрсӯхтаҳо.

Ман табассум кардаму ба инкор сар ҷунбондам, ки гумонашон хато аст.

– Вай аз рӯи дилсӯзӣ... Дар шаҳр ҳеч кас надорам... Ҳамту, дилбардорӣ мекунад.

– Чӣ руст мекунед, нағз бинад, ганда-мӣ? Ҷон гӯед! Аз шумо чӣ меравад? Шумо-мард, бадном шавад, вай мешавад. Деги күшодагия кадом саг намелесад! – Боз Оқилов ба гап даромаду табъи ҳардӯи моро хира кард.

– Аз мӯрии хунук – дуди хунук мегӯянд, рост. Шумо ҳам, интур ба пасу пеши гап нигоҳ карда, камтар андешида даҳан кулоед.

– Ин хел нагүед, бародар, – гуфтам ман чиддӣ, бо овози озурда, норозиёна ба рӯи вай нигариста. Сипас ба чӣ фикре рафтаму чизеро, ки Оқилов баринҳо ҳаргиз намефаҳманд, ба ӯ фаҳмонданӣ шудам. – Асосан, аксари духтарон ба кас меҳрубон, дилсӯз...

– Духтар - синаи меҳр мегӯянд, – суханамро буриданд муаллим.

– Мо, мардҳо бештар бешафқат, дилсаҳт ва ноодамем. Мо худамон гунахгор. Духтар аз дев наҳаросад ҳам, аз баъзе мард меҳаросад. Даст диҳанд, аз оринҷ мегирэм... Нағз не.

– Намедонам, чӣ гуфтаниӣ шудед, аммо додар, ба кучо равед ҳам, мардмарду зан зан-дия! – эътиroz кард Оқилов. Имрӯз фарқи зану мард намондаст. Баъзе мард аз занак фарқ надорад, баъзе зана дида, мард мегӯед. На шарм, на ҳаё.

– Худатон такопӯй доред, ки вай профессорзан як бор шуморо бинад. Агар вай гӯяд, ки «не ман - зан, Оқиловро намебинам», чӣ мекардед?

– Духтур қаҳт не.

Маълум буд, ки баҳс ва мунозираи чиддӣ бо ин одам суд надорад. Чунон ки мегӯянд, меҳи оҳанӣ ба санг намеравад.

– Суханатон ҳақ асту рост. – Ҷаводзода бо оринҷ ба болин такъя карда, нимхез шуданду ба ман рӯ оварданд: – Баъзе мардони мо нодида, иззати нафс, ғурури мардӣ надоранд. Гӯш кунед, аз саргузаштам як воқеаро гӯям: соли чандум буд, аниқ дар ёд надорам, ҳафт-ҳашт сол шуд-дия... Ҳа, ҳамон сол сарвазири Ҳинд духтараш қатӣ омада буд. Як гурӯҳ муаллимонро ба Москва, ба маҷлис фиристоданд. Ману як муалими ҷавон ҳамроҳ ба поезд баромадем. Вай ранги ҳамин Ҳусейни мо базебу олуфта, ба ҳар як зану духтар гап мепартофт. Ҷои ҳардӯи мо дар қабати поёни купе, дар назди тиреза. Як зан омад, ки ҷояш дар болои мо будаст. Синнаш зери сӣ, хушрӯй. Аз он муалими ҷавон илтимос кард, ки вай қатӣ ҷояшро иваз кунад: «Ман зан, баромада фуромаданам мушкил» гуфт. Ҳамроҳам розӣ нашуд. Ман ҷои худамро ба вай зан дода, ба боло баромадам. Дар боло факат хоб мекардам, аксар дар поён нишаста, чақ-чақ карда мерафтем. Занак ба ҳолам намонда, поён мефуровард. Он солҳо ман ҳам ҷавонмарди бардам будам.

– Ҳайр, кор буд шуд ё... ҳамту? – пурсид Оқилов, ки ин хел саргузаштҳоро бо диққат гӯш мекард.

– Гап дар сари ин не. Вай зани ҷудо доно, покдоман будаст. Дар Москва ба ман хеле кӯмакаш расид. Рост мегӯед, ба баъзе ҷавонҳо духтар табассум кунад ҳам, ба бало мемонад. Ширеш барин часпида мегирад. Э-э, чӣ гумонҳое намекунад! Ана, баъди ин хел муомила зан аз дев ҳаросидагӣ барин аз мард мегурезад. Феодализм-дия!

– Ин қадар санги марда паст назанед! Зану духтар шарму ҳаё дошта бошад, нағз. Ҳар ҳандаю нозу нузаш бошад, барои шӯйҷонаш руст карда монад.

– Ана, ҳалос! Сар аз кучо, пой аз кучо. Ман тут гӯям, шумо бед, – Ҷаводзода пойхояшонро поён партофта, дар кати худ нишастанду ба Оқилов нигоҳ карда, оҳе қашиданд.

– Ҳар чи гӯед ҳам, ҷони гап ҳамин, – ҳукми худро қатъӣ кард Оқилов.

Ба палата Ҳусейн даромада, як-як бо ҳамаамон ҳайрухуш кард.

## 7. РЎЗХОИ ДИГАР, СЎЗХОИ ДИГАР

Дуруст мегўянд, ки то бемор нашавӣ, қадри сиҳатиро намедонӣ. Тану чони сиҳат – давлати бебаҳо, гуфтаниашон рост. Падару модар дар ин хусус насиҳат кунанду таъинот диханд, гӯш намекунем, гумонамон ҳамту, аз рӯи одат ва тақозои вазифаи падарию модарӣ мегўянд. Аммо дар асл, онҳо аз таҷрибаи худ моро сари вақт огоҳ карданӣ мешаванд, меҳоҳанд, ки аз қадамҳои аввали ҳаёти мустақил саломатиамонро эҳтиёт қунем. Аммо онҳо як чизро ба инобат намегиранд, ки ҷисму ҷони ҷавон ба эҳтиёт ва андешаю таҳаммул ҳоҷатманд не. Балки ба синни онҳо расем, мо ҳам пухтакору боэҳтиёт мешудагистем, кӣ медонад.

Ҳоло духтур ба ман иҷозати берун рафтан дод. Баромада дар сояи дараҳтон ҳеле вақт нишастан. Дар даст қуттичаҳои дору Инобат омаду сари роҳ бо ман ҳамгап шуд.

– Ҳамон рӯзи гуфтағиатон як духтара дар истгоҳ дидаму аз дилам гузашт, ки ҳамон кас, – гуфт Инобат баробари рӯ ба рӯ шудан ба гап даромада, – сонӣ, ба хобгоҳашон равам, худашон. Дил гувоҳӣ медиҳад-дия, – вай ба назди Рӯҳсора рафтанашро мегуфт.

Ман аз Инобат ҳоҳиш карда будам, ки узри ҳабар гирифта натавонистани маро ба Рӯҳсора расонад.

– Ман шаб дар хобгоҳ хоб кардам. Ҳамхонаашон наомад, танҳо буданд. Рафта аз хона ҳӯрок овардам. Ҳарду то нимишаб китоб хондем. Ман ҳам ба институт тайёрӣ дида истодаам-ку.

– Ману вай дуруст шинос не. Бетаъин будаст нагӯяд, гуфтам-дия.

– Духтари чудо ҳам нағз, ба ман маъқул. Ҳайр, ҳоло ҷавон. Аммо чудо ҳам мулоҳизакор. Одаму оламро надидаст... Рафта-рафта мефаҳмад.

Аммо ҳамин мулоҳизакории вай ҳам, ки Инобат нобоварӣ ва бекатъиятии ўро дар назар дошт, ба назари ман ҳусни малех, аз сифатҳои мафтункунандай вай барин менамуд. Дар дилам мегуфтам, ки духтарони густоҳ ва маҳмаддоно аз нафосат ва назокати ҳақиқӣ маҳруманд. Баъди бо Рӯҳсора воҳӯрдани Инобат ба ман чунин менамуд, ки дар арафаи воқеаҳои ачибу ғарib, иду тантанаи ҳанӯз ба худам ҳам номаълум зиндагӣ мекунам, фардо ё пасфардо воқеаҳои гӯшношунидае рӯй медиҳанд, ба ман хушхабарҳои тоза ба тоза мерасад, бо одамони наҷибе шиносо мешавам.

Биноҳои якқабатай ин бемористони кӯҳнаи шаҳр дар байни боғу гулзорҳо ғӯтида буд. Ман бо пайраҳаи серсоя мерафтам, ки ногоҳ ба майдончай фароҳе баромадам. Чор тараф-дараҳтони азим, дар миёна гулзори ботаровате, гирдогирди он гулҳои оташини тоҷи ҳурӯс фурӯзон буда, дар мобайн раддаҳои ҳиною рапҳон, гули ҳайрӣ ва ҳусни Юсуф шукуфта, атрофро муаттар мекарданд. Азбаски нури офтоб ба ин гулзор фақат нимрӯзихо бемалол меафтад, гулҳо қад кашида буданд. Шӯълаи зиёди офтоби ҷануб ба сабзиши растани монеъ мешавад. Ман дар канори гулзор нишастан, гулҳоро бӯидам, барги хушкидаи бағалшоҳашонро беозор шикаста партофтам, печаку аҷриқҳои дар буни гулҳо сар задаро қандам. Одам ғоҳе бо табиат танҳо ба танҳо мондан меҳоҳад. Бо гулу гиёҳ, шабпараю ғамбускҳо машғул будан,

гуфтугү кардан нашъае дорад, ки ҳеч монед! Гохе чунин менамояд, ки ман забони баргҳо ва замбӯруҳоро мефаҳмам ва онҳо ҳам нияти маро пай мебаранд. Дар асл забони баргҳо ва гулҳоро, шеваи ҳазорон чонварони хурду калонро фаҳмидан чандон мушкил нест. Ба замин оҳистатар по монед, беталвоса, бевалвала, бодиқат нигаред, гӯш қунед, ором ва бехалал зиндагӣ қунед... Барои мардуми пурғавғо табиат гунгу кар аст, чонварон безабонанд, дарҳои сиру асрори ҷамоду набот бастаю пӯшида аст. Одами пурғавғо фақат садои ҳудро мешунаваду бас... Охир ҳар як қашфиёти ҳасадангези аср, ки имрӯз бо он ифтихор мекунем, тақлиде ба оғаридаҳои табиат аст. Аввал табиат радар ва локатори ултрасадо соҳта, онро ба делфин ва кӯршапара тақдим кардааст. Шабпараи нобино бо ҳамин «локатор»-и табиии ҳуд дар як дақиқа дувоздаҳто ҳомӯшак медорад. Табиат таҳ ба таҳ сиру асрор аст, кони ҳусну зебой аст. Ана, замбӯрҳои асал аз гул ба гул нишаста шаҳд мегундоранд, кор мекунанд!

Чашмам ба тӯдаи поруи кӯҳна афтод. Оварда, ба ин ҷо рехта, баъд ба замини гулзор пошидаанд. Рӯзномаи дар дастам бударо кушода, бо таҳтапорае аз он пору қадре гирифтам.

Дар палата Ҷаводзодаву Оқилов ҳарбуза мебуриданд. Андаке сабр кардам, то ки ҳӯрда шаванд.

– Дар когаз ҷӣ ҷеконда овардед? – пурсид Оқилов ва ҷашми ҳарду ба дasti ман дӯхта шуд.

– Пору.

Ҷашмҳои аз қосаҳона ҷаҳида баромадаи онҳоро дид, ҳандаам гирифт.

– Дар «Алифбо» буд, ё «Китоби ҳониш», – Ҷаводзода дастпоккунон боз ба гуфтани ривояти ба ҳама маълуме сар кард, – бачае аз аробакаш мепурсад: «Амак дар ароба ҷӣ меоред?» «Пору», – ҷавоб медиҳад аробакаш. «Охир, ин пору не, ҳезум-ку! – гӯяд, аробакаш: «Донӣ, ҷаро мепурсӣ», мегӯяд.

– Бача ҳам нағуфтаст-дия: «Муаллимамон гуфтанд, ки пурсидан айб не», – илова кардам ман.

Ҳама ҳандидем. Баъд Оқилов пурсид:

– Бешӯҳӣ гӯед, ҷӣ вай?

– Пору. Барои ин гулҳо, – ман ба ду тубаки гул, ки дар пештаҳтаи тиреза гузошта буданд, ишора кардам. Баъд барҳоста, бо нӯги корд ҳоки тубакҳоро нарм кардаму пору андохта об додам, шоҳҳои ба ҳар сӯ оvezоншудаи гулҳоро рост карда бастам.

– Заб дили дарё доштед-дия! Оқилов ба кори ман нигариста истоду дилтанг шуд.

– Кори савоб мекунанд, – Ҷаводзода мисли ҳамеша боз муқобили фикри улфати ҳуд сухан гуфтанд: – Шумо барин як умр шикан-шикан-мӣ?

Баъд ба ман рӯ оварданд: – Як тубакро афтонда пора-пора карданд-дия!

– Афсӯс, – гуфтам ман аз кор сар набардошта.

– Ба ҳамон ҳам афсӯс! Эҳ-ҳа, шумо ҳам қиёмата ба таги дар овардеду мондед-ку!

– Ҳамин гулу гиёҳ ҳам мову шумо барин озорро ҳис мекунад, аз ранҷу азоб бетоқат мешавад, ҳатто нола мекунад.

– Э, монед-е!

– Бача будем, аз боғ бағаламонро пур карда, довучча канем, очаам метарсонданد, ки зардолу дуои бад мекунад, рост будаст-дия-а? – Җаводзода аз эҳтиёт тамасхури худро маълум накарданд.

– Албатта, бекарор гаштани гиёҳ ба ҷашм аён не, нолаашро намешунавем. Аммо олимон инро бо таҷриба исбот кардаанд. Яке ҳамеша гулҳоро шикастув зери по карда, озор медодааст...

– Мо барин, – гуфта монд Оқилов.

– Дигаре ҳамеша парвариш мекардааст.

– Инаш–шумо барин.

– Асбобҳои маҳсусе ҳастанд, ки импулси растаниро қайд мекунанд. Вақте ки асбобро ба гул ниҳодаанд, чӣ мегӯед, ки ҳамон озордиҳанда наздик ояд, ақрабаки он ҳаллос мекардааст. Яъне, гиёҳ ҳам одамро мешиноҳтааст, тарсида, бетоқат мешудаст. Ҳамин ки он одами зиёнкор рафта, парваришгар ояд, импулс барҳам ҳӯрда, ақрабак ҳамвор ҳат қашидааст. Олимони Ҳинд муқаррар намудаанд, ки растаниҳо мусиқиро дарк мекардаанд. Баъзе оҳангҳо ба сабзиши растани қўмак расонда, баъзяеш таъсири ногувор доштааст. Маҳсусан, оҳангি ҷаз ба растани ҳамефоридаст.

– Ба одам ҳам ҳамефорад, –гуфтанд Җаводзода. Пас аз қадре ҳомушӣ боз пурсиданд: – Ҳамин гапҳотон рост буд, ё ҳазл?

Оқилов ҳам ҷиддӣ ё ҳазл будани ин суханонро нафаҳмида, гаранг буд. Вай гоҳ ба ҷашми ман, гоҳ ба ҷашми Җаводзода нигариста, рамуз гирифтани мешуд. Метарсид, ки боз наандешида сухане гуфта, дар вазъи ногувор наафтад. Аз изо ва ҳолати ногувор баъзе мардон аз занҳо ҳам зиёдатар метарсанд. Фақат мардуми фурӯтан, фозил ва онҳое, ки ба ҳуд эътимод доранд, аз вазъияти ногувор наҳаросида, бепарво фикри худро мегӯянд. Баъзан аз гуфтани ақидаҳои содалавҳона, шӯхиомез ва густоҳона ҳам ибо намекунанд.

– Ман гапи ба ҳама маълумро гуфтам. Растаниҳо ҳам як ҷузъи табииати зинда. Баъзе гиёҳҳо ҳашарот ширкор карда меҳӯранд-ку!

– Ачаб не, – Җаводзода оҳиста сар ҷунбонда сухани маро тасдиқ карданӣ шуданд. – Ҳар рӯз қашфиёти нав. Илм чӣ сирҳоеро, ки намекушояд! Шогирдоне, ки ман дарс додаам, имрӯз корҳое карда истодаанд, ки...

– Э, монед, ҳамин гапҳоя! Шогирдон-шогирдон... Ҳамон шогирдон бе шумо одам намешуд-чӣ?

– Аз шумо ҳондану навиштан ёд гирифтагистанд. Илм ҳондану навиштан не-ку!

Ин суханон ба дили Җаводзода саҳт расид. Даст афшонда бо қаҳр аз хона берун рафтанд. Рангашон қанда аз изтироб даству пояшон дарақ-дарақ меларзид. Ба муаллим раҳмам омад.

– Нагз нашуд, – гуфтам ба Оқилов.

– Э, гапи ёфтагиаш ҳамин, –гуфт вай «ту-ту» карда. – Шогирдони ман инту шуданд, шогирдони ман унту шуданд. Ҳайр, якта-нимтааш одам шуда, рӯи об баромада бошад, аз ғайраташ, ё худодод ягон чиз доштагист. Аз ҳамин кас шогирд чӣ ёд мегирад?

– Ин фикратон ғалат, Оқилов, – ман ба ҷашми вай рост нигаристам. –МО аксар ҳамин тавр фикр мекунем. Агар ба ягон поя расида натавонем, муаллим

гунахгор, агар расем, аз қудрати худ медонем, аз истеъдоди худ миннатдорем. Фарзанд-падарашро, шогирд-устодашро фаромӯш кунад, нағз набудагист. Ҳамон муаллими пир, ки имрӯз аҷаб не, монанди мо ҳамадон набошад, аз қасрати пирӣ фаромушҳотир ё сергап шуда бошад, як вақте ба мо роҳнамо буд, сабаб шуд, ки хонему аз вай донотар шавем. Фаромӯш накунед, ки як рӯз не, як рӯз агар насиб бошаду мо ҳам ба пирӣ расем, фарзандону шогирдон аз мо донотар мешаванд. Баъд онҳо ба мо бо тамасхур мекунад, ба пои худаш теша мезанад, мегӯянд. Бечора муаллим. Ягона ифтихори ин заҳматкаш дар зиндагӣ ҳамин шогирдон аст.

– Э, шумо ҳам... – Оқилов даст афшонда, муболига мекунӣ, гуфтани шуд. – Ҳамту кор накардааст, барои кораш пулҷон гирифтагӣ.

– Шумо чанд сӯм моҳона мегиред?

Оқилов бо тааҷҷуб ба рӯи ман нигарист.

– Гӯед, чанд пул мегиред?

– Ин ба шумо чӣ даркор?

– Натарсед, ҳеч гап не. Гӯед.

– Ҳисоби миёна... Хайр дусад.

– Барои дусад сӯм гирифтан ин бечора бо чандинсола собиқаи хизмат бояд якуним мизон дарс диҳад. Бояд шаб ба дарсҳо тайёрӣ бинад, дафтари талабагонашро санҷад, яктояш ба дарс наояд ё бад хонад, маҳалла ба маҳалла кофта, ба хонаи вай равад, талабааш дар қучое ягон номаъқулий кунад, вай овора. Ҳар рӯз чандин бор асабӣ мешавад. Чил нафар қӯдакро ором шинонда, як ҳарфро омӯхттан кори осон не! Намедонам, дар ин ҷойҳо чӣ хел, аммо дар тарафи мо падару модар, муаллим ва меҳмон ба пиру пайғамбар баробар аст... Аммо, ҳозир чӣ? Муаллим ҳақ надорад ба шогирди ноқобил саҳттар гап занад, баҳои ду монад, ҳақ надорад дар синф мононад... Ҳудат-гунахгор, бо талаба нағз машгул нашудӣ, протсенти мактабро паст накун, мегӯянд.

– Рост, кори муаллимӣ осон не. Лояш ҳам маза надорад. Дар шаҳр ҳозир аксар занҳо - муаллима. Бачаҳои ин замон қатӣ осон не. Пештар хурд ба галиқалон гӯш мекард.

– Бачаҳо донотар шудагӣ... Хайр, дар мактаби шаҳр муаллимони мард кам... Ба бача кӣ ибрат мешавад, муаллим.

– Як одамро медонам, даҳ-дувоздаҳ сол аст, ки муаллим буд, – сухани маро аз даҳон гирифт Оқилов.– Рӯзгораш калон, сербачаякак. Ба ҳолаш нигоҳ карда, бечораҳол мегашт. Ба қарибӣ дид, қариб нашинохтам. Сару либосаша дид, министр мегӯед, гапзанию муомилааш ҳам чудо зӯр. «Корҳо чӣ хел, муаллим?» гӯям, «э, муаллим нагӯед, аз даҳанатон шамол барад, монед акнун муаллима!» мегӯяд. Муаллимиаша партофта, муфаттиш шудааст. Намедонам номи идорааш дар ёдам намонд, ошхонаҳоя тафтиш мекардаст. «Шукр, ана, одам барин зиндагӣ мекунем, – мегӯяд. – Ба қадом ошхона дароям, табақи мантую қабоб... хӯш, ки бошад, шишааш қатӣ... Вақти баромаданам ду-се кило гӯшт печонда, «насиби бачаҳо» гуфта, ба таҳи каш мегазонанд. Ба чор танга моҳонаи сабил нигарон шуда намешинем».

– Одам дуздī мекунам гūяд, ба дузд мол каҳт не, – гуфтам ман аз он мард нафратам омада.

– Рост мегӯед, додар, –Оқилов суханашро давом дод: –Хозир ин хел дуздия дуздī ҳам намегӯянд. Бовар қунед, ҳеч айб не. Баъзеҳо даромад надошта бошед, писанд намекунанд, «одами ношуд, аз дасташ набиёд, чӣ кор кунад, барои сиркоталабӣ ҳам лабу лахча даркор», мегӯянд. Порсол дар чойхона мешиштем, як амаки дуром пурсид, ки дар кучо кор мекунам. Гуфтам, ки дар матбаа. Ҳамон вақт дар матбаа дурдгар будам. Вай чӣ мегӯяд: «Ҳа, дуруст, ҳар рӯз даҳта рӯзнома барорӣ ҳам, ду тинӣ-бист тин, пули як нон», – Оқилов хандидани маро дида, пурсид: – «Чӣ бовар намекунед? Нон занад... – Сонӣ ранцида рафтани Ҷаводзода ба ёдаш расиду гуфт: –Муаллим ранциданд-ҷӣ? Ҳозир рафта аз дилашон мебарорам, –вай бо ҳамин суханҳо аз палата баромад.

Бегоҳӣ духтари Ҷаводзодаро дар таги дар дидаму вай хоҳиш кард, ки падарашибро гӯям, бароянд.

Ҷаводзода, ҷойпӯшро ба сар қашида, пинак мерафтанд. Мӯйсафед ҳамин хел: гоҳе гапзадараравон ҳомӯш мешаванду сонияе нагузашта, фиш-фиши нафасгириашонро мешунавед. Ба сарашон рафта, оҳиста бедор кардам.

– Дар берун духтаратон ба шумо интизор. Бегоҳирӯзӣ хоб накунед, сари одам вазнин мешавад.

– Кӣ интизор гуфтед? – он кас ҷашмонашонро молида-молида паҳлӯ гаштанду такрор пурсиданд.

– Духтаратон.

– Ҳа-а, садқаи сар, – баъд барои хотирҷамъ кардани ман гуфтанд: – Парво накунед.

– Рафта гӯям, ки мунтазир бошанд ё?

– Парво накарда шиштан гиред. Монед, лаънатиҳо...

Ман дар ин гуна маврид чӣ хел рафтор карданро надониста ҳайрон мондам. Бо Ҷаводзода он қадар наздик ва роздон нестам, ки «чӣ гап шуд», гӯён пурсам, ё маъни ин гуна рафтори ӯро донам. Ба миёни падару духтар даромадан нағз не. Андешидам, ки боз ба дилаш ягон гап наояд. Гуфта намешавад. Сипас, ба сари миз нишаста, ба даст рӯзнома гирифтам. Ҷашмам ба рӯзномаву ҳушам ба духтари муаллим, ки падарро интизорӣ мекашид, банд буд. Аҷаб не, ҳавотир шавад. Ё гумон мебарад, ки ман ӯро фиреб кардам, омадани ӯро ба падарашибарофтам. Рост мегӯянд, ки баъзан муйсафедон кӯдак барин инчиқ мешаванд. Ҳайрият, ин лаҳза Оқилов аз дар даромад.

– Бароед, духтаратон нигарон, –вай рост ба сари муаллим омада, ба ҷашмони он кас маънидорона нигарист.

Ҷаводзода даст афшонда монд.

– Хезед, бароед-е! Шумо ҳам акнун ноз қунед! – вай рӯзномаро аз дasti муаллим ҷанг зада гирифт.

– Овора нашавед, намебароям. Баромада гӯед, ки равад.

– Нағз не, дилашон алағда мешавад.

– Дониста кор кунад!

Оқилов қадре ҳомӯш истоду баъд пурсид:

- Чӣ мефармоед?
- Ҳеч чиз. Дигар наояд.
- И-и, пирию хартозӣ! Кадом чин зад? Барои ҳамун?.
- Не, худам, ҳамту.
- Ҳамин ҳам гап шуд! Дилатон чӣ меҳоҳад?
- Гӯед, ки ҳеч чиз намехӯрдааст.
- Оббо.

Оқилов баромада рафту хеле вақт гум шуд. Баъд тугунча дар даст аз табассум даҳонаш ба гӯшааш расида, омад.

– Ана, манту, мана манту! Оҳ! Оҳ! Оҳ! Аз бӯи мурчу зирааш оби даҳонам шорид-е! Шумо бехуда шаб боз табъа хира карда гаштед. Хайр, дасташон нарасидагист, ё гӯши соз наёфтагистанд? Мешавад-дия, зиндагӣ. Агар пай бурда бошед, ҳафтаи гузашта келинатонро дашному хорӣ дода, ҳай кардам. Ўсмаю сурмаи очааш намонд, гӯри ҳафт пушташ намонд, ҳақорат додам. Падарлаънат соати нӯҳи шаб омадаст! Аз раҳ нигаристан тори чашмам канда шуд. «Укаам аз мактабаш дер омад, кӯдакро ба кӣ монда биём?» мегӯяд. Рӯзи дигар омад, набаромадам. Ҳӯроки овардаашро фиристод, гирифта мондаму ҳеч чиз нагуфтам. Сонӣ нигарам, бечора таҳ-таҳи тирезаҳо чашм андохта, кофта гаштаст... Охир гиря кард... Қадри марда донад-дия!

Онҳо ба мантуҳӯрӣ нишастанд. Ман берун рафтани будам, аммо намонданд. Ночор ду дона манту ҳӯрдаму сонӣ ҳӯроки тунд ҳӯрданам манъ аст, гӯён барҳестам.

Табъам хира шуд. Чӣ кор кунам, ба кучо равам, духтари интизори муаллим ва зани таг-таги тирезаҳо Оқиловро кофта гаштагӣ пеши чашмам меомад. Дар ҳақиқат муҳаббат ва садоқати занҳо худуд надорад...

## 8. АЙЁМИ ИШҚ

Ба ҳама маълум аст, ки пойдории маънавӣ ва эътимодбахши инсон дар муҳаббати ў ба зан зоҳир меёбад. Ҳамчунон борҳо хондаам ва шунидаам, ки муҳаббати зан, сарфи назар аз чигунагиаш рӯҳи инсонро баланд мекунад, болу пар мебахшад, нерую заковат медиҳад. Намедонам, ин маънӣ чӣ андоза дуруст аст, лекин муҳаббати Рухсора тамоми ҳастии маро ба худ тобеъ карда, намегузорад, ки ба ягон кори дигар ҷиддӣ машғул шавам. Аз бозе ки бо ин духтар сару кор дорам, гӯё доим дар тараддудам, ҳамеша мунтазири ягон ҳодисаи фавқулодда ачиб рӯз мегузаронам. Чунон ки ба тамошои филми шавқоваре дода мешаведу тамоми ҳастиро фаромӯш мекунед, ман ҳам баъзан шабу рӯзҳои ошиқиамро ба филми дуру дарозе монанд мекунаму худ ба худ мегӯям, ки ин аҳвол поёне доштагист ва рӯзе мерасад, ки ман боз ба ҳаёти муқаррарӣ бармегардам... Не, ҳоло ман аз ин гуна бозгашт метарсам. Дилем мехост, ки ин «филм» тамом нашавад, беохир давом кунад...

Ман дар кафедра вазифаи асистентиамро ичро мекардам, вақти холиам ба омӯзиш ва таҳқиқи ҳашарот сарф мегашт. Аз қитъаи таҷрибавии институт як порча замин гирифтам, ба он баҳори оянда пахта мекорам ва бе истифодаи заҳр ба муқобил ҳашаротро ба кор андохтаниам.

Рухсора ба таҳсил шурӯй карда, ҳоло аз духтарони фаъоли курсҳои якум ба ҳисоб меравад. Ман фақат аз як чиз хичил, алҳол гапи ману вай аз як ҷо намебарояд. Мо ба якдигар сидқан моилем, ба ҳар ҳол ман ба самимияти вай боварӣ дорам. Агар худи маро пурсед, ҳама фикру андеша, кору бор, орзу омоли ман аз ин духтар аст, ягон рӯзи ҳаётамро аз ӯ дуздида, сарфи шуғли дигар насохтам. Ҷашми ман фақат ӯро мебинад, гӯшам фақат садои ӯро мешунавад, сахар аз бистари хоб бо умеди дидори ӯ бархеста, шаб бо ҳаёли рӯи вай сар ба болин мениҳам ...

Ману вай аҳён-аҳён танҳо ба танҳо вомехӯрем. Дар долони институт ва ё дар ягон гӯши ҳавлӣ, ошхона, қироатхона ӯ бо ман соате ҳамгап мешаваду дарҳол мегурезад. Ман ҳам чун дигарон бо ёри дилбохтаам ба сайр рафтан, шабҳо дар гулгаштҳои фараҷафзо бо ҳам нишаста, сӯҳбат кардан меҳоҳам. Аммо чӣ илоҷ, ба қавли худаш, вай «ин хел имконият надорад». Аллакай падару модараш муомилаашро бо ман фаҳмида, дилашро сиёҳ кардаанд. Падараш ба назди ректор ҳам омадааст. Самеъзода рӯзе маро ба идораашон ҷеф заданд. Дар кабинети фароҳ тамокукашон қадам зада, аз зисту зиндагиам пурсиданд, дар омади гап, аз аҳволи падару модарам, киу чӣ кора будани онҳо савол карданд. Ректор марди бағоят ҳайкалдор бошанд ҳам, ҷобукҳаракат, каме даҳансаҳт, аммо одами ростдил ва адолатпешаанд. Вақте ки муносибатамро бо Рухсора пурсиданд, буду шуди гапро гуфтам.

– Падараш ҳавотир шуда ба ин ҷо омад. Ба вай одам гап фаҳмондан мушкил барин, – гуфтанд Самеъзода суханамро шунида андешамандона. – Гуфтам, ки якдигарро агар писандида бошанд, кори хуб, ҷавон меарзад... Аммо вай дар назди ман шартҳои худашро монда, гаранг карда нишаст. Аз институт ба ҳеч ҷои дигар наравад, аз шаҳр ҳавлӣ гирад, боз як дунё ултиматум. Бародар, гуфтам, ман барои шумо кистам, – ректор бо тамасхур хандида хомӯш монданд. Сонӣ ба ман рӯ оварданд: – Биё, аз баҳри ҳамин савдо гузар, – он кас якбора ба «ту-ту» гузашта, ҳукм карданд. – Дар институт агар тавонӣ, бегапу қалоча хонадор шав. Не, агар кор ба ғавғою ҷанҷол гузарад, нағз намешавад, – ректор аз роҳгардӣ бозистода, ба рӯи ман зеҳн монданд. Ман нигоҳи норозиамро гурезондаму ҳарфе назадам.– Сари ҳамидаро шамшер набуридаст.

– Ҳар чӣ ҳам бошад, ту дар институт кор мекунӣ, вай шогирди ту, мардум ин ғавғоро шунида, чӣ мегӯянд?! – оташин мешуданд он кас. – Ҳар касе, ки дар ин ҷо кор мекунад, бояд шахси аз шубҳа пок бошад! Намегӯям, ки ту ба дӯстдорӣ ҳақ надорӣ. Марҳамат, хонадор шав, ҳамсаратро дӯст дор, аммо... – ректор бо ангушт ба рӯи миз таблакзаний карданд, ки маъни он, огоҳ мекунам, сонӣ аз ман наранҷ гуфтанашон буд.

Лаҳзае ҳар ду ҳам фикр карда мондем. Сонӣ он кас бо овози пасттар ва оҳанги дигар гуфтанд:

– Ба духтар қаҳтӣ наомадааст, ягонта ба худат муносиб, духтари ҳозирзамонро ёфта, маъқул куну овозаю дарвоза накарда, ба пеши худам биё, худам хостгор мешавам. Тӯятро ҳам дар институт мегузаронем. Ҳамин хел як ҷавон, – ректор дасташонро шоф карда, ба ман ишора карданд, – афту башара дар ҷояш, қадду баст чор кас медидағӣ... Ҳӯш, ки бошад, мутахассиси даркорӣ, дар як институти калон кор кунию барои як духтар ғавғо бардошта,

ояндаи худро ҳеч қарданат мумкин... Одам қадри худро надонад ҳам мушкил будааст! – Самеъзода бо таассуф сар чунбонданд, баъд рӯ турш карда, даст афшонданду ба ҷои худ нишастанд.

Ман он рӯз дар рӯ ба рӯи ректор нишаста, суханони он касро шунида, фикр мекардам, ки ҷиддан мегӯянд ё аз рӯи вазифадорӣ ҳамин хел гуфтанашон зарур аст, бинобар он, мегӯянд. Ҳар чи ҳам бошад, он кас ҳақиқати талхи зиндагиро бепарда ба ман гуфта буданд. Аммо ман ҳамон рӯз суханони он касро шунида, дар дилам ба соддадилии ректор ҳандидам. Сонитар ин сӯҳбатро ба ёд оварда, гӯё ягон масъалаи дандоншиканеро ҳал мекарда бошам, фикр мекардам. Кӣ медонад, аҷаб не, ректор ҳам ба тарзи худ ҳақ бошанд?

Ҳамон рӯзҳо ректор Рӯхсоро ҳам ба назди худ ҷеф зада, насиҳат кардаанд. Суханони ба вай гуфтагиашон ҳам ба нағъи мо набуд. Аммо факат ману вай ҳис мекардем, ки ҷудой ҷандон осон не, он барои мо баробари бадбахтии қалон аст.

Бо вучуди ин, баъди гуфтугӯ бо ректор Рӯхсор хислатҳои ачиб пайдо кард. Аз ҳар ҷиз, аз ҳар як духтару зане, ки бо ман ҳамгап медиҳ, шубҳа мекарду фавран омада мегуфт, ки маро диданий, гапи зарур дорад. Баъд маълум мешуд, ки ҳеч гапи зарур надораду фақат шубҳаю гумони беасос дили ӯро ҳарошидааст.

Боре ман аз Рӯхсора пурсидам, ки ҷаро падару модара什 хушбахтии моро намехоҳанд, нияташон чист?

– Надонам, – гуфт вай андешамандона сарашро ба як тараф андаке ҳам карда. Аммо аз авзоаш аён буд, ки медонад.

– Охир, худатон медонед, дар аввал муқобил набуданд, тағоятону апаатон омада, маро дига рафтанд...

Аввалҳои сентябр буд. Рӯзе Рӯхсора хабар овард, ки хешовандонаш омада, маро диданианд, фардою пасфардо ба кор сарулибоси дурусттар пӯшида оям. «Гум кунед, ин кафша, – гуфт вай ба туфлии кӯҳнаи рангдодай ман бо қароҳат нигариста. – Аз афташ пули ёфтагиатон ба ресторан меравад!» – вай ба ҷашми ман маломатомез нигарист. Ҷӣ ҳам гӯям, мисли дигарон вай ҳам гумон мекунад, ки ман дар донишгоҳи олӣ кор мекунам, моҳонаи қалон дорам. «Онҳо тарафдори шумо, худатонро надида, маъқул... ба дадаам таъриф карданд. Аммо дадаам бо қадом як ҷӯраашон қудо мешавем, гуфтагӣ аз афташ. Вай бача дар Москва аспирант будааст. Боз кӣ медонад. Мумкин барои ҳамин дудилаанд», мегуфт вай. «Тағоям шуморо дигарон, гапзанон карданианд. Нашиносанд ҳам, ба дадаам тарафи шуморо гирифта, гап заданд. Гуфтанд, ки бачаи нағз будааст, нағз хондаст, ки ба ҳамин хел институт ба кор гирифта мондаанд». «Дадаатон ҷӣ гуфтанд?» – пурсидам ман. «Дадаам гуфтанд, ки... – вай лаҳзае гулунгхой карду сонӣ ночор иқрор намуд: – Гуфтанд, ки ҳеч қасаш нест, танҳо, бе пуштуноҳ... Сонӣ як рӯз духтарама мегираду ба қишлоқаш меравад... ман ба дидора什 зор...» Вай аз гуфта пушаймон барин нигоҳашро аз нигоҳи ман гурезонда, бо нохунаш андармон шуд. Ман боз таҳковӣ карда пурсидам: «Боз ҷиҳо гуфтанд? Гӯед, ин фоида дорад, ман ба ҳамин нигоҳ карда, кор мекунам, ҳаракат менамоям, ки дилпур шаванд». Рӯхсора узромез ба рӯи ман нигариста, табассум кард, сонӣ ман боз

ба исор талаб кардаму гуфт: «Хайр, чī ҳам мегуфтанд... худаш танҳо, бекас, на хонаю ҷояш дар ин ҷо, на падару модараш... Зери боми осмон зиндагӣ карда намешавад-ку, гуфтанд... Э, гапи бисёр мезананд ҳамааша чинда мегардам-чӣ?!»

Ҳамаи ин гуфтугузори ғайритабииро ҷиддӣ дарк карда наметавонам. Ҳамаи ин гапҳои сохта, мазоҳу бутафория маро ҳайрон мекарданд, ақида ва принсипҳои касро зеру забар сохтани мешуданд. Агар дар миён Рухсора намебуд, ман дар олам хотири ҳеч ҷизи дигар бо ин хел мардум сарукордор намегаштам. Рухсора бо рӯи хотир ва мулоҳизакории худ дасту пои маро бастааст. Бар замми ҳамаи ин гапҳо, худаш ҳам дили маро пайваста ҳарош медод, ҳар замон хотирамро парешон мекард. Баъзан ӯро шинохта намешавад, монанди ҳавои баҳор ҳар нафас дигар мешавад. Агар имрӯз бо ман меҳрубон, ҳамчун бо дӯстдори худ боназокат муомила кунад, рӯзи дигар бесабаб аз ман рамида мегузашт. Чунон вонамуд мекард, ки маро дуруст намешиносад.

Чанд рӯз боз дар дилам гирех карда гаштаам, ки ӯро ба мулоқот, ба ягон ҷои аз назари шиносҳо дуртар таклиф карда, батафсил гапзанон кунам. Аммо вай пагоҳу фардо гуфта, ҷаҳон дода мегардад.

Оқибат, як шаби истироҳат мо дар ҳараки зери чинори калон нишаста, қариб ду соат гапзанон кардем. Шоҳу барги чинори солдида, ки ба осмон панҷа мезад, моро ба монанди чатри бузурге паноҳгоҳ гашта буд. Аз ҳаво салқинии борон меомад. Ман пичакамро ба китфи Рухсора андоҳтам. Ду гесӯи дарозаш аз таги рӯймоли шоҳӣ лағцида ба пасу пеш афтода, ӯро бағоят дилошӯб менамуд. Гесӯҳо аз нисф поён нобофта буд. Ба ёдам расид, ки пештар дар деҳаи мо занону духтарон фақат рӯзи азои саҳт мӯяшонро кушода мепартофтанд.

Ман аз Рухсора талаб кардам, ки бочуръаттар бошад, ба падараш ғаҳмонад, мо самимӣ якдигарро дӯст медорем.

– Э, ба қадом рӯй мегӯям, ки маро ба фалонӣ дихед? Ягон духтари тоҷик ин хел нагуфтаст!... Хайр, аҷаб не, дар шаҳр гӯянд, якзайл эътиroz мекард вай.

Ман ба шӯҳӣ гуфтам:

– Бед, ба ҳеч қас нафаҳмонда, ҳар ду аз қайди никоҳ мегузarem, аммо чунон ки будем, ба роҳи худ гаштан мегирнем. Агар шуморо маҷбуран ба каси дигар додани шаванд, мегӯед, ки ана, ман аз қайд гузаштагӣ!

– Аз даҳнатон шамол барад... Мурданам авлотар... Очаю додою хешу табора як тараф монед, ҳафт пушт авлодамон ба ман лаънат мегӯяд. Нагӯед, ки ҳатто нашунавам! Ҳудо нигоҳ дорад!

– Хайр, бед ба ягон тараф баромада меравем. Ба ғайр аз шумо ба ман ҳеч ҷиз даркор не. Хоҳед, ба Мирзочӯл ё Қазоқистону Сибир, ба ҳар кучо хоҳед... – боз бештар ҷуръат гирифтам.

Ин ҳам шӯҳиҳои ба ғаши вай мерасидагӣ буд.

– Ҳим... Дадаю очаам духтарамо мурд гӯён азо мекушоянд, – ҷиддӣ ҷавоб медод вай гӯё ҳазлро нафаҳмида бошад.

– Баъди як-ду сол меоем, аз гуноҳамон мегузаранд.

– Ба дуои бади падару модар гирифтор нашавед. Одам дар дунё рӯзи равшан надида меравад,— гуфт вай бо андӯҳ, гӯё ман ҳозир ӯро бо худ гирифта мерафтагӣ бошам.

– Ба ҳамин гапҳо бовар меқунед? – хандидам ман.

– Бовар накарда ҳам бинед. Ба рӯи дадаю оча давидагиҳоро дидем-дия... Э, шумо ҳам чира медонед, фақат хондан қатӣ овора.

– Хайр, ин хел бошад, падаратонро розӣ кунед,

– Ҳунаратон бошад, шумо розӣ кунед.

Ҳарду ба ҷашми яқдигар нигариста, ба бечорагиамон табассум меқунем. Аммо дар таги дили ман оташи умеди номаълуме пинҳон аст. Аз ҷӣ бошад дилпурӯм, боварӣ дорам, ки агар Рӯҳкора аз ман рӯй натобад, ҷораи ин мушкил ёфт мешавад.

– Як бача аз мо ба шаҳр омада хонду аз ҳамин ҷо як духтара бурд. Тӯяш ҳам қалон нашуд. Хайр, дар шаҳр тӯй додагист, гуфтанд. Сонитар фаҳмиdem, ки дадаю очаи духтар розӣ набудааст вай худсарӣ карда, ба ин бача расидааст. Дадаю очааш ягон бор дидани наомаданд. Хайр, ду сол барин ҳар ду хонаю дар карданд, як духтарча ёфтанд. Арӯси нағзакак... Аммо ситорааш бо модари шавҳарааш ҳеч рост наомад... Очаатон дуои бад кунад, ҳеч гап не, шираш мегардондааст, аммо агар дада дуои бад кунад, одам берӯзӣ мешавад, – гуфт вай ва бо андӯҳ оҳ кашид.

– Ба меҳнати муаллимон ҳайфам меояд, – ба нишони маломат сар ҷунбондам ман. – Дар дилатон ҳам ин қадар ҳурофот... тавба... Ин гапро дар назди дигарон нагӯед, ки меҳанданд... Дар байни садҳо дилдодаҳо якта нимта бе дуои падару модар ҳам саҳв меқунанд. Ба Инобат нигаред... ана, аз вай ибрат гиред. Бинед, ҷӣ хел духтар...

– Инобат маъқул бошанд, равед...

– Гап зану муомила шунав, – гуфтам ман ранцидаҳотир.

– Ман ба шумо Манучеҳр барин шавед, нагуфтаам-ку! – бидиррас заду бо итоб димоғ тоб дода, аз ман рӯяшро гардонд.

Ба миён ҳомӯшие, ки одатан баъди гапгузаронӣ ва андаке озурдагӣ меафтад, афтод ва хеле тӯл ёфт.

– Ҳӯш, ман коре карда, падаратонро розӣ карданам даркор, фаҳмиdam, – гуфтам ман оқибат муросочӯёна. Вай дар ҳолате, ки пушташ ба ман буд, табассум кард. – Лекин ба як шарт: шумо ба ман ёрӣ медиҳед.

– Ҷӣ хел ёрӣ? – рӯяшро ба тарафи ман нагардонда пурсид.

– Вақташ расад, мегӯям. – Сонӣ, нимшӯхию нимҷидӣ гуфтам: – Эҳ, агар ҳозир даҳ ҳазор сӯм пул медоштам. Ҳудам рост ба пеши дадаатон мерафтам.

– Эҳ-ҳа-а! Ҳобатона ба об гӯед! Дадаи ман қалин гуфта намурдаанд. Агар қалин гирифтани мебуданд, ба хондан намефиристоданд. Ҷунон пул мерехтагиҳо буд... Ба хонаводаи нағз, ба ҷавони бамаънӣ доданианд. Шуморо кай медонанд, – нигоҳи лоқайди вай ба нуқтаи номаълуме дӯхта шуд ва ё ҷашмашро раҳ бурд, маълум набуд.

– Ин хел бошад, ҷӣ тавр ҳудамро ба онҳо маъқул кунам? Ҳудам равам, айб аст. Ё дадаам рафта, писари ман бамаънӣ гӯянд?

– Мазоҳ накунед, – гуфт вай ҳам он аз роҳ ҷашм наканда.

Баргеро дар банди зулфаш андармон дидаму даст дароз кардам, ки онро бигирам, вай бо ҳарос як қад парида, аз ҷояш хест.

— Боз ин чӣ гап? Маст-паст-ку нестед? Ман узр гуфта, фаҳмондам, ки барги ҳушкро аз мӯяш гирифтани будам. Сонӣ, ҳар ду чӣ гуна якбора оҳубара барин ҷаҳидани ўро муҳокима карда, бо завқ ҳандидем.

## 9. АҶАБ СИРУ САВДОҲО

Бо шавқи дил ба кор сар кардам. Ба машғулиятҳои семинарӣ пухта тайёри медиам, қӯшиш мекардам, ки донишҷӯён аз ман қаноатманд бошанд. Аксарияти шогирдон ташни илм, толиби ҷустуҷӯ ва бозёфт буданд. Баъзан сухан меғуфтаму дар нигоҳи онҳо ифодаи ҳамфирӣ ва шавқу рағбатро дид, ба ваҷд меомадам. Қӯшиш мекардам, ки машғулият ҳамеша пурмазмун ва шавқовар гузарад. Далелҳои бисёр, санаду ном ва иқтибосҳоро аз ёд гуфтанам, ба шогирдон таъсир мекард, зеҳнашонро ковиш дода, илҳом мебахшид. Онҳо ба рағбат омада, китобҳои гуногунеро, ки ман аз онҳо нақл мекардам, ҷуста меёфтанд, меҳонданд. Рости гап, ман аз ин фан дар имтиҳон баҳои аъло гирифта бошам ҳам, нимкора боҳабар будааму бас. Акнун дар давоми тайёри ба дарс ман ба таври бояду шояд ин фанро омӯхтам. Ҳоло шогирдон ҳам дигар хел. Якчанд сол пеш аз ин ба илми растанишиносӣ шавқмандон зиёд набуданд. Беҳтарин шогирдони мактабҳои миёна ба факултетҳои гуманитарӣ, техникий ва тиббӣ мерафтанд. Илми биология он эътибореро, ки дар асри гузашта, баъди қашфиёти бузурги Луи Пастер ва Роберт Коҳ шарафёб гашта буд, кам-кам аз даст медод. Имрӯз, маҳсусан пешрафти илмҳои генетика ва биохимия, аз сари нав ҷавонони қобилиятнокро ба факултетҳои биологӣ шавқманд кард. Албатта, талаботи ҷамъият ҳам бетаъсир нест.

Чидду ҷаҳди шогирдон маро хурсанд мекард. Андешаю хулосаҳои аксари онҳо қолибзадаю пеши по афтода набуд. Муаллим шогирди қобилиятнокро аз беқобилият зуд фарқ мекардааст. Одами соҳибистеъдод бештар ҷиҳатҳои торик ва ҳанӯз номаълуми ягон масъаларо гӯяд, шахси беистеъдод баръакс, фақат он ҷизҳоеро мегӯяд, ки кайҳо исбот шуда, дар он ҷои шубҳа намондааст. Омӯзиш ва ҷустуҷӯи ҷавонони аз худам се-чор сол хурд ва қисме ҳамсол табиист, ки маро тамом ба худ ҷазб мекард. Онҳо андеша ва таклифҳои ҷиддӣ, баъзан ачиб ва бебокона пешкаш мекарданд. Ин ҷавонони дорои маънавиёти ҷасур аз рӯирост гуфтани таҳмину фаразияи худ ибо намекарданд, бо маслиҳату машварат, баҳсу талош дар қучо бинанд, бемалол ба наздам меомаданд.

Баъзан кас ҳайрон мешавад. Ҳамкорон сад кори савобатонро намебинанду як ғалататонро парчам мекунанд. Ба кас алам мекунад. Саҳтирию серталабии ман ба як қисм донишҷӯён ва муаллимон хуш наомаду эътиroz карданд. Пеш

аз ин, барои баҳои баъзеҳоро паст монданам Исрофилзода ва Обидӣ чанд бор ба ман гапгузаронӣ карда буданд, аммо ман садои вичдонамро хомӯш карда натавонистам. Ба онҳо як хол зиёд монам, ба дигарон ҷабр мешавад. Баъди ин гуна беадолатӣ чӣ хел ба рӯи онҳо менигарам?! Не, барои муаллим адолат силоҳи аз ҳама зарур, бе он вай ҳеч аст... Ман донишҷӯёни норозиашонро дубора санцидам. Ба варсоқигӯй одат кардаанд, дониши аниқ надоранд. Сипас, якчанд нафар ин гуна баҳои паст гирифтагиҳо бо шикоят ба декан рафтаанду муаллимони мазкур даъвои онҳоро қувват додаанд. Гӯё ман китобҳои дар қуттии аттор набудагиро бар хондан ба онҳо тавсия додаам ва саволҳои ман ҳам берун аз барномаи таълим будааст ва ғайра ва ҳоказо. Ҳамон вақт декан ба онҳо чӣ ҷавоб доданаш ба ман торик монд. Сонитар Наимӣ дар як машварати муаллимон ақидаи онҳоро дар бобати тавсияи китобҳо танқид карда, тариқи кори маро тарафдорӣ намуд.

Баъди як ҳодисаи дигар онҳо дар ин ҳусус аз сари даъво гузаштанд. Воқеа ин тавр шуд: рӯзе ба хонаи муаллимон даромадам, ки декан Обид ва Соледовро ба чӣ коре розӣ карданӣ мешуд.

– Ҳудатон медонед, дина аз курорт омадам. Ба ғайр аз ин, ман намефаҳмам, барои чӣ яку-якбора ба дарси ман медаромадаанд? Мо аз конкурс гузаштагӣ... – Обидӣ дар курсии роҳат нишаста, зону ба зону зада буд.

– Маҳз ба дарси шумо даромадани нестанд, омадаанд, ки бо кори мо шинос шаванд. Ҳозир дарси шумо будааст, – ҷавоб дод Наимӣ. Аммо гапи Обидӣ дар ҳусуси конкурс ба декан саҳт расид магар, баъди лаҳзае бо ҷадвали дарс андармон шудан гуфтанд: – Ду дафъа боз ҳамин ки конкурс сар шуд, шумо бемор мешавед-ку, домулло...

– Ана, ба дарси ин қас дароянд, – Солеҳов гардани дарозашро монанди мурғобӣ ёzonда, ба ман ишора кард.

– Охир, ин қас асистент, машғулияти семинари мегузаранд. Шумо муаллимони ботаҷриба истода, ба дарси асистенти навкор таклиф қунем, ректор чӣ мегӯянд? – зарда кард Наимӣ.

– Э, намоянда ба дарси мо даромада чӣ мегӯяд? Акнун ба мо ақл ёд додан бефоида. Ҷавонон гапи дигар. Инҳоро тарбия кардан даркор. Аз маслиҳати нағз як дунё баҳра мегиранд, – гуфт Обидӣ монанди ҳамеша ба рӯи ман нигоҳ накарда. Ин одам чунон бо виқор мегардад, ки салом дихед, ба зӯр сар ҷунбонда мегузараду нигоҳ намекунад, ки салом додагӣ кӣ буд. Вай маро ҳам ҳанӯз аз қатори донишҷӯён набаровардааст, ягон бор ба рӯям нигоҳ намекунад.

– Наврӯзов, дарс доред? – Наимӣ ноумедона оҳе қашиду ба ман рӯ овард.

– Соати аввал буд, гузаштам.

– Ба ҷои ман дароянд, – зуд ҷораҷӯй кард Обидӣ.

Наимӣ лаҳзае хаёл карду сонӣ гуфт:

– Тайёр шавед, ба курси якум ба ҷои домулло дароед. Танаффус шавад, донишҷӯёро огоҳ кунед, комиссия медарояд. Аз академия олимон омадагӣ, – декан ба ҷашмам нигариста, «оё ту тайёри?» гуфтагӣ барин табассум карданду сипас барои тасаллии дил таъкид намуданд: – Барои шумо ин имтиҳони ҷиддӣ. Дар ин хел маврид ҳудатонро нишон дихед.

– Барои ин кас сабақ мешавад, аз маслиҳатҳои онҳо баҳра мегиранд, – ҳамон ба тарафи ман нанигариста, ғурунгос зад Обидӣ. Ҳоло вай тану тӯши ниҳоят фарбехашро ба курсии роҳат партофта, бемалол сигарет дуд мекард.

Ёдам омад, ки чӣ гуна Обидӣ ба мо дар қурси сеюм дарс меғуфту боре мудири кафедра бо як нафар меҳмон ба дарс даромаданд. Аслан, ин корашон чандон дуруст не, пешакӣ таъкид накарда, яку якбора даромада, муаллимро саросема карданд. Обидӣ мавзӯи аз дафтар хонда истодаашро ба як сӯ монду шарақӣ гапро ба аҳамияти яхбонӣ бурда, аз ин хусус гап задан гирифт. Мо ҳамаамон медонистем, ки яхбонӣ мавзӯи рисолаи номзадии муаллим аст ва онро гаштаю баргашта шунида, безор шуда будем.

Вақте ки Ҷӯразода меҳмонро гирифта, ҳамроҳи ман ба синф даромаданд, рости гап аввал дасту по ҳӯрда, ду-се дақиқа худамро гум кардам, нафас дар гулӯям печида, суханам нимғурма мебаромад. Хайрият, сонӣ худро ба даст гирифтаму машғулият нағз гузашт. Дар танаффус ба хонаи муаллимон даромадам, меҳмон барҳоста ба назди ман омад, дастамро фишурда ҳолҷӯй кард ва қаноатмандона ба Ҷӯразода гуфт:

– Муалими нағз мешаванд. Мавзӯъ дихед, кор кунанд. Ба кори илмӣ ҷалб кунед... – Сонӣ ба ман рӯ оварда гуфт: – Агар ҳоҳед, ба аспирантураи институти мо биёед.

Ташаккур кардаму гуфтам, ки дар ин хусус бо муаллимам маслиҳат мекунам ва ба Ҷӯразода ишорат намудам.

Баъди чанд рӯз Ҷӯразода ҳам он таклифи меҳмонро ба хотир оварда гуфтанд:

– Ин хел таклиф гирифтан барои ҳар як мутахассиси ҷавон мукофоти калон аст, аммо ин мукофотро ба шумо намедиҳем. Шумо дар ин ҷо заруртар.

Вале аз қадамҳои аввал маълум буд, ки муҳити маънавии ҳозира дар институт густоҳию баъзе худсариҳои маро намепарварад. Ман аксар дар олами андешаҳои ҳуд, нисбат ба атрофиён беътино муомила мекунам, ки инро аллакай нафоронда истодаанд. Рафиқам Манучехр, ки панҷ сол ҳамроҳ дар як курс ҳондему хислати маро нағз медонад, баъзан омада, маро насиҳат мекунад. Ҳис мекунам, ки вай гапҳои дигаронро дар ҳаққи ман шунида, сари вақт огоҳ карданӣ аст. Аммо чӣ чора, одамизод аз ақида ва бинишу фаҳмиши ҳуд ба осонӣ даст намекашад. Баъзан дилтанг мешаваму фарёд карданам меояд: маро ба ҳоли ҳуд монед!

Бо донишҷӯёни курси дуюм машғулияти семинарӣ доштам. Сардори ин гурӯҳ дар институт яке аз ҷавонони фаъолу ташкилотчӣ буда, қариб ягон ҷамъомад ва ҷорабинии донишҷӯёни факултет бе фаъолияти вай намегузашт. Дар аввал ба машғулияти ман иштирок накард, сабаб овард, ки бо ким-ҷӣ хел ҷорабиниҳо машғул аст. Сонӣ, дар яке аз машғулиятҳо ба саволе ҷавоб доданашро ҳоҳиш кардам. Маълум шуд, ки вай тамоман аз ин гапу корҳо бехабар, ба дасташ китоб нағирифтааст. Аз дилпурии беасоси вай ман ҳайрон, аз часорату бебокии ман вай дар тааҷҷуб буд. Баҳои «ғайри қаноатбахш» монда, гуфтам, ки ҳамаи мавзӯъҳоро пурсида, сонӣ баҳояшро ислоҳ мекунам. Ҷои он, ки дар пеши синф ҳамчун сардор барои семинарро тайёр накарданаш шарм кунад, баръакс вай бо ситета ба ман тундӣ кард. Ҳайрон шудам.

Ин гуна гуфтушунид байни муаллим ва донишчӯ рӯй доданаш ҳеч ачобате надорад. Баъзе ҷавонони кундзехну худписанд барои бе барориашон аксар аз муаллимон домангиранд.

Лекин аз миён муддати дарозе нагузашта буд, ки ман маҷбур шудам ин воқеаро боз ба ёд орам. Ба ёд орам, ки чӣ гуна Исрофилзода барин муаллим «обрӯи сардори гурӯҳро нигоҳ доштан даркор, ба он кас саҳт нарасед» гуфту ман нописандӣ кардам. Сухани онҳоро ба замин задан чӣ маънӣ дорад, сонитар фаҳмидаам. Аммо чӣ илоч, ман ҳамон вақт ҳам, баъд аз ин ҳам дигар хел рафтор карда наметавонистам. Агар гӯянд, ки ҳаётатро аз дигар сар кун, ман боз ҳам ин муомиларо такрор мекунам.

## 10. МАНУЧЕҲР

Агар ман дар дунё ба касе ҳасад бурда бошам, ҳамин Манучеҳр, рафиқи ҳамкурсам. Дар соатҳои дилтангӣ борҳо ӯро ба ёд оварда, таскин ёфтаам. Мо –ҳама кор мекунем, меҳонем, фикр мекунем, аз баҳсу талош, аз бедардию форигболии одамон, баъзан аз пиchinгу киноя, аз нигоҳҳои ғаразнок дилтанг ва асабонӣ мешавем ва оқибат дар поёни рӯз хастаю лакот гашта, ба хонаҳои худ паноҳ мебарем. Мо ҳурсандӣ намекунем ва хушнудӣ намечӯем. Аммо Манучеҳр гапи дигар! Вай аз ин доира берун, вай мудом барои худ василаи ҳурсандӣ ёфта метавонад. Ман дар давоми ҷандин сола шиносой ҳандаи бегубори баъзе одамонро надидаам. Гӯё мардум ҳандиданро фаромӯш кардаанд. Баъзан мебинед, ки одамон заҳрҳанда мекунанд, писханд мезананд, лаб қаҷ менамоянд, аммо ҳандае, ки аз дили кас гиреҳ қушояд, кам ба гӯш мерасад... Ҳайвон намехандад, мурғон ҳам ҳандида наметавонанд, фақат одам ҳандида метавонад, аммо ку он ҳанда?! Аз одамони атрофи ман фақат Манучеҳр, ба қадре ки барои инсон зарур аст, меҳандад. Муаллим Ҷӯразода ҳам агар аз ягон чиз ба ваҷд оянд, кӯдаквор печутоб ҳӯрда меҳанданд, аммо аҳён-аҳён ин хел ҳолат рӯй медиҳад. Ёд дорам, боре чӣ гуна мӯрчаҳоро мушоҳида карданамро гуфтам. Мӯрчаҳо ҷасади мурдаашонро аз хона дур меандозанд. Барои таҷриба ман аввал мӯрчаеро нимҷон карда, ба назди мӯрчаҳона мондам. Мӯрчаҳо ба вай кордор нашуданд. Онҳо ба мӯрчаи нағмурда ҳам эътибор надоданд. Аммо мурдаи кӯҳнаро фавран аз мӯчаҳона дур меандозанд. Ман мӯрчаеро ба даруни мурдаҳои кӯҳна андоҳтам ва баъди ҷанд муддат онро озод кардам. Ҳамин ки мӯрчаяк ба хона наздик шуд, ду-се тан аз ҳамчинсонаш ӯро қашолакунон ба ҷои мурдапартоӣ бурда, партофтанд. Мӯрчаяк боз баргашта омад, вале онҳо ӯро боз ба «гӯристон» оварданд. Аз мӯрчаяк ғолибан бӯи мурда меомад, ки ҳамчинсонаш то хеле ӯро ба хона наздик шудан намонданд. Инстинкт... Ҷӯразода инро шунида, чунон ба завқ ҳандиданд, ки мабодо нафасгири мешаванд, гӯён тарсидам.

Манучеҳр тобистон баъди дипломашро гирифтан ба кор таъинот гирифта рафту баъди як моҳ боз дар институт пайдо шуд. Гуфт, ки ба аспирантура дохил шуданий. Бо ҳамин дар як гӯши донишгоҳ даробаро карда гаштаст.

Ин бегоҳӣ дилтангона чӣ кор карданамро намедонистам. Ба кучо равам, ки камтар дилам қушода шавад, гӯён ҳайрон будам. Кафею ресторон барои

серпулҳо чои дилхушӣ аст. Баъди супоридани имтиҳони давлатӣ чор кас як бор даромада, кам-кам аз шаробаш нӯшидему сонӣ пуламон нарасида, қариб шарманда шуда будем, ки хайрият, аз факултети ветеринарӣ як бача даромада омаду аз вай қарз карда ҳисобу китоб кардем. Пештар чойхона чои сӯҳбату воҳӯрӣ, чои истироҳату дилкушӣ буд. Ҳар як маҳалла чойхона дошт, мардон аз кор омада, бегоҳӣ вақташон холӣ бошад, ба чойхона мебаромаданд. Сӯҳбат, чақ-чақ, ошхӯрию ошпазӣ, муҳокимаи хабару воқеаҳои нав, шоҳмотбозӣ, рӯзномаҳонӣ, хулласи калом, чойхона вазифаи чандин муассисаи имрӯзаро анҷом медод. Ба назари баъзеҳо ҳамин чойхона ҳам нишонаи феодализм барин намуду пасопеш дараашро бастан гирифтанд. Яктанимта мондагиашро ҳам аз маҳаллаҳо дур бурда, боз чунон модернизатсия кардаанд, ки ҳеч напурсед... Чойхона гӯянд, оҳангози пир Самимӣ ба ёд меоянд. Дар қадом мавзӯъ гап зананд, дар суханашон «чойхона» ҳаст: «Дина аз чойхона баромадам, ки...», «дар чойхона менишастам, ки...» ва «як бегоҳ ба чойхона набаромада, дар хона менишастам, ки...». Рӯзе шӯрои бадеии Иттифоқи бастакорон операи нави як бастакори ҷавонро муҳокима мекардааст. Оҳангозон ба асари нави ҳамкасби ҷавони худ хеле эродҳои ҷиддӣ гирифтаанд. Сонӣ мӯйсафед Самимӣ сухан гирифта, боз гап аз чойхона сар кардаанд: «Гӯш кун, ман ба ту ҳанӯз ду моҳ пештар дар чойхона гуфта будам...» Чунон ҳанда шудаст, ки ҳеч монед.

Ман бо ҳамин андешаҳо беихтиёр рафта, хонаи Манучеҳро кӯфтам. Вай дар назди оина пасу пеш гашта, либоси пӯшидаашро бо диққат аз назар мегузаронд. Агар ҳозир гӯянд, ки шаҳро сел мебарад, вай бофурҷа либосашро мепӯшад. Дар либоспӯшию либоскашӣ шитоб кардани ӯро ман дар тасаввур ғунҷонда наметавонам.

– Марҳабо-о-о, эй ҷӯраи ҷон, марҳабо-о-о! – аз рӯи одат вай бо созу тарона, артиствор даст қушода, ба таъзим ҳаму рост шуда, маро пешвоз гирифт. – Аҳволи шариф? Табъи латиф?

– Дилтангам, чӣ кор карданамро надониста, ба хонаи ту сар ҳалондам. Хайрият гӯям, ё ба ягон ҷо равонайӣ?

– Ман омадаам ба хонаи ту, эй дӯст, кучо равонай ту? – ин дафъа ҷавоб аз ким-қадом як опера омад. – Ман на фақат камар бастаю дасту остин бар зада, ҳатто бандҳои туфлиамро аз се ҷояш саҳтакак баста, ба хизмати ту ҳозирӯ нозирам, ҷӯраҷон! Баъд вай аз мӯю рӯй ва сару танаш қаноатманд шуд магар, дар рӯ ба рӯи ман ба курсӣ нишасту ба ҷашмонам ҷашм дӯҳт: – Ҳӯш, ба кучо? Ба боғ? Рақс мешавад. Намехоҳӣ. Маълум. Рақсида наметавонӣ. Шарм медорӣ. Сонӣ... аз ун кас ҳам метарсӣ.

– Ман гуруснаам. Аввал ба ягон ошхона даромада, ҳӯрок ҳӯрем-ҷӣ? Ана, сонӣ ба маслиҳат ягон кор мекунем. Мусулмонӣ ба шикамсерӣ, мегӯянд.

– Э, барвақттар ҳамин гапатро намегӯй! Ҳатто банди туфлия набаста, аз хона мебаромадам! – вай гапҳоро ба як оҳангӣ маҳсуси худаш, на ҷиддии ҷиддӣ, на ҳазломез чунон мегӯяд, ки наҳандида илоҷатон нест.– Шаби якшанбеи беташвиш, ду шиша пиво, ё ягон... «шишаи май дур аз он лабҳои майгун мегирист, то дили худро каме холӣ кунад, хун мегирист», – боз ба тараннум даромад вай.

Мо ба ошхонаи боғ рафтем.

Ман раҳораҳ гүшам ба сухани Манучехр, худ ба худ фикр мекардам. Манучехр ҳам аз ягон нобарорӣ, нокомӣ ва ё беадолатӣ ғамгин мешуда бошад? Дар давоми панҷ сол ягон бор дар ҷабини вай гиреҳ надидаам. Осмон ба замин фурӯ афтад, ҳайрон мешавад, балки «аҷоиб» мегӯяд, аммо афсӯс гуфтанаш даргумон. Тавба, агар вай ба духтаре ошиқ шаваду маҳбубааш Рухсора барин бошад, «худат ошиқ шудӣ, худат сарҳисобата ёб» гӯяд, чӣ кор мекарда бошад?.. Ба ошиқ шудани Манучехр ҳеч кас бовар намекунад. Ба ягон духтар ҷазман ошиқ шуданаш ҳам даргумон. Ишқаш ҳам масҳарабозӣ... Инобат қатӣ як-ду бор дидам.

– Ҳой, агар ман қатӣ мегаштагӣ бошӣ, ҳушата ба ман кун! – китфаш қатӣ маро такон доду риштаи хаёламро бурид вай.

– Мегӯянд, ки ту бераҳбари илмӣ мондай? – худро ба даст гирифтаму бештар барои он ки ягон чиз гӯям, аз вай пурсидам.

– Ҳеч гап не, сар амон бошад, тоқӣ ёфт мешавад. Ҳозир ба корҳои дигар бандам.

– Чӣ хел корҳои дигар? Агар маҳфӣ набошад?

– Маҳфили ҳаваскорон, – вай ҳайрон шудани маро дида, гӯё шарҳ дод: – Ҳаваскорони санъати нафиса.

Ман бо тааҷҷуб ба рӯи вай нигаристам.

– Чӣ, ганда аст?

– Надонам, – гуфтам ман ҳайратам афзуда, сонӣ ақидаамро баён кардам: – Охир ту олим шуданиӣ, ягон маҳфили илмиро ба зимма гир.

– Ҳамин қадар дилхун шуда хонаму боз дар маҳфил ҳам гапи илм?.. Не-е, ин қадараш ба мо ҷудо вазнинӣ мекунад. Ту баринҳо дар институт кам не.

Ман хандида ба тасдиқ сар ҷунбондам, яъне, гап зан, гуфтам.

– Хайр, ту аз дусар дилат пур, ки як рӯз хиёбони холии институтро ҳайкалат оро медиҳад. Аммо ман чӣ?

– Ин чӣ гуфтагиат? Боз ин гап аз кучо?

Пай бурдам, ки дар таги ин гапи ҳазлона гуфтагии вай ягон дард ҳаст.

– Надонам, мардум гап мезананд. Ба ту «ҷигари институт» лақаб додаанд. Аз семинари ту баҳои дуруст гирифтан мушкил будаст. Ҳусусан, аълочиёнро ҷашми дидан надоштай. Стипендияшон қариб баробари моҳонаи ман гӯён ҳасад мебурдай.

– Манучехр! Ҷӯра, ҳазл ҳам ба эбаш! – якбора аз қаҳр ларзидаам.

– Ҳай-ҳай, ҳудатро дор! – қоҳ-қоҳ зада хандид вай. – Аз ман домангир нашав, ҷӯра, ин гапҳоро аз дигарон шунидаму қаҳрам омада, ту барин ба якта-дугтодааш дарафтоданиӣ шудам. Баъд худ ба худ гуфтам, ки қанӣ, аввал аз ҳудаш як даҳан пурсам. Мегӯянд, ки ҳатто гапи муаллимони калонро ба инобат намегирифтай? Боз гапи мӯл... Ана, дар бораи вай... – ба ишораи ҷашму абрӯ «маҳбубаат» гуфт.

– Агар ба гайбати мардум гӯш кунӣ, гап бисёр, — гуфтам ман чӣ ҷавоб доданамро надониста.

Дилам ғаш буд, бештар ғаш кард. Ин гапҳо барои одами каму беш таҷрибай зиндагӣ доштагӣ огоҳии ҷиддӣ буд, аммо ҳамон вақт онро дуруст андешида, ҳулоса бардоштан ба ёдам ҳам наомад. Ҷунон ки мегӯянд, аз ин гӯшам даромаду аз он гӯшам баромад.

Пешхизмати ошхона хұрок овард, хұрокро хұрдем, Манучехр дар бораи кадом ҳофизи қавон қоғ зад, аммо ман хотирпарешон менишастаму ба қуз тасдиқу инкор ҳарфе намезадам.

– Хайр, биё мон, бало ба пасашон. Бигү, кай түй мекуні? Як бор шикамсерій коняқ зада, муддаои табъ рақсам! – вай дар қои нишастагиаш бо шавқ ба рақс даст күшода, китфхояшро мохирона ларзонд.

– Ту ба ман маслиҳат дех, чій кор кунам? Бо ин духтар сархисоби корамро гум кардам... – аз гап гап барояду шояд ягон маслиҳати дуруст диҳад гуфта, аз вазъи муносибатам бо Рухсора ұро хабардор кардам. Дар охир таъкид намудам: – Барои ман фақат як рохи ҳалли ин мушкил ҳасту бас, ин ҳам дили падару модари ұро ёфта, илоче сохта, онҳоро розій кардан.

– Дар ин қо, дар шаҳр истода, ҳеч кор карда намешавад, – гуфт вай қатый, гүё илочи корро аниқ медониста бошад. -Меравем. Ба Ҳалқасой рафта, интур аз чапу росташ гузашта, бинем, каний. Чій кор кардан даркор соній маълум мешавад.

– О, ману ту ба он қо чій гүён меравем?

– Парво накун... Меравем. Ту баҳузур дар чойхона чой хұрда мешиній. Ман худам мефаҳмам. Ягон хешу табори гапфаҳм доштагист? Корро аз вай сар мекунем. Ҳұш, ба ман нигар... сару либоси дурусттар пұшиданат даркор! Соній, ман туро ба онҳо номзади илм мегүям, боз ту...

– Не, не, илтимос, бе ҳамин хел «нағмаҳо».

– Ба ин ахвол як умр азобата қашида гард! – вай дақиқае димоғ тоб дода нишасту соній маслиҳатомез гап сар кард: – Ҳой, Вафо, құраңон, дар ин хел маврид камтар рангу бор дода, воҳима накуній, намешавад. Як мақол ҳаст-ку, бепардоз очаата ба додот нишон нате, мегүянд. Гумонат гапу кори Лайлию Мачнун ҳамааш рост аст? Нисфаш дурӯғ.

– Не, дұстам, бедурӯғ, бе ваъдаҳои пуч.

– Шуд! Аммо як имконият аз даст рафт, –баъд замзама сар кард: –Ваъдаҳо, ваъдаҳои ширинат... Ҳұш, кай меравем? Пагоҳ равем-чій? Рұзи истироҳат, бекорій, а?

– Майлаш. Аммо ба күчо, ба назди кій меравем, таъин не, – боз шубҳай худро гуфтам.

– Э, парво накун! Оба бину мұзая қаш, гуфтаанд. Ба деҳааш равем каний. Пурсұчұй карда, одами даркориамонро меёбем. Гап якта: пагоҳ рафтем! «Рафтем аз ин бөг ҳақри ту ҳосил...доғи қудой...»

– Рухсораро хабардор накунам?

– Не-е, корро вайрон мекуній. Чій, вай рафта талабгорони ман меоянд, пешвоз гиред, мегүяд?! – захрханда кард Манучехр.

– Аз әхтиёт пурсидам-дия, –баъди хеле хомүшій гуфтам: –Ё ягон одами калонсолтарро ҳамроҳ гирем?

– Мо хостгорій намеравем-ку, чій даркор? Ин ҳамту, разведка... Натарс, ба ту барин қавон қон гуфта духтарашро медиҳад. Як бор худата нишон доданат даркор, фахмидій?

Ҳамин тарик, Манучехр маро дилпур карду ҳар ду ба Ҳалқасой рафтанй шудем.

## 11. ОСТОНАИ ДУХТАРДОР БАЛАНД АСТ!

«...Агар дар зиндагӣ буду нобудамро ба гарав монда, ҳакиқатро гӯям, қадами одилонае бардошта, дasti афтодаero гирам, az ҳаёт розӣ, хурсанд ва хушбахт мебудам». Ин суханон az рӯзномаи солҳои донишҷӯиам. Онро қариб чор сол пеш az ин навиштаам. Дар он айём чӣ идеалҳои олий, чӣ орзуҳои баланд доштанамро имрӯз ба хотир оварам, az хичолат таб мебарорам. Чаро андешаҳои пешинаам ҳоло хандаовар ва содалавҳона менамоянд? Чаро ин хел? Чаро az хурдӣ ҷашми моро ба зиндагии воқеӣ намекушоянду дар тасаввури мо ҳама корро осон, ҳаётро бемонеа ҷилва медиҳанд? Дар натиҷа az қадами аввал дар зиндагӣ ба ҷунон қашмакаше дучор мешавед, ки сархисобатонро гум мекунед! Диরӯзакак ба суханони маслиҳатомези ректор дар дил ҳандида будам. Як моҳ нагузаштаст! Имрӯз мегӯям, ки баъзе суханони он кас ҷон доштагӣ барин. Муаллимон, раҳбарон, аксар шиносҳо az дилbastagии ман ба Рухсора ҳабар ёфта, ҳардӯямонро ҳам нафоронда истодаанд. Маро бештар, ӯро камтар, маро андаке пинҳонӣ, ӯро ошкоро.

То имрӯз Рухсора az донишҷӯёни умебахш буд, аммо ҳоло кам-кам az назар афтода истодааст. Мегӯяд, ки баъзеҳо ӯро хуш намекунанд, ким-ҷӣ хел заҳрханда ва муомилаи сард доранд. Сабаби ин гуна муомиларо ман намефаҳмам. Ба рашк монанд ягон чиз будагист мегӯям. Ё ҳамту, az рӯи одат бошад, кӣ медонад. Бадии кор дар он ки ин хел муомилаи онҳоро худи Рухсора пай бурдааст. Ман намехоҳам, kи вай az институт, az атрофиён дилмонда шавад ва як умр айёми донишҷӯии худро бо озурдагӣ ба ёд оварад. Не, вай бояд дар дил нисбат ба одамон кудурате надошта бошад, ба некӣ ва накӯкории мардум, ба адолати ҳаёт бовар кунад.

Бале, инҳо ҳама ҳараҷу мараҷиҷонанд ва набояд маро ба гирдоби худ кашида, az роҳи равиши асосиам берун кунанд. Az дусар, бадкорию бадгумонӣ кӯшиши бенатиҷа ва бемаънӣ, як рафтари ба худи ин одамон зарарнок ast.

Ба Ҳалқасой рафтани ману Манучехр сирф зиёни корамон гардид. Ba гуфтани шарҳи он ғавғо забон намегардад. Дар ҳавлии тағои Рухсора моро миёнагир карда, ҷунон суханони паству баланд гуфтанд, ҷунон беобру карданд, kи поясонро қашола карда, ба азобе баромада омадем. Кумғон барин муштҳояшонро ба таги биниамон оварда, дӯғу дабара кардани калонсолон кам набуд, kи ба кӯча бароем, az қафоямон бачаҳо сангӯронӣ карда, сагонро гиркиш дода, то хеле роҳ оварда монданд. Mo ба истгоҳи автобус набаромада, az байни боғу киштзорҳо гузашта ба сӯи шаҳр роҳ гирифтем. Истгоҳи автобус дар маркази деҳа, дар ҷои серодам. Mo тарсидем, kи мабодо бачаҳо моро дар байни мардум беобру кунанд.

Ман ҳушу бехуш қадам мемондам. Дунё дар назарам торик, ҳаёту зиндагӣ — бешафқат, az ҳастиам нафрат мекардам. Ba ман ҷунин менамуд, ҳеч як ҷавонмарди барномус ба ин хел хорӣ тан намедиҳад. Бояд ягон кор кунам, аммо чӣ кор карданамро намедонистам. Манучехр дашном қатӣ дилашро холӣ мекард. На гӯри падару бобояшон монд, на ӯсмаю сурмаи модару

модаркалонашон, ҳамаро олуда кард. Оқибат, аламаш паст нашуд магар, ба ман рӯ овард:

– Ба ман нигар, Вафо, баъди ин қадар гапу кор, наход ки боз бо инҳо хешу табор шавӣ?! – вай ба ҷашми ман нигариста мазмун гирифтани шуд. Сипас ҳомӯш мондани маро дид гуфт: – Намешавад, дурри ноёб бошад ҳам, аз баҳраш баро! Вай ҳоҳараш чиҳо гуфт... Аслан ба ту ҳайронам, ба кучои вай ин қадар шайдо шудӣ? Агар ту майл кунӣ, беҳтарин духтарин институтро мегирий. Беҳазл мегӯям. Ҳайр, худат медонӣ, духтарони курсамон чӣ хел ба ту дом мепартофтанд... Санавбар омада буд. Ба ин духтар ошиқ шуданатро фаҳмида аз ман илтимос кард, ки як бор ӯро нишон диҳам. Диду «афсӯс, ҳайфи Вафо» гуфта, рафт.

– Мон ҳамин хел гапҳоро, Манучехр, – гуфтам ман дилтангона.

Қаҳраш омаду дигар гап назад.

Аз домани деҳа, он ҷо ки бору киштзорҳо ба теппазорҳо пайванд мекӯрд, мо ба ҷодда баромадему ба кабинаи мошини боркаше нишаста, ба шаҳр расидем.

– Фам нахӯр, – гуфт Манучехр вақте ки ба хобгоҳ наздик омадем, – аламашонро гирифтанд-дия, Ин ҳам ба фоидай ту. Дар деҳа ин мочаро ҳоҳноҳоҳ овоза мешавад, нархи духтарашон мешиканад, маҷбур ба худат медиҳанд. – Вай лаҳзае ҳуштаккашӣ карду сонӣ таҳмини дигарашро баён кард: – Ба фикрам, гапашон ба Рухсора нагузаштагӣ. Агар гапашон ба вай мегузашт, ин қадар ба мо саҳт намерасиданд. Ҳа гӯй, Рухсора ҳам саҳт гирифтагӣ!

Ман ҳеч ҷиз нагуфтам. Таҳмини сонии вай диламро андаке равшан карду бас.

Аз таассуроти ноҳуши ин воқеа хеле вақт ба худ омада натавониста, маъюс ва пакар будам. Баъзан аз ин орзу ноумед мешудам, аммо ҳис мекардам, ки ман бе умеди муҳаббати Рухсора зиндагӣ карда наметавонам. Агар аз вай умедамро канам, бояд ки аз ҳама ҷизи дигар дил бардорам. Аммо ин гуна лаҳзаҳои ноумедиам як-ду соат беш тӯл намеёфт. Боз ягон ҷораи дигаре мейёфтаму умедам аз нав решаш мегирифт. Баъди ба Ҳалқасой рафта омадан фаҳмидам, ки ин корро фақат миёнаравони баобрӯ ҳал карда метавонанд. Бинобар он, муаллим Ҷӯразодаро ҳоҳиш кардам, ки ба назди падари Рухсора рафта, боре «тақдирчунбонӣ» кунанд. То он кас фурсат ёфтанду қадом як мӯйсафеди ошнояшонро ба ҳамроҳ рафтан розӣ карданд, аз миён як ҳафта зиёдтар вақт гузашт.

Ба қавли худашон, муаллим «оҳани онҳоро хеле мuloим карда» омадаанд. Маслиҳаташон ҳамин шуд, ки ягон сол сабр кунам, худ аз худ ҳал мешавад. Аммо ман ҳеч нафаҳмидам, ки баъди ягон сол чӣ хел худ аз худ ҳал мешудааст.

Баъди ба Ҳалқасой рафтанамон қадоме аз хешовандони Рухсора ба ректор шикоят навиштааст. Дар ҷаласаи кумитаи комсомол муносибати маро бо Рухсора муҳокима карда, дар асоси шикояти хешовандони духтар саҳт оғоҳ карданд ва ба ректор тавсия доданд, ки минбаъд маро ба кори лаборатория гузаронанд.

...Чандест, ки Рухсораро дида, ҳамгап шуданиам, аммо ҳеч чуръат намекунам. Баъди ин гапу корҳо ману вай дар институт рӯ ба рӯ шавем ҳам, аз гуфтугӯ худдорӣ меқунем. Дар атроф ҳама бепарво мегарданд, механданд, ҳазлу шухӣ меқунанд, дӯст медоранд, изҳори муҳаббат месозанд, касе ба касе кордор не. Аммо ба ман чунин менамояд, ки агар бо Рухсора дақиқае ҳамгап шавам, ҳама ба сӯи мо менигаранд, тамасхур месозанд, пиҷир-пиҷир меқунанд. Аҷаб не, дар асл ин хел набудагист, аммо вақтҳои охир, аз чӣ бошад, ба назари ман ҳамин хел менамояд. Ғалатӣ. Ин ҳол фақат дар тасаввури ман аст, гӯям, Рухсора ҳам ҳамин хел мегӯяд. Чаро мо ин хел диламонро гиронда мондем, ҳеч намефаҳмам.

Ҳоло се-чор рӯз боз Рухсораро диданиаму раҳашро мепоям, аммо танҳо дучор намеояд. Оқибат ба воситаи Манучехр ҳоҳишамро ба вай расонида, мулоқот таъин кардам.

Захри интизориро аз дилдодагон зиёдтар кас намечашидагист. Интизорӣ аз ҷон қандан бадтар аст, гуфтаанд, инро бешубҳа ягон ошиқи сӯхтадил гуфтагӣ. Рухсораро ду соат интизорӣ қашида, бо алам шаб ба хобгоҳ рафтам. Аз қаҳрам ба Манучехр дарафтодам, ки вай таъиноти аниқ надодагист.

Бинобар он, бегоҳирӯзи дигар, вақте ки Рухсора омад, ман ӯро чандон бо ҳурсандӣ пешвоз нагирифтам. Вай гуноҳашро фахмида, губори онро аз дилам бароварданӣ шуд, аммо шӯҳӣ ба дилам намеғунцид.

– Духтарбинӣ омадаанд, як даҳан намегӯед ҳам, –гуфтам гилаомез баъди он, ки ҳар ду ба роҳи пиёдагарди хиёбон баромадем.

– Кӣ гуфт? Аз кӣ шунидед? – якбора ба ҳаяҷон омад вай.

– Разведқай мо дар ҳама ҷо кор меқунад.

– Э, гӯед, кӣ гуфт?

– Фаҳмидам.

– Аз кӣ фаҳмидед?

– Инаш маҳфӣ. Сири разведкаро намекушоянд.

Вай қаҳр кардагӣ барин бо нозу итоб аз рах бозистоду ба ман пушташро гардонд. Баргашта ба вай рӯ ба рӯ шудам, вай боз аз ман рӯ тофт.

– Оштӣ... Мегӯям.

Вай базӯр табассум карду ба рӯям нигарист.

– Инобат гуфтанд.

– Ҷиҳо гуфтанд? Аз кӣ шунидаанд? – оҳанги қиноядори саволаш равшан буд.

– Вай ба ману шумо дӯсти бегараз.

– Дар ҳамин замон дӯсти бегараз ҳам ҳаст?!

– Ин хел нагӯед.

– Ман ҳайронам, Инобат барои чӣ ба институти мо надаромадаанд.

Наздиктар мешуданд.

– Бас, Рухсора.

Ҳомӯшие, ки дар ин хел вақтҳо ба миён меафтод, дер давом намекард, аммо ин бор ману ӯ дуру дароз ҳомӯш мондем.

– Ҳайр, ҷиҳо гуфтанд?

– Гапи гуфтагиашонро дар асл шумо бояд мегуфтед. «Харидорон» омадаанд, чаро хап гаштед? Ё аз раҳ мезанад, гуфтед? – гила кардам ман. Рухсора аввал қиқирросзанон хандид.

– Гапи ёфтагии дўстнатон ҳамин будаст? – вай авзои гирифтаи маро дида, ҷиддитар гашт. – Се кас омада буданд. Ман бехабар, дар танаффус гуфтанд, ки дар таги дар хешонатон мунтазир, тохта баромадаму сонӣ фаҳмидал... Чӣ, қалтак гирифта, хай кунам? Диданӣ омадаст, дидан гирад.

– Барои омаданаш ҳеч чиз намегӯям, ба ман нагуфтанишон...

– Гуфтан қатӣ чӣ мекунед? Бехуда дилатонро ғаш...

– Садо аз ду даст, Рухсора. Агар ду кас баробар ҳаракат накунем, мушкил.

– Ҷӯразода ба хонаи мо рафтаанд, шумо ҳам ба ман нагуфтед-ку?

– Рӯзи мерафтагиашонро аниқ накардан. Ба ҳамроҳашон вобаста буд. Гуфтаанд, ки сараш банд. Шарм надошта дурӯғ мегӯянд.

– Дурӯғ не. Одати мо, агар аз ягон ҷо умевори хостгор бошанд, ҳамин хел мегӯянд. Хайр, баъзан духтардорон бо ҳамин роҳ мефаҳманд, ки ҷазбани талабгор аст ё не. Рафтан гиранд, сонӣ...

– Ҷӯразода амакам намешаванд, ки ҳар ҳафта як бор хостгорӣ фиристонам, – гуфтам ман ба киноя. Сонӣ ба нармӣ илова кардам: – Он кас ҳам гуфтанд, ки хостгор фиристам. Остонаи духтардор баланд, одам рафту омад қатӣ якдигарро мешиносад, гуфтанд. Лекин сонитар мегӯянд.

– Аз коратон гирифтанашон нағз нашуд. Дадаам нафаҳманд-дия, – гуфт вай бо малолат бар ман нигоҳ накарда.

– Ҳеч, гап не, барои шумо ман ҳозирам...

– Чӣ гап доштед? – суханамро буррид вай. Изҳори садоқат ба ӯ маъқул набуд.

– Ҳамин ғавгоро тезтар яктарафа накунем, намешавад. Бовар кунед, ягон кор карда наметавонам... Ҳушам...

– Ман надонам, – гуфт вай аз рӯи одат оҳиста китф дарҳам кашида.

Аслан, ман ҳам, вай ҳам ягон гапи муҳимму тоза надоштем, фақат ба баҳонаи дидор сухани чандин борҳо дар байнамон радду бадал гаштагиро такрор мекардем.

– Гӯед, ки шуморо ба чӣ хел ҷавон медиҳанд? А?

– Хайр, мисол... ҷавони бамаънӣ... баодоб... падару модар, хешу табораш қатӣ бошад... Ҳамин ҷой...

– Ба падару модар, хешу табори ман чӣ шудаст?

– Охир онҳо қати шумо нестанд-ку, дур.

– Фарқаш чӣ?

– Дар сари кас дадаю очааш бошад, хешу табораш дар гирдаш бошад, андеша мекунад, ба ҳар роҳ намеравад, мегӯянд.

– Ҳим-м... Яъне ба ман бовар намекунанд, дилпур нестанд?

– Хайр, одамони нахондагӣ... Расму одати қишлоқ... Духтара ҳаждаҳ сол ба хуни ҷигар калон карда, «ҳа» гӯед, «ма» гӯён, бароварда диханд? Осон не. Ҳудатон духтардор шавед, баъд мефаҳмад! – вай аз гуфтаи ҳудаш хичолат кашида рӯяшро ба сӯи дигар гардонда хандид.

– Кампирҳо барин гап мезанед.

– Хайр, росташро гуфтам.

- Шумо як фикр кунед... бепарво нашавед.
- Аз дастам ҳеч кор намеояд. Ихтиёри ман дар дasti падару модар. Гуфта будам-ку...

Ман бо меҳр ба вай наздиктар нишастам. Лаҳзае ба ҳам наздик нишастему баъд бархоста, ба тарафи китобхона раҳсипор гаштем. Ба ёдам омад, ки чанде пештар дар таҳдари бино Рухсораро бо як нафар донишчӯи курси сеюм ҳамгап диди будам. Рухсора ба вай саҳифаи китоберо кушода, бо шавқ гап мезаду ҳар ду меҳандиданд. Баъди ду рӯзаш дар долони донишгоҳ онҳоро ҳамгап дидам. Ҳамон вақт ба ин муомилаи онҳо эътибор надода бошам ҳам, сонитар аз касрати бебарорӣ бошад ё асабоният он воқеа диламро харош дода, дар он тухми рашку шубҳа мекошт.

- Ё ягон ҷавони дигар маъқул шуда бошад...?
- Боз ин гапро аз кучо ёфтед?
- Ягон романи аҷоиб буд аз афташ, а?
- Э-э... Даррав аз ҳамон бача рашк кардед? Тавба. Китоби дарсӣ буд. Дар китобхона набудаст, вай гуфт, ки ба ман ҳозир даркор не, гиред. Агар ин хел бадрашк бошед, рафта аз қишлоқатон ба ягон духтари хонашин....
- Узр. Ман шуморо ранҷондани набудам. Ҳамту, пурсидаам. Умуман, вақтҳои охир дилтанг шудаам... Ҳамин корҳо кай яктарафа мешаваду ман хотирчамъ мешавам.
- Вақту соаташ расад.
- Вақту соаташ расад гӯён шинаму боз ду даст ба бинӣ намонам?... Не, ман тарафдори талош, кӯшиш... Ҷӣ кор кунам, дадаам раванд?
- Надонам, – гуфт вай бо табассум ба ҷашми ман нигариста. – Боз даррав хафа шуда нараванд? Одати мо, агар дил кунанд ҳам, як-ду бор рафтан қати рӯмолча намедиҳанд.
- Медонам, дар ҷои мо ҳам ҳамин хел. Сонӣ, як вақт гуфта будед-ку, дар шаҳр як амакатон ҳастанд, ба пеши ҳамон кас равам-ҷӣ?
- Шумо ба пеши он кас рафтан қатӣ ҷӣ фоида? Он кас шумора надонанд. Агар Ҷӯразода ҳамон касро ҳамроҳ мебурданд... Аз Ҷӯразода илтимос кунед.
- Надонам, розӣ мешаванд ё не... Рӯям намешавад. Сараввал нагуфтед... Хайр, мебинам. Агар нашавад, дадаам мераванд.

Ман лаҳзае ба рӯи вай, ба мӯйҳои бирешимвор маҳину пурпечухами вай бо меҳр нигариста, ҳомӯш мондам. Вай шармида, мисли ҳамеша бо итоби дилбарона рӯяшро ба тарафи муқобил гардонда, аз таъсири ҳусни худ мамнун табассум мекард. Баъд пурсид:

- Мегӯянд, ки пагоҳ-фардо ба паҳтаний меравем. Шумо ҳам меравед?
- Надонам. Мерафтагистам.

Рухсора эҳсосоташро ҳаргиз қушоду равшан зоҳир намекунад. Ба фикрам, бо ҳамин хислаташ вай аз духтарони дигар фарқ дорад. Қӣ медонад, балки маҳз барои ҳамин ин қадар ӯро дӯст медорам, дар назарам чунин менамояд, ки дар дунё дигар ягон духтар ҷои ӯро гирифта наметавонад. Ҳатто қаҳри вай, норозигиу итоби вай, ҳангоми андаке ранциданаш бо шаст пушташро гардонда, ба дуриҳо нигариста мағрур табассум карда истодани вай — ҳамааш барои ман бемисл аст.

## 12. ХОСТГОРЙ

Тирамоҳ дар тарафҳои мо фасли аз ҳама дилфорам аст. Субҳидам ҳаво чунон соф мешавад, ки олам дар назар монанди ҷоми булӯрини нафисест. Ба ман чунин менамояд, ки он аз камтарин беэҳтиётӣ ва ҳаракати дурушт ҷаравгос зада садо мебарораду сукuti дилнавози он мешиканад. Офтоб монанди фасли саратон, гӯё аз кӯраи оташ берун меомада бошад, суп-сурх, хунобаранг не, шафақ монанди сӯхтори азим ними осмонро фаро намегирад. Не, субҳи тирамоҳ ором, поку мусаффо, офтоб монанди лаълии нуқрагин аз паси данданаи қуллаҳо оҳиста берун меояд. Тирамоҳ рӯзҳои гарм бисъёр, аммо дар нимаи дуюми он шабу сахар кас бо либоси тунук хунук меҳӯрад.

Насими сабук аз ҷониби кӯҳ мевазаду дар бадани ман мурғак медамад. Дар оби ҷӯй дасту рӯй мешӯяму ба дуродур нигоҳ мекунам. Дар осмони зарҳалӣ пора-пора абрҳои сафед беҳаракат истодаанд. Онҳо аз дур ба хирманҳои пахта шабоҳат доранд. Тирамоҳ ҳаво соф, осмон соф, оби рӯдҳо ҳам соф, ҷӯшу хурӯши баҳориашон фурӯ нишаста, гӯё полуда мешаванд.

Агарҷӣ табиат дар тирамоҳ сокит ва хаёлангез аст, одамон пуркор ва сертараддуданд. Тирамоҳи кишвари мо, маҳсусан пурташвиш аст. Тамоми ҳосили дар саҳро расидаро ғундошта, саранҷом кардан кори саҳл не. Ба ёрии дехқонон шаҳриён, сокинони дехаҳои кӯҳистон, донишҷӯёну талабагон меоянд.

Ин тирамоҳ донишҷӯёни институти моро аз ҳарсола барвақттар ба пахтаний фиристоданд. Ҳамроҳи шогирдон як қисм муаллимон ва дигар кормандони институт ҳам ба пахтаний омаданд. Факултети мо дар колхозҳои райони Ваҳш пахта мечинад. Дар аввал мо як гурӯҳ кормандони гуногункасб ҳамчун дастай алоҳида бо донишҷӯёни курси чорум дар маркази колхоз, дар назди штаби факултет будем. Истиқоматгоҳамон ҳам, ҳӯрокамон ҳам бо муаллимони штаб якҷоя буд. Аммо аз миён ду ҳафта гузашт ё не, сафи мо ҳам, сафи муаллимони ба гурӯҳҳои донишҷӯён раҳбарикунанда ҳам тунук шуд. Онҳое, ки ба нияти сайру ҳаво омада буданд, бо сабабу баҳонаҳои гуногун ба шаҳр рафтанд.

Гурӯҳи Рухсораино аз дехқада дур, дар паси теппаҳои навободе пахта мечид. Дар давоми як моҳ ӯро фақат як бор, шабе ба магазини деха барои ҳарид омаданаш дидаму бас. Бегоҳирӯзихо аз пахтаний баргашта, дар оби ҷӯй шустушӯ мекардаму ба як канори боғ рафта ба сӯи он теппаҳо бо ҳасрат менигаристам, хаёлам ба ким-кучоҳо рафт.

Донишҷӯёни курси сеюм бераҳбар мондану маро ба сари онҳо фиристоданий шуданд, аммо баҳонаҳои бетаъин пеш оварда, рад кардам. Дар дилам гуфтам, ки агар ба гурӯҳи Рухсораино фиристанд, кӯр шавам, меравам. Ӯро бениҳоят ёд карда будам.

Ин гуна имконият фақат дар охири мавсими пахтаний даст доду маро ба муддати се-ҷор рӯз ба сари курсҳои якум фиристоданд. Барои дидорбинӣ ҳамин басанда. Аммо баъди чор рӯз Исрофилзода аз шаҳр баргашта маро иҷозати баргашта омадан надоду дар ҳамон ҷо ҳамчун табелҷӣ мононда гуфт, ки ҳисобу китоби пахтаи чидаи донишҷӯёно ба тартиб оварда, ҳаққи

онҳоро аз колхоз рӯёнда дихам. Кай боз ҳисобу китобашон чигил гашта, донишҷӯён пулашонро нагирифта будаанд.

Исрофилзода бештар вақташро дар штаби факултет, дар давраи калонон мегузаронд. Дар ин ҷоҳо аз раиси колхоз сар карда, то агроному саркорҳо-аксар бо ўшинос буданд, хеле иззату икром мекарданд. Мудом қас мефиристоданд, ба тӯю меҳмонӣ мебурданд. Аз калонони колхоз ҳар қасе ба бригада ояд, ўро мепурсад, аммо бечора Ҷӯразода омада, як ҳафта истода рафтанд, ҳеч қас нагуфт, ки ту қистӣ?! Саркор як асп ёфта надод, ки ба штаб савор рафта оянд. Ду бор пиёда рафта омаданд.

Ман ҳисобу китоби пахтаи ҷидай донишҷӯёнро дуруст карда, аз колхоз пулашонро оварда додаму як ҳафта ҷавоб гирифта, ба деха рафтам.

Он рӯз дар ҳаётам дарозтарин рӯз буд, гӯям, муболига намешавад. Ду қуттӣ сиғорро дуд кардам. Дар хобгоҳ қасе нест, ки сӯҳбат карда, андармон шавам, ҳама дар паҳтаний. Дарун медаромадам, берун мебаромадам, сигарет мекашидам. Ҳаёлам ба ҳазор кӯй мерафт. Вақте ки модараш пурсидаанд, Рухсора гуфтааст, ки «вай бача гумонатон доим аз қафои ман мегардад? Не, вай якам шармгин, гоҳе рӯ ба рӯ гардем, ба азобе гап мезанад. Ҳамту, маъқул кардаст, хайр, ҷавони бад не». Дигар гап назадаст. Вай гуфт, ки агар ман қатӣ воҳӯрда, ҳамгап буданатонро гӯям, дигар аз хона баромадан намемонанд... Хайр, ман аз вай ҳамин қадар ҳам умевор набудам.

Имрӯз пагоҳӣ дадааму амакамро ба Ҳалқасой гуселондам. Ҳоло бетоқатона ба роҳ менигараму аз дилтангӣ сигарет аз пай сигарет мекашам. Шояд падару модараш ба сари инсоф омада, хайр, ба дилҳоҳаш медиҳем, гуфта бошанд. Аз тарафи дигар, ҳеч боварам намеомад, ки падару модари Рухсора ин гуна осон ба тӯйи мо розӣ шаванд. Афсӯс, адреси ҳамон амаки дар шаҳр будаашро аз Рухсора напурсидаам. Ба хонаашон кофта рафта, илтимос мекардам, зорӣ мекардам... Агар вай одам имрӯз ҳамроҳи дадамино ба хостгорӣ мерафт... Ба пеши як одами бегона чӣ гуфта равам, гӯён истиҳола кардам. Кӣ медонад, вай розӣ мешуд ё не? Агар падару модари Рухсора аз тасмимашон нагарданд, як бор ба назди ҳамин амакаш меравам. Ҳамроҳи Манучеҳр меравем.

Рӯз бегоҳ мешуд. Маро ғам мегирифт, ки агар ноумед гашта оянд, ба рӯи онҳо чӣ хел менигарам. Амакам-ку, марди ҷаҳондидаи дилфароҳ, хорӣ дода, аз дарашон ронанд ҳам, боз омада маро дилбардорӣ медиҳанд, аммо падар гап намебардоранд. Мӯйсафед барои иззати нафс ҷон медиҳанд. Ҳудо накунад, мабодо онҳо ягон гапи пасту баланд зананд, маро ҳамту намемонанд. Аз ин ҷиҳат ҷонам дар сари як мӯй ларзида меистод. Ба ғайр аз ин, падар ба духтар хуш кардани ман чору noctur розӣ шуданд. Моҳи августансиари амакам Ҳамид омада, маро ҳамроҳаш ба деха бурд. Сонӣ сари раҳ, гӯё барои ҳолҷӯй ба дехаи холаи дадаам даромадем. Ман пай бурдам, ки Ҳамид бо таъиноти маҳсус амал мекунад. Мақсадашон духтари ин холаашонро ба ман нишон додан, сонӣ хостгорӣ... Баъд дар деха хешу табор маро миёнагир карда, ба ин кор розӣ карданӣ шуданд. Э, дар тавсифи духтар, падару модари вай, покизагии зоту зурриёташ, ҳосияти неки бо ин хел одамони поку ҳалол

хешу табор шудан чӣ қадар гап заданд, далелҳо оварданд, мисолҳо гуфтанд. Ҳок гирӣ, аз ҳамин хел ҳоктӯдаи баланд гир, мегӯянд. Гуфтам, ки хоки вай ҳоктӯдаи баланд ба ман даркор набошад ҳам гирам?.. Баъди он ки онҳоро ноумед кардам, дадаам маро дашном дода, гапҳои саҳт гуфтанд. Ман ранцида, дар сари қаҳр аз хона баромада омадам... Ҳайр, сонӣ баъди ду ҳафта боз ба деха рафта, ба дадаам узр гуфтам, фахмондам, ки аз як ҷо андаке умединорӣ дорам. Ин гап дар моҳи август буд...

Дар пахтазор ману Рухсора дар ин ҳусус хеле фикр карда, оқибат вай ба ҳонаашон рафта, авзои падару модарашро фахмида омаду гуфт, ки ихтиёратон. Ман ба дехаамон рафта ин розро боз ба ҳамон Ҳамид гуфтам. Вай дар бадали ду рӯз гапро пазонда, дадааму амакамро розӣ кард, ки ба ҳостгорӣ раванд.

Рӯз торик шуд. Аз раҳпой тори ҷашмонам қанда шуду ба хона даромада, ҷизу ҷораи парешони дадаам ва амакамро ба тартиб овардам. Сипас як ҷойник ҷойи қабуд дам карда, бо дасторхон ҷечонда мемондам, ки онҳо пасопеш «ассалому алайкум», гӯён аз дар даромаданд. Аз табассум даҳони ҳар дуяшон ҳам ба гӯш мерасид. Ман аз авзоашон барори корро пай бурда бошам ҳам, саволомез ба амакам нигаристам.

– Кор пухт, додарам! Хотирчамъ бош, –гуфтанд он кас сару либосашонро қашидаравон.

Падарам ҷомаю маҳсиашонро қашида, дар диван паҳлу заданду гуфтанд:

– Марди ҳушфеъли яклухт барин. Он кас падари Рухсораро дар назар доштанд. Мамнун табассум кардани дадаам маро ҳурсанд кард. Барои ман розигии падару модар, ҳурсанди онҳо мукофоти баланд аст. Аммо ҳоло ҳурсанд шуданамро ҳам намедонистам, ҳурсанд нашуданаро ҳам. Ким-ҷӣ ҳел бовариам намеомад. Ҳеч намефаҳмам ба ман чӣ гап шуд, бо умединорӣ фиристодам, онҳо мушкиламро ҳал карда омаданд, аммо дили ман ғаш. Ба назари ман ҷунин менамояд, ки ин савдо ба ин осонӣ набояд ҳал шавад. Ҳислатҳои ачибе дорад одамизод! Боз кӣ медонад, баъзан дили қас ҳам гувоҳӣ медиҳад.

Онҳо аз тафсилоти гуфтугузорашон хеле ҳикоя карданду сипас амакам ба ман рӯ оварда гуфтанд:

– Қарор ҳамин шуд, додарам, ба пешамон шарт монданд. Аввало, аз шаҳр ҳавлӣ мехарӣ. Ба ин ҳонаҳои қабат ба қабатат зан намедодаанд. Ҳӯш, ки бошад, сонӣ мӯҳру васиқа карда, навишта медодай, ки аз шаҳр кӯчида ба қишлоқат намеравӣ. Ҳавлӣ ба номи занат мешавад, – баъд ба дадаам рӯ оварда гуфтанд: – Одамони ғалатӣ, ҳавлӣ ба номи зан бошад, аз ҳавлӣ дил қанда рафта наметавонад, мегуфта бошанд?

– Худо медонад дар дили онҳо ҷӣ гап аст, –гуфтанд дадаам гарки андеша ҷойи пиёлаашонро ҳӯп қашида.

– Аз кучо, ба қадом пул ҳавлӣ мехаридаам?

– Парво накун, хуб гӯю таҳт ист. Ҳавлӣ гӯянд, хешу табор пургарием, як бало мекунем. Ягон рӯз пулдор шавӣ, қарзатро меканиӣ. Қарза меканиӣ, зан мемонад. Аз шаҳр ба ягон гӯристон намеравам, гӯён хат карда те. Үн сунаш боз худо подшоҳ аст. Нону насиб медонад. Ман ҳешоната дилпур кардам: «Гиред, ҳамин як писарамонро ба шумо додем!» гуфтам... Э, инҳо дарди

бахайр, қалинашона намегүй? Ману дадаат ҳайрон шудем. Дар тарафи мо ҳакқи шири модар гуфта як чиз мепартоянд. Не, инҳо чобуканд аз қалини духтар мошин савор шуданий.

Дадаам аз ин қабоҳат лаб газида, сар чунбонданд.

— Хайр, ҳоло аниқ гап нашудасту ҳамту ишора кард. Вақти дар пеши қавм нон шикастан гапланон мекунем. Як бало мешудагист, ғам нахӯр, — дарёдилона даст афшонданд он кас.

Амакам марди бағоят навчай зебоандоманд. Қаддашон расо яку ҳаштоду шаш. Ситорагарми гандумгун, ҷашму абрусиёҳ, бинии рости тегадор ва нигоҳи равшан доранд. Аз ҳама бештар гардани баҳодуронаи он кас диққати маро ба худ мекашад. Баёзи гарданашон бемуҳобот расо як ваҷаб аст.

— Ҳафтай дигар рӯзи шанбе шаш-ҳафт кас шуда меоему рафта нон шикаста, хотирата ҷамъ карда мемонем. Биринҷ, меваю қандалот, ягон гӯсфанд, ё күшта гӯшташа меорем, —қарордодашонро ба ман фаҳмонданд амакам.

— Рӯзи шанбе ту ҳамин ҷо ҳозир шав, бо ягон кор барояд, сарсон нашавем, — гуфтанд падарам. Азбаски дар ҳусуси хонадоркуй падару писар гап заданаш ҷандон аз одоб не, ману он кас дар ин боб ҳомӯш будем.

— Сараввал ба ҳавлии каси дигар афтодем, —амакам ҳандида-ҳандида тафсилоти сафарашибонро ба гуфтан сар карданд. —Аз мошин фуромада ҳавлии Асрорбой қадом, гӯён пурсем, як одам ҳавлии сари роҳ бударо нишон дод. Дарвозаро кӯфтем, як духтари қадрас баромад. Дар дилам гуфтам, ки ҳайрият, худи арӯс ҳам ҳамин ҷо будаст. «Ҳавлии Асрор-амак ҳамин аст?» гӯям, «ҳа» гуфт. Бе пӯшт-пӯшт даромадем. Як мӯйсафеди нуронӣ баромад. Ту гуфта будӣ, ки падарашибоди миёнсол. Ҳайрон шудам, аммо гап назадам. Дар як тарафи ҳавлий мөҳмонаи соз доштаст, даромадем, дастархон кушод. Сонӣ, дар сари чой оҳиста пурсидам: «Амак, агар хато накунем, як духтарчаатон дар институт мөхонад-а?» Пироқӣ ҳангӯ манг шуд. Баъд таги гапа фаҳмиду гуфт, ки саҳв кардед, ҳавлии вай Асрорбои шумо мегуфтагӣ дар домани деҳа, дар пушти осиёб. Сонӣ, узр гуфта баромадем.

Рӯзи дигар ман онҳоро ба деҳа гуселонда, худам ба Ваҳш шитофтам. Зудтар Рухсораро дида, ин ҳушхабарро ба вай гуфтан мөхостам. Рухсораро ба ман медиҳанд! Ин маъниро ба хотир оварда, аз ҳурсандӣ ба куртаам намеғунцидам. Ба тамоми дунё ҷор зада, ин ҳабарро эълон кардан мөхостам. Мөхостам, ки ӯро бо мөхрубонию муҳаббати худ ҳушбахт кунам, суханони дилрасе гӯям.

Тамоми роҳ дар автобус бо ҳамсафарон гап зада мөхандидам, латифа мегуфтам. Одами ҳушбахти дунё будам. Олам дар назарам якбора дигар шуд: одил ва тандех, мөхрубон ва дилбастаний.

Ба қароргоҳамон наздик шудаму дилам саҳт-саҳт тапидан гирифт. Кошкӣ ҳозир дар ин ҷо донишҷӯ мебудам! Ба ҳама эълон мекардам, ки аз ҳамин рӯз эътиборан Рухсораи нозанин арӯшавандай ман аст! Зиёфат медодам.

Дар қароргоҳ Истрофилзодаро ҳамроҳи ҷор нафар духтар дар сари дастархон дида, рости гап ғашам омад, ё рашқ кардам, намедонам. Воҳӯрӣ кардаму густохона бо назари савол ба рӯи муаллим нигаристам. Вай маънии нигоҳамро фаҳмиду гуфт:

– Бечора дұхтарон монда шудаанд, ду-се рұз дам гиранд. Ман ошпаза ба пахтачинй фиристода, ба қояш инҳоя мондам.

Чиң гуна пахта чидани ошпази маъюб – Подабони лангро пеші назар оварда, беихтиёр табассум кардам.

Рұксора гунағорона сар хам карда менишаству ахён-ахён ба қашми ман нигариста, мазмун гирифтаний мешуд.

– Саркорба гуфтам дусад кило пахта илова мекунад, ба номи инҳо менависем, – муаллим рұзе қариб дусад кило пахта чидани ин дұхтаронро ба ёд оварда, маро хотирчамъ карданй шуд.

– Чиң хел? Аз күчо илова мекунад? – азбаски вазифаам ҳисобдорй буд, ҳайрон шуда пурсидам.

– Э-э, шумо ин корхоро намедонед. Ҳозир як тонна пахта чинем, агар хоҳам, барои ду тонна справка медиҳад. Пахта тар буд, хушк шуд, мегүяд. Кий онро ҳисоб карда шиштаст?

Рұксора аввал ба гапам бовар накард. Баъди пурсукови зиёд гуфт:

– Чиң хел даррав розы шудаанд, ҳайронам, – қашмаш ба як нүкта банд гашта, хеле фикр карда монду баъд ҳохиш кард: – Дар ин чо ба ҳеч кас даҳан накушоед. Агар гүед, сонай мебинед! – вай бо нозу адо таҳдид кард. Сипас шармида, нигоҳашро гурезонд. Дар сухани вай ҳоло як оҳанги маҳрамона, муҳаббат ва навозиши то имрұз ба ман ноошноеро пай бурда, аз миннатдорй бошад ё дигар ягон ҳиссиёт дар қашмонам об қарх зад.

Баъд аз ин вай тамоман аз ман гурехта мегаштагй шуд. Дар роҳ ҳамрохи дұхтарон пеш ояд, то салому ҳолпурсай карда, гузаштани ман вай суп - сурх шуда, қариб нафасгир мегашт.

Хушбахт будам. Қаҳон ҳоло барои ман пур - пур аз шодмонй. Албатта, ҳанұз пурра дилам таҳт набуд, баъзан нохуни шубҳай номаълум ким-кучои синаамро меҳарошид, хотирамро парешон карда, ба деги құшони хушнудиам кам-кам оби сард мерехт. Худ ба худ мегуфтам, ки агар ба ин тарик нигарони хостгори ман бошанд, чаро ин гапро ба нағзй нагуфта, ману Манучехрро беобрый карда ронданд? Ҳеч намефаҳмам, гапу кори инҳо ба ягон қоидай мантиқ рост намеояд.

Истрофилзодаро се-чор рұз ба сари курсхой чорум фиристоданду қасд кардагй барин, дар ин миён як дунё мочаро бархост. Ман ҳар бегоҳирүй пахтаи чидаи донишчүйенро чамъбаст карда, ба штаби факултет мерафтам. Ҳисобот медодам, дар хусуси кори фардо дастур мегирифтам. Шабе соат қариби ёздаҳ аз штаб меомадам, дар роҳ аз донишчүйени курси якум як нафар дұхтару ду тан қавон ба ман ҳамроҳ шуданд. Ҳар се ҳам комсорги гурүхи худ буда, аз бюрои комитети комсомол меомаданд. Ба қароргоҳ расидему таҳдари хобгоҳи бачаҳоро пуродам дида, дилам таҳ кашид. Саросема пеш давидам. Маълум шуд, ки донишчүе яқбора ба дарде печида, аз по афтодаст. Вай беҳуш, дасту пояш ҹангак шуда, даҳонаш кафк зада, бачаҳо дасту поящро дошта меистоданд. Ман фурсатро нагузаронда, ба тарафи саройи пахтаи бригада тоҳтам. Дар он чо гайр аз саройбони пир каси дигар набуд. Ногоҳ ба хотирам омад, ки дар ҳамин наздикй, дар юнучқазор ҳамеша се-чор асп мечарид. Тозон рафта, ишкели яктаашро күшода, ба гардани асп бастам ва онро нұхта кардаму беабзор савор шуда ба қониби деҳа роҳ гирифтам.

Тақрибан соати дувоздаҳ ба деха даромадам. Сагон аз ин шабохуни одами ношинос валвала карда, дехаро ба сар бардоштанд. Ман духтури дехаро аз хоб бедор карда, воқеаро гуфтам. Ҳар ду ба духтурхонаи вай рафта, ба бемористони район занг задем ва ба мошини ёрии таъчилий раҳнамой карданро ба писарчай сездаҳсолаи ў voguzoшта, худамон саросема ба қароргоҳи мо омадем.

Он шаб қарибихои соати се ҷавони беморро ба ягон бемористон бурданду баъд мо хоб кардем.

Субҳи рӯзи дигар ман ба бемористон рафтам. Бемор ба хуш омада, нишаста буд, дақиқае ҳамгап ҳолҷӯй намудам, духтурро дида, вазъи беморро пурсидам. Сипас баргашта омада, донишҷӯёро хотирчамъ кардам.

Бегоҳӣ ба штаб равам, Самеъзода бағоят ғазаболуд, хирмани ҳошоки хушк барин дармегирифт.

– Ба ман дар колхози ҳамсоя гуфтанд, ки донишҷӯе ҳалок шудааст, шумо бо духтарон ба сайру гашт рафта будаед! – бо ғазаб ба рӯи миз мушт зада, бо поящ замин мекӯфт вай. – Ба штаби факултет омада пурсам, инҳо бехабар! Ин чӣ номаъқулий? Шумо калла доред ё... – Вай ин қабил суханҳоро сел барин мерехту фарёд мезад ва ба ман имкони даҳон қушодан намедод.

– Муаллим, ман...

– Чаро ба штаб ҳабар надодед? Чаро? Агар мурад, чӣ кор мекардед? А? Шумо ҳушёр мегардед ё масти?

– Шаби гузашта ин ҳодиса рӯй дод. Ман дар штаб будам. Рафтам, шабошаб ба беморхона равон кардем. Ана, акнун омадам.

– Чаро пагоҳӣ ҳабар надодед? Чаро шаб ҳабар надодед? Каллаварам!

– Пагоҳӣ ба беморхона рафтам. Аҳволаш дуруст. Дигар фурсат нашуд.

– Кайфу сафо карда гаштам, гӯед! Ман шуморо як одами дуруст мешавад, гӯям, як дарди сар будед-ку!

– Чӣ хел кайфу сафо?... Тавба... – имдодталабона ба ҳозирон нигаристам. Ҳама ҳомӯш, ба ҳар тараф ҷашм дӯхта буданд, фақат ба рӯи ман наменигаристанд. Ҷашмам ба донишҷӯи курси дуюм, сардори гурӯҳ Қодиров афтод. Вай шаби гузашта дар бригадаи мо буд. – Ин кас дар ҳамон ҷо буданд, гумонам, ки омада мегӯянд, – гуфтам ман ночор монда. Ин лаҳза аз дилам гузашт, ки ҳабарҳои дурӯғро вай паҳн кардааст.

– Ҳа, ин кас барои обуна рафта буданд, ҳозир омаданд, – гуфт ҷонишини декан бештар барои худашро сафед кардан.

– Ман аз он ҷо баромада, ба бригадаҳои дигар рафтам, ба колхози ҳамсоя гузаштам, ҳозир омадам, – гуфт Қодиров ба гапи ман писханд зада.

Авзои хушнуди ўро дида, семинаре, ки вай баҳои гайриқаноатбахш гирифта буд, ба хотирам омад. Дар ивази корҳои ҷамоатиаш баъзе муаллимон ба вай гузашт мекардаанд, семинарҳоро тайёр накунад, гап намезадаанд, ҳатто берозигии худи вай аз ў дарсро намепурсидаанд. Истрофилзода ўро ҷонибдорӣ карда, «обрӯи ин хел фаъолҳоро нарехтан даркор», гуфтанашон дигарбора дар гӯшам садо дод.

Ҳоло Қодиров барқасди ман хушнудиашро пинҳон накарда, бо раҳбарон худро наздик гирифта, гап мезад, ҳушомад мегуфт ва бо тамоми ҳаракатҳояш маро нописанд карданӣ мешуд. Ба ҳар як сухани оддии қалонон, агар он ба

мақсади ҳацву киноя гуфта шавад, аз ҳама пеш, вай қох-қох зада механдид. Тамаллуқкориҳое мекард, ки аз он дили ҳар одами каму беш зирак беҳузур мегашт, аммо калонон аз ў мамнун буданд. Баъзан фарёд карданам меомад, ки ҳамаи ин пастии нафратангез аст!

Бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд, бигзарад, гуфтаанд, ин ҳам гузашт. Аммо андӯҳи сазовортаре дар пеш ба ман нигарон будаст. Рост мегӯянд, ки бебарорӣ ҷуфт-ҷуфт меояд. Ғусса як бор аз дар дарояд, омӯхта мешавад, лангон-лангон, бо овози хиррӣ, напурсида омадан мегирад.

Танги тирамоҳ буд. Баргҳои дарахтон тиллоранг гашта, дар гулзорҳои канори раҳ ва хиёбон охирин ғунчаҳои гули садбарг мешукуфт. Ҳаво шабона сардакак бошад ҳам, рӯзона салқиниаш ба кас гуворо. Осмон пас аз як-ду давр боридан ҳоло соф ва нилгун. Боронҳое, ки борида гузаштанд, аз рӯи барги дарахтон ва сабзаю гулҳо ҷангӯ губори тобистонро шуста, ҳамаро пуртarovat карданд. Табиат ором ва сокит, гуё ба хоби зимистон омода гаштааст.

Ман ба гулҳои баҳор нигариста, ҳамеша шодӣ мекунам. Агарчи баҳор мегузарад, гулҳои зебою рангини он дар тобистон ҳам шукуфтани мегиранд. Аммо ба гулҳои тирамоҳӣ назар карда, ҳамеша малул мешавам. Охир фасли сармо наздик аст, ин гулҳои беғубор ҳама ногузир тӯъмаи боди ҳазон мешаванд. Умри онҳо ҳафтае ё каме бештар аз он. Ман ба ғунчаҳои навшукуфта гӯё ба рӯи бемори дардаш беилоҷ менигариста бошам, бо азоб назар медӯзам. Не, ман ба ҳавои соғу ороми тирамоҳ, ба гулҳои рангини он дил баста наметавонам.

Рӯзи шанбе мувофиқи қарордодамон ба шаҳр омадам. Дадаам барои маросими номзадӣ, ки мардуми мо «ноншиканӣ» мегӯянд, як ҷамоати калонро аз деҳа овардаанд. Мардуми деҳа шукӯҳу дабдабаро нағз мебинанд, ба сарҳбори тӯй ҳам шаҳомате бахшида, ҳурсандиашонро ҳамеша бо умум ба ҳам мебинанд. Дар асл, ин ҳама шавкату шукӯҳ беҳуда не, нишонаи фаровонӣ, осоиш ва ҳамҷиҳатии мардум аст.

Онҳоро ба Ҳалқасой гуселондаму ба тамошоҳи шаҳр баромадам. То бегоҳ қӯчаю магазинҳоро давр зада, як ҷиз-ним ҷиз ҳаридам, сонӣ ба ошхонае даромада ҳӯрок ҳӯрдам, ҷашмам ба эълонномаи филми нав афтоду билет гирифта, ба кино даромадам.

То имрӯз дар ҳусуси тӯй, зиндагиамон бо Рухсора, хонаю манзил ҳеч фикр накарда будам. Ҳамаи ин дар назарам гапу кори ояндаи дур барин менамуд. Аммо имрӯз ин андешаҳо гаштаю баргашта дар сарнамаи ҷӯлида, маро бекарор мекарданд. Институтро тамом карда, се-чор моҳ кор карда бошам ҳам, ҳоло дар ҷайбам сад сӯм пул несту ҳонадор шуданиам, тӯй карданиам! Албатта, умедам ба падар, онҳо ба нияти тӯйи ман ҷандин сол боз аз ҳӯрдану пӯшидан сарфа карда, тайёрӣ доранд. Аммо умеворанд, ки ман ҳам «инро ҳарҷ кунед», гуфта, ҳеч набошад, ҷорсад-панҷсад сӯм дароз мекунам. Онҳо намедонанд, ки дар шаҳр аз моҳонаи ман баринҳо пасандоз кардан осон не. Агар ин хел ҳолат рӯй доданашро медонистам, аз ягон ҷо кори шабона мегирифтам...

Баъди тамошои филм бо ҳамин андешаҳо ба хобгоҳ расиданамро ҳудам нафаҳмида мондаам. Боди сарди фасли ҳазонрез аз роҳу майдонҳо баргҳои

рехтагиро рӯфта, ба ҷӯю чукуриҳо ғун мекарду гӯё ҳамаи ин бесару сомониро ба тартиб овардан меҳост.

Аз дур қомати баланди амакамро дида, дилам таҳ қашид. Онҳо имшаб дар Ҳалқасой бо як дег ош, нон шикастанашонро ба пирони деҳа маълум карда, рӯзи дигар баргаштанӣ буданд. Қомати амакам аз ҳарвақта пасттар, тамоми ҳастиашон сарнагун ва пажмурда барин намуд, ки ин аз ягон ҳодисаи ногувор далолат мекард.

Баъзан мушкиле, ки ба ҳалли он ҷашматон намерасад, ба осонӣ, худ аз худ ҳал мешаваду коре, ки аз он дилпур ҳастед, вайрон мешавад. Боғи ободу шукуфонатонро сел рӯфтагӣ барин ҳайрону музтар мемонед.

— Ҳа, ҷӣ гап шуд? -тоқатам тоқ шуда, аз масофаи бист-сӣ қадам дур пурсидам.

— Э, напурс, — гуфтанд амакам ғамгин сар ҷунбонда, баъди он ки мо рӯ ба рӯ шудем, —инҳо қавли ҳалол надоштаанд. Такси мора бурда, сари кӯча партофту рафт. Ҷизу ҷораро фуроварда, дар таги чинор мондему барои хабар додан ба ҳавлий даромадем. Дар қафо боз ду таксӣ одам, якбора бесаришта нашавад, гуфтем. Э, вай одами ғалатӣ будаст. «Баъди шумоён рафтан маслиҳат кардем, модари духтар розӣ не, берозигии модар ҷӣ хел мешавад?» мегӯяд, —амакам тақлиди гапзании падари Рӯхсораро карданд. —Гуфтам, ки бори гузашта маслиҳататон напухта буд? Ин қадар одама аз кучо ба кучо овора карда овардан бозӣ не! «Ҳайр, як бор аз мо гузашт, мебахшед», мегӯяд. Сонӣ дадаат даромаданд, дигарҳо рафта гап заданд, не, гап таъсир намекунад. Ба ҷойхона рафта, аз якта-нимта мӯйсафедони деҳааш маслиҳат пурсидем. Бечораҳо ҷӣ ҳам гӯянд, номардӣ кардаст, гуфта оташин шуданд, дилбардорӣ доданд. Сонӣ ҳарбузаҳоро ба ҳамонҳо додем, як гӯсфанди дусадсумиро кушта оварда будем, арzonу аломат гӯшташа фурӯҳтему омадем. Димоги дадаат сӯхтагӣ, чудо оташин... Ҳайрият, ки дар хона набудӣ. Шумоён равед, ман имшаб хоб карда, фардо меравам, гуфтам. Баъд онҳо рафтанду ман мондам... Ягон нокас ин кора вайрон кард-дия, набошад маслиҳат пухтагӣ буд.

Вазъияти он лаҳзайнаи маро тасаввур кардан мушкил аст. Ман ба ҳар як нокомӣ, ба ҳар як зарбаи зиндагӣ омода бошам ҳам, ҷунин бешафқатиро ҳаргиз нигарон набудам. Бигзор, бо ман ҳар ҷӣ ҳоҳанд кунанд, аммо падари пир ва ҳамдеҳагони солдидаи маро ин хел овора ва музтариб карданашон, маро дар деҳа ба ин андоза шарманда сохтанашон мағз андар мағзи устухонамро месӯҳт, саропо меларзидаам, аз ғазаб дандон ба дандон фишурда будам. Ҳар як бебарорӣ аламовар аст, аммо ин хел муомила тобу тавони қасро ҳушк мекунад, монанди дарахте, ки барқ задааст, одамро дар як лаҳза сӯхта, хокистар месозад. Аз афташ, баъзеҳо дар сари ҳамин хел вазъият ҷиноятҳои мудҳиш содир мекунанд.

— Э, афсӯс, сад афсӯс! — бо алам сар мечунбонданд амакам. — Охир нокас, дилат набошад, дафъаи аввал не гӯю мон, ё ҷарҳ зада бед, маслиҳат карда бинем, гӯй. Мо ин одамҳоро намеовардем, он вақт садқаи сар мегуфтем... Дар байни ҳалқ сар бардошта гаштан мушкил шуд. Боб кард! Э, боб кардан ҳам гап шуд!..

Амакам дар диван, ман дар кат нишаста, ҳарду лаънат мегуфтем, алам мекашидем, дандон меҳоидем. Вақте ки дил дар оташи ситам ва ноҳақӣ гудохта мегардад, об мешавад, ниҳоят хатарнок аст. Дил ҳам шиша аст, шиша, ки об шуд, аз оташ бадтар аст, мегӯянд.

– Замона намебардорад-дия... –гуфтанд амакам, аммо давоми гапашонро изҳор накарданд. Чашмонашон ба як тарзи ачиб дурахшид, дар ваҷоҳати он кас шарораи густоҳӣ ва бебокии қайҳо ҳомӯш гашта, лаҳзае рӯй задагӣ барин шуд.

Ман фикр кардам, ки амакам агар замона бардорад, ин ғавғоро чӣ ҳел ҳал мекарда бошанд? Магар ман розӣ мешудам, ки ба пои духтар хоре ҳалад, ё ба падару модару хешу табори вай ситаме расад?

– Монед, ғам нахӯред, ҳеч гап не, – гуфтам ман бештар барои ором кардани он кас.

– Ҳа, сарат амон бошад, тоқӣ ноёб не. Фақат барои саргардон карданаш мегӯям-дия. Дар пеши ҳалқ кори нағз нашуд. Набошад ҳеч гап не, ту парво накун, – он кас ҳам дар навбати ҳуд маро тасаллӣ доданд.

Оё ман тасаллӣ меёфтам? Касе тасаллӣ меёбад, ки ба тақдир тан медиҳад. Дили якрави ман ба ҳукми зиндагӣ, ба амри дигарон сар намефурӯвард. Баъзан ҳудам ҳам намедонистам, ки аз ин умеди дароз муродам ҳосил мешавад ё не. Бо дили якруй ва иродай таслимнопазире, ки доштам, маҷбур будам умре дар изтироб зиндагӣ кунам.

Аммо қадами шуми бебароӣ бо ин ҳам аз остонаи ман канда нашуд. Аз рафтораш, устод-зиндагӣ ҳамаи билетҳои имтиҳонашро пеши ман гузошта, қасди он дошт, ки ирода ва тобу тавоноии маро дурусттар санҷад.

### 13. ОСМОН ДАР ҲАМА ҶО ЯКРАНГ НЕСТ!

Мегӯянд, ки ситораи думдор нишонаи ягон фалокати ба сари ҳалқу мамлакат меомадагӣ аст. Дар осмон ситораи думдорро дида, пиён даст ба гиребон бурда, лоҳавл меҳонанд, зимнан абруҷ чин карда, аломатҳои фалокати пеш меомадагиро дарёфтани мешаванд, нишонаҳои онро мечӯянд. Ҳоло ба назарам чунин менамуд, ки дар осмони ҳаёти ман ҳам ситораи думдоре пайдо шудааст. Данонаҳои сарди он аз ноҳуши хабар медоданд магар, дилам ҳамеша ғаш буд, баъзан бесабаб аз ҳама кор дилсард ва маъюс гашта, ба зиндагӣ беалоқа ва лоқайд менигаристам. Мардум дар атроф кор мекарданд, меҳандиданд, бо ҳам дарди дил мегуфтанд, суруд меҳонданд-зиндагӣ доштанд.

Исроифилзода аз кори ман қаноатманд аст. Баъзан зиёда меҳраш метобаду маро ҳамроҳаш ба тӯю зиёфатҳои ошноҳояш мебарад. Ягон шиносаш ба меҳмонӣ таклиф кунад, баъзан «агар равем ҳар ду меравем, шуморо дар ин ҷо монда, ҳудам танҳо намеравам», гуён одамгариро сад фоиз ба ҷо меорад. Дар ин ҳел зиёфатҳо маро дар паҳлӯи ҳуд шинонда, қадаҳамро холӣ намегузорад. Дар муддати паҳтаний ақидаи ман дар хусуси ин одам дигар шуд. Исроифилзода ҳамчун муаллим ва олим қобилияти баланд надошта бошад ҳам, марди дарёдил, дилёб ва бегаш барин. Манучехр ба наздам омаду маро

аз кинадории вай огоҳ карданӣ шуда, дар омади гап, чӣ гуна декани пештараи факултетро ба вартай бадномӣ андохтани Истрофилзодаро ҳикоят кард. Гуфтам, ки Исо ҳам ба раҳи худ, Мӯсо ҳам. Ба ман бадкорӣ накардагӣ одамро бад гуфта наметавонам.

Баъди хостгорӣ ману Рухсора ба ҷашми яқдигар нигариста наметавонистем. Вай аз кори падару модараш дар хичолат, ман дилозурда ва малул, гуё ба яқдигар чӣ гуфтанамонро намедонистем. Вай хиҷил гашта бошад ҳам, ман барин пакар ва малул не. Маълум буд, ки муҳаббати вай мулоҳизанок аст, баръакси ишқи пуршӯру пурэҳтироси ман, вай ба ҳукми ақл ва мантиқ тан дода, кор мекунад.

Рӯзе ду нафар ҷавон бо мошини сабукрав Рухсораро пурсида омаданд. Ӯро аз пахтазор ҷеғ зада, даҳ дақиқа барин гапзанон карданду баргашта рафтанд.

Ман дар сари тарозу будам, аз он сӯи қитъаи калон, онҳоро шинохта натавонистам. Ҳар қадар дилам бекарорӣ кард, худдорӣ кардаму наздик нарафтам. Ҳамон талабгори Рухсора будаст, ки ба институт омада буд. Баъди ба донишгоҳ омада, Рухсораро дида рафтанаш ману Манучехр ба наздаш, ба Ҳисор рафта будем. Буду шуди гапро гуфта, ҳоҳиш кардем, ки ба муҳаббати мо ҳалал нарасонад. Ҳақиқати ҳолро аз худи Рухсора мепурсам, гуфта буд. Имрӯз омада, ҳамон гапро пурсидаст. Рухсора даъвои маро тасдиқ кардасту вай гапро дароз накарда, ба раҳи омадааш баргаштаст. Барои Рухсора дар назди вай ҷавон иқрор кардани муҳаббаташ чӣ ҷасорати баланд аст, ман медонистаму худи ӯ. Ин гап ҳаргиз дар дили он ҷавон хоб намекунад. Ҳатто як бар даҳ афзуда, овоза мекунад, бо ҳамин тасаллӣ мейбад, дар пеши наздиконаш худро сафед мекунад. Албатта, дар шаҳр, дар аксар дехоти Тоҷикистон ҳам, ин гуна воқеаҳо гапу кори муқаррарии ҷавонону дуҳтарон аст, аммо барои дуҳтари Ҳалқасой ин гуна иқроркунӣ бадномии гӯшношунида буд.

Гоҳе фикр мекунаму худро маломат мекунам, ки гул барин дуҳтар ба қасрати ман сараш пурмаломат, дилаш дар изтироб аст. Бо ҳамин андеша аксар озурдагиамро аз муомилаи падару модараш маълум намекардам. Фақат баъди ба хона рафта омаданаш пурсидам:

– Барои чӣ ин хел кардаанд?

– Надонам, – гуфту зери лаб ҳандид. – Хостгорҳои умединоронро аз раҳ задед... ба ситеза ҳамин хел кардагистанд-дия.

Аммо ин гапаш барои шуҳӣ буд, инро ман аз оҳангӣ суханаш фаҳмидам. Вай дурӯғро бомаҳорат гуфта наметавонад. Сонитар фаҳмонд, ки падараш ба институт омада, аз ину он дар ҳусуси ман пурсӯҷӣ кардаанд.

– Як муалими пиракӣ гуфтаанд, ки вай дар сағирхона калон шудагӣ... Боз бекасу кӯй, аракҳӯр, бадаҳлок... Боз ким-чӣ гапҳои намешудагӣ ёфта омада, ҳамаро гаранг карда шишаанд... Аслаш, худатон гунаҳгор. Ҳамаро ба худ душман карда, дигар ба дардатон даво наёфта гардед, – гуфт вай бо алам.

Аммо ҳуши ман ба муалими пир банд буд.

– Аҷоиб... Муалими пиракиашон кӣ бошад?.. Обидӣ будагистанд? Он кас дар ҳамон ҷо. Ҷӯразода ин хел намегӯянд.

Он рӯзҳо аз ростӣ, ба бедардию бегамии Истрофилзода ҳавасам меомад. Вай соатҳои дароз бо донишҷӯён чақ-чақ карда менишастан. Ба пеши саркор

мерафт, вай қатī гапаш құр мегирифт, шабҳо дар штаб ё меҳмонӣ гум шуда мерафт, хуллас, моҳияти рӯзу фароғати хоби шаб, нашъай сӯҳбат ва лаззати таоми хўрдагиашро медонист. Баъзан нимишаб ба хобгоҳ ширакайф меомаду чои он ки оҳиста даромада хоб кунад, маро бедор мекард:

— Вафобек! Ў, Вафобек! —сару либосашро қашида истода, фарёд мекард вай.

Намедонам аз чӣ сабаб вай ба номи ман «бек» ҳамроҳ мекард. Истрофилзода ҳамкори хушҳол буд, аммо ман он рӯзҳо бо ғами худ андармон гашта, ба гӯшам гап намедаромад. Китоби бисъёре оварда будам, дар соатҳои бекорӣ дар гӯшае нишаста, мутолиа мекардам.

Дар ин ҷо вазифаи ман баркашида гирифтани пахтаи донишҷӯён, сипас онро ба ҳисобдори бригада супорида, барои пахтаи чидагӣ справка гирифтани фехраст сохта, пули аз ҳӯрок баризофаи донишҷӯёнро аз сандуқи хазинаи колхоз гирифта ба онҳо додан. Истрофилзода ҳар бегоҳӣ ба штаб, ба пеши қалонон рафта, аз пахтаи чидаи донишҷӯён ҳисоб медиҳад. Муаллим аз тоифаи он қасоне, ки бо раҳбарон сару кор доштан, дар атрофи онҳо ҷӯлида гаштанро нағз мебинанд. Ҳислатҳои ачиб дорад.

Рӯзе ректор ва парторги институт колхозро давр гашта, ба бригадаи мо омаданд. Онҳо ҳар сари ҷонд вақт барои ҳолпурсӣ меоянди. Дар институт, дар колхозҳое, ки донишҷӯёни мо пахта мечинанд, чӣ аҳвол аст, чӣ гапҳои нав, кӣ ғайрат дораду кӣ не, киро сарфароз карда, ба кӣ ҷазо додаанд, ҳабар медоданд, аз мо ҳолҷӯй мекарданд, таъинот медоданд. Истрофилзода намонд, ки гапҳои тозаро гӯянду шунавем. Ба онҳо навбати сухан намедиҳад. Гоҳе сухан дар даҳонаш мемонду ректор аз ягон қас гап мепурсид, ё ба ягон кори мо эрод мегирифт.

Аввали моҳи декабр. Ҳаво сард гашта, як-ду раҳ борони барғолуд ҳам борид, аммо тафси замин кори ҳудро кард. Деҳқонон кайҳо ҳосили полезҳояшонро ғундошта гирифта буданд. Дар пахтазор ҳам пахта нест, донишҷӯён қураку қашқа мечинанд. Мо ҳар рӯз интизори фармони ба шаҳр баргаштан будем. Плани бригада ҳам, плани колхоз ҳам кайҳо буд шуда, дигар онҳо ба қашқаи чидаи мо ҷондон эътиборе намедоданд. Ҳатто ба ҳисоб намегирифтанд, ҳудамон ба саройи бригада бурда, дар таги айвон мерехтем. Аслан онро пахта гуфтан ҳам ҳато, ғоз надошт, ба ҳамири саҳтшуда монанд буд. Донишҷӯён дарсхои нахондагиро ба ёд оварда, фикр мекарданд, баъди ба институт баргаштан соати қадом дарсхоро мебурранд, рӯзе ҳаштсоатӣ дарс меҳонанд ё шашсоатӣ, муҳокима мекарданд.

Ҳамон сол ғалла танқистар шуд. Орду нон ду-се моҳ камчин гашт. Ба мо сари вақт нон нарасид. Рӯзи аввал захираҳоро сарф кардем. Рӯзи дигар ошпаз аз субҳ ба анбор рафта, то бегоҳӣ гум шуда рафту боз ду даст ба бинӣ омад. Агар дар деҳа, дар байни мардум мебудем, гурусна намемондем, аммо дар ин гӯшай бекас одам чӣ кор карданашро надониста, саргаранг мешудааст. Кartoшкаю макарони таги ҳалтаҳоро афшонда, ҳӯрок пухтему ба донишҷӯён таоми шомро бенон додем. Пагоҳирӯзи дигар ҳам нон наомад. Қанд фаровон буд, аксар як пиёлагӣ қандчои хурданд, баъзехо печени ва конфет қатӣ ношто карда, ба қашқачинӣ баромаданд.

Истрофилзода ҳамроҳи ошпаз ба анбор рафту ман ҳамроҳи донишҷӯён ба саҳро баромадам. Дар роҳ картошказори ҳосилаш ғундошта гирифтаро дидам,

аз раҳ гаштам. Омадаму каланду сатил гирифта рафтам. Замини картошкаро бо каланд дигарбора гардонда, то нимрӯзӣ зиёдтар аз ду сатил картошкамайда чидам. Бачаҳо ба нимрӯзӣ омаданд, картошка ҷӯшондем. Ба ҳар кас ду-се дона картошка расид.

Боз аз идора дасти холӣ омаданд. Ваъда кардаанд, ки то бегоҳ озуқа мефиристанд. Дигар ба умеди ваъдаи онҳо нишастан нашуд. Бо Исрофилзода маслиҳат кардему ҳарду ба тарафи сарои пахтаи бригада рафтем, ду нафар колхозчиён дар пахтахушкунак ҷунбуҷӯл мекарданд.

Аз хоначае, ки тирезааш ба тарафи раҳ буд, ба истиқболи мо саркор баромад. Дар тан ҷомаи зира, дар сар тоқӣ, вай як марди ҳайкалдор, шофбурут, рӯяш сергӯшт, нигоҳаш вазнину бовиқор буд. Саркор гап мезаду ба ҷашми қас наменигарист. Аз ин хислаташ таҳмин кардам, ки вай одами коргар, аммо ростгӯю ҷарbzабон аст. Аммо ҳайбати вай аз саркор дида бештар ба раисҳои солҳои пеш монанд буд. Саркор арзамонро шунида, «не-е, наход?» гӯён дар ҳайрат афтод, оташин шуд, ба номи қасе дашном фиристоду сонӣ аз мо гила кард, ки ҷаро се рӯз боз ба вай нагуфтем. Баъд яке аз колхозчиёнро ҷег заду амр кард:

– Аспи мана савор шаву ба қишлоқ тоз. Ҳар як хона сетогӣ нон ёфта дихад. Агар нонаш набошад, аз ҳамсояаш қарз гирифта дихад. Аз хонаи Сафар, Шукур ҷамъи нони будагира мегирий. Боз аз хона як ҷувол картошка гир. Дар таги айвон реҳтагӣ, ҳудат фуромада, бардор. Тез гашта биё.

Баъди рафтани он мардак саркор ба Исрофилзода рӯ оварда гуфт:

– Домулло, шумо шаҳриҳо одати мора намедонед... Наход, ки дар ҳамин ҳел замони серӣ, дар қишлоқ, тӯй аз паси тӯю бачаҳо гушна шинанд?! Ба ёрдами мо омада, кор қунанду... – вай бо таассуф сар ҷунбонд. – Ҳар яктаи инҳо падару модар дорад, барои падару модараш азиз... Қишлоқ – одами пур, як порагӣ дихад, сер мекунад, як муштӣ занад, мекушад... Истед, ки аҳволи ҳудатон чӣ ҳел? – нигоҳи бовиқори вай ин дафъа рӯи маро палмосида гузашт.

Ёфтам, нигоҳи вай ба нигоҳи шер, шери дар боғи ҳайвонот дидагиамон шабоҳат дошт. Азбаски вай маро донишҷӯ ҳисобида, беэътино, фақат ба Исрофилзода нигариста гап мезад, ман ду-се қадам канортар рафтам.

– Ягон ҷиз ҳаст охир? – пурсид Исрофилзода берағбат фиш-фишкуон. Ӯ «ягон ҷиз» гуфта ош ё ягон ҳел зиёфатро дар назар дошт ва оҳангӣ суханаш ба он далолат мекард, ки бо саркор борҳо ҳамтабақ шудааст.

– Ин ҳел бошад, ана, ба ин хона марҳамат қунанд. Хонаи гург бе устухон намешавад, чӣ гуфтед? – саркор моро ба ҳамон хонае, ки аз он берун омад, раҳнамоӣ кард.

– Бачаҳо чӣ мешаванд? – пурсиdam ман оҳиста аз Исрофилзода.

– Саркор гуфтанд-ку, надидед, одам рафт? - гуфт вай дилпур, ба оҳангӣ акнун донишҷӯён сер шуданд, гуфтан гир.

Саркор моро ба хона дароварда шинонд. Баъд ҳудаш берун рафта ба саройбон супориши даркориро дода омаду дар таги тиреза чорзону зада нишастанд.

Фурсате нагузашта, саройбон даромаду ба назди мо дастархон паҳн кард. Аввал нону ангур овард. Саркор нонро шикасту моро ба дастархон ҳидоят карда, ҳудаш ба гап андармон шуд. Нигарам, Исрофилзода ҳам шикамаш сер

барин ба гап саргарт, мурооти зиёдро мунтазир нашуда, як пора нону як сарангур гирифта хўрдам. Саройбон дар як коса салати помидору ду шиша арак оварда монду худаш баромада рафт. Саркор яке аз шишаҳоро кушоду баробар тақсим карда, ба се пиёла рехт. Дар дил гуфтам, ки ҳозир ин ғўзачашм маро маҷбур мекунад, ки ба шиками гурусна ин заҳрро нўшам. Баданам вичиррос зад, вучудам ларзид.

– Хайр, гиред, аз дўсти нодон, аз зани беҳаё, аз раҳбари худдонам нигаҳ дорад, – вай бо ин ҳикмати бофтаи худаш пиёларо ба Исрофилзода дароз кард. Сипас дигарашро ба ман пешкаш менамуд.

– Не, ман намехўрам, узр... Ду рӯз боз хўроки дуруст нахўрдаам.

– Ҳозир тайёр мешавад, шумо ина гиред. Барои иштиҳа, – гуфта вай пиёларо ба ман дароз карда истод.

Аз афташ, саркор ё сухани маро нафаҳмид ва ё аз қабили одамоне буд, ки ба ҳарфи хурдон чандон эътибор намедиҳанд. Ба ҳар ҳол «барои иштиҳа» гуфтани ў хандаамро овард.

– Хайр, шумо гиред, ман сонитар, – одами калонсол якзайл даст дароз карда истоданаш маро саросема карду пиёларо аз дасташ гарифта, ба дастархон мондам.

– Аз даст намемонанд. Қоидааш ҳамин, – гуфт саркор ва ба Исрофилзода рӯ овард: – Домулло, ба шогирдон камтар услугубу одоб ҳам ёд диҳетон.

– Сад грамм арак, намекуштагист, гиред, – Исрофилзода пиёлаи маро гарифта, ба дастам дод.

– Гиред, додар, дўст кушад ҳам, ба офтоб намепартод. Аз дasti дўст як пиёла об хўред, ки асал аст, – чехрааш кушода гашта, боз мақол овард саркор.

Кўр шавад, гуфта нўшидаму зимнан ба саркор зеҳн мондам. Вай пиёлаи пурро оҳиста дам кашиду бе ҳеч рӯтуршкуй як пора нонро бў кашида, гапашро бо Исрофилзода давом дод. Аз ҳар як ҳаракати вай, аз ҳар як суханаш маълум буд, ки марди бениёз, коркун ва ба худ боваридор аст.

Он рӯзи наҳс бо хотираи ноҳуши худ ҳамеша дар ёди ман, ҳамчун ҷароҳати накбат маро ҳар замон сўзиш медиҳад, ҳамчун сабақе аз соддагӣ ва бетаҷрибагии ҷавониам ҳамеша бароям кор медиҳад. Ба ёд меораму худро маломат мекунам, аз ҳастиам дилмонда мешавам. Сипас боз худро тасаллӣ медиҳам, ки оби рӯд ҳам аз пасту баланди роҳ, аз афтодану кўфтанҳо пухта мешавад.

Баъд мурғириён оварданду шиши дигарро кушода, нўшидем. Ман дар хусуси бешудгори тирамоҳӣ мондани заминҳои бригада гап кушода, бо саркор баҳс кардам, киштгардон накарда, ҳар сол ба замин як хел зироат кориданашонро гуфта, андешаҳои худро дар ин хусус баён карда, аз афташ, сарашонро хеле гаранг кардам, ки саркор боз шиши арак кушод.

Ман аз рӯи китобҳои ҳондагиам мулоҳиза мерондам, доир ба ин масъала ҳамон вақт таҷрибаи амалий ва вуқуфи саҳех надоштанамро хеле сонитар фаҳмидам.

Бегоҳирӯзӣ ба сўи қароргоҳамон омаданам аранг-аранг дар ёдам мондааст. Аз донишҷӯе пурсидам, ки бачаҳо кучо шудаанд? «Ба район, ба деҳа, ба ҳар тараф рафтанд», гуфт вай. Ба сари вай дод задаам, ки чаро беичозат мераванд... Сонӣ ба кучо рафтам, чӣ кор кардам, намедонам, ногаҳон дар рӯ

ба рӯям Рухсораро дида, лаҳзае ба худ омадам. Вай ким-чиҳо гуфта, маро ба хонаи хобам бурд. Ёд дорам, вай лампай керосинии хонаи маро дармегиронд...

Баъд, дар ёдам мондааст, маро ба хоб кардан ташвиқ мекарду ман саркашӣ карда ба кучое рафтаний, бо касе хархаша карданӣ мешудам. Як замон чашм кушоям, муовини декан дар рӯ ба рӯям истода, бо тамасхур, балки бо ғазаб ким-чиҳо мегӯяд. Ҳаминаш дар хотирам мондааст, ки мақол меғуфт, аз қабили устод чӣ гуна шогирд намуна ё ба ҳамин монанд.

Сонитар ба ман ҳикоят карданд, ки ба вай хеле суханони пасту баланд гуфтаам, шикамсерон, гӯён дашном додаам.

Фардояш дер аз хоб бедор шудам. Рӯз ҷоштгоҳ шудааст. Атроф сокит, бачаҳо ба сахро рафтаанд. Истрофилзода ҳам наменамуд. Агар ин лаҳза вай рӯ ба рӯ шавад ҳам, ба рӯяш туф намекардаму, аммо як-ду даҳан мегуфтағиамро гуфта мегирифтам. Не, гуноҳи вай не... Ман худам гоч... Эҳ... ҳамон рӯз ҳодисаи шабонаро ба ёд оварда, қариб буд, ки девона шавам. Одамизод тар аст, дуд мекунаду намесӯзад. Аз кирдори худ чунон алам мекашидам, ки чӣ кор карданамро намедонистам. Ба ман ҳолате рӯй дод, ки беихтиёр ба мехи ҷароғовези болор нигариста мондам. Арғамчин ҳам ёфт мешавад... Ман аз ҳастии худ, аз одамони наздик, аз ҳама чизи дунё нафрат карда, худро радди маърака, ба ҳеч кас нодаркор, муҷиби ҳар гуна тамасхур мешумурдам. Марги ман боиси тамасхур мешаваду бас. Номус гиребонгири ман буд.

Баъд дар бораи Рухсора фикр кардам. Ба вай нағз намешавад, баръакс, болои сӯхта намакоб мепошам. Агар ман худро ягон кор кунам, боз валвала мехезад. Мегӯянд, ки дар ишқи ҳамин дуҳтар худро ҳалок кард. Вай дигар ба ҳеч кас аз бинӣ боло гап зада наметавонад. Ҳама маломаташ мекунанд, ки аз борои ту шумидор ҷавоне худро ба куштан дод. Аҷаб не, ҳама аз вай ҳазар кунанд... Балки баръакс... «Дуҳтаре, ки фалонӣ дар ишқаш сӯхта, худро овехт, ҳамин аст», гӯён ҳар як ҷавон ба вай хушдору талабгор шавад?.. Марги ман борои Рухсора шикасти калон мешавад, беадолатӣ, берамӣ... Не, ин хел номардона мурдан намехоҳам... Охир ману вай сарфи назар аз монеаҳо, ноумедиҳо яқдигарро дӯст медорем. Беҳтарин ва хушнудтарин лаҳзаҳои умри ман ҳамон аст, ки бо вай будам... Ба ҷуз вай, балки ҳеч кас баъд аз вафот дар шаҳр аз буду набуди ман ёд намекунад. Ҳа, ҳеч кас ёд намекунад... Не, Инобат-ҷӣ? Инобатро ба ёд овардаму рӯҳам боз қадре кушода шуд. Чӣ хел дуҳтари ҳалиму меҳрубон, дӯсти беғараз ва дилсӯз... Не, борои начоти худам падару модари пирамро сӯзондан, Рухсораи меҳрубонро ноком карданам ноодамӣ аст...

Садои ғурриши мотори мошин маро аз ин андешаҳои ғамангез ба худ овард. Аз тиреза нигаристам, ки мошине пахта бор карда, аз тарафи хирман меояд. «Ба пункт пахта мебарад», аз дилам гузашт. Тозон ба сари роҳ баромадаму мошинро нигоҳ доштам. Баъд ба хона омада, чизу чораамро баста, ба даст гирифтаму ба кабинаи мошин нишастам. Баромада рафтани маро ҳеч кас надид.

Дар роҳ саркор мошинро нигоҳ дошту ба ронанда таъин кард, ки боз як бор ояд. Ба ман дар аввал эътиное накарду баъд дар омади гап, ба тариқи тасаллӣ гуфт:

- Парво накунед, муаллим... дар ҷавонӣ мешавад... Албатта, нағз нашуд. Домуллотона ҳам нафаҳмида.

Ман ҳеч чиз нагуфтам.

Мехостам, ки зудтар аз ин мардум ва ин ҷойҳо дур равам.

Дар кабина нишаста, ба пахтазори ҳазоншудаи сиёҳчатоб, ки ҳар як ваҷабаш ба ман ошно буд, назар мекардам. Рӯҳсора дар ин ҷойҳо пахта мечид... Рӯҳсораро партофта, ба кучо ҳам меравам! Бигирам, ки муваққат бошад ҳам аз ин ҷойҳо меравам, аз дидори ин одамон мегурезам, аммо аз шиканҷаи вичдон, аз нигоҳи пурмаломати Рӯҳсора, Манучеҳр, Иnobat, аз таассуф ва дареғгӯии Ҷӯразода ба кучо гурехта, начот меёбам? Не, одам аз худаш гурехта наметавонад... Ман дар гирдobi фикрои муғлақ, дарҳам - барҳам ва парешон гарқ будам. Гоҳе худ ба худ мегуфтам: бас аст, лаганди ман аз бом афтид, дигар ҷаҳдам ба ҷое намерасад. Сарамро гирифта ба ягон тараф меравам.

Дигар рӯјам нест, ки ба ҷашми одамон нигоҳ кунам. Худам гунаҳкор, худам гумроҳи бебарор, ҳарзахаёли ношуд. Меравам, дигар илоҷ нест, меравам!

## 14. АНДЕШАҲОИ РОҲИ ЗИНДАГӢ

Дар синну соли ман баъзе ҷавонон дар ҷамъият мавқею мақоми муайянero соҳиб мешаванд. Аммо аксар ҳанӯз ба ҷое нарасида бошанд ҳам, бо умед, дилпур аз фардо зиндагӣ мекунанд, боварии комил доранд, ки ба ҳамаи мақсадҳои аниқу ноаниқи худ мерасанд. Бахту толеъ дар назари онҳо ба аспи бодпое монанд аст, ки ба ҳар як қас як навбат мерасад. Даврат, ки расид, метозӣ! Чунон ки мегӯянд, асп ёбию дашт ёбию натозӣ, гунаҳгор - худат... Ҳоло ба ман чунин менамояд, ки навбати асптозиам расид, аммо ба корҳои муҳимтаре саргарм будам, бинобар он, асп ҳанӯз резачорпо накарда зуд фуромадаму навбатро гузарондам... Ду моҳ пештар ман чунон пуркор будам, ки гузаштани рӯзу расидани шабро пай намебурдам. Аз саҳар то шом бо дарсгӯй, машғулияти семинарӣ, маҷlis, маҳфил, консултатсия, китобхонӣ, санадғундорӣ машғул будам. Ҳудро одами бағоят зарур мепиндоштам, ба ҳар як гапу кор ҷавобам тайёр буд, дар ҳар як масъала фавран ба хуносae меомадам. Барои андешаҳои ҷуқур фурсат надоштам.

Инак, ҳоло ҳудро дар институт одами нодаркор мөҳисобам. Аз хичолат рӯјам намешавад, ки ба факултет равам.

Дадаам имсол ба нафақа баромаданд, колхоз бист сӯм нафақа таъин кардаст. Понздаҳ сотих замини рӯидарича доранд, обҷакорӣ мекунанд. Деҳаи мо аз шаҳру бозор дур, бинобар он, сабзавот ва меваи зиёдатиро фурӯҳтан ба мардуми мо расм нашудааст. Ҳар қас ба замини рӯидаричааш зироати ба рӯзгор даркориашро мекорад. Дадаам, ба ғайр аз ин, гови дӯшой ва ҳафтҳашт сар моли реза доранд, ки бо нигоҳубини онҳо ҳудро машғул месозанд. Вақтҳои охир ба рӯи ман нигариста, оҳиста бо дард оҳ мекашанд, аммо чизе

намегүянд. Ман ҳис мекунам, ки аз кору бори ман норозианд, умедҳои он касро барбод додаам. Дар деҳа айёми мактабхониам муаллимон бо як овоз талқин мекарданд, ки маро баъди тамом кардани мактаб ба институт фиристонанд. Бо таъсири ҳамин ташвиқот дадаам аз ояндаи ман дилпур буданд, умедҳои калон доштанд, ки хонда ба деҳа меояму дар колхоз агроном ё раис мешавам ва он кас дар сояи обрӯю эътибори ман ба роҳат зиндагӣ мекунанд.

– Бас не оворагиат, биё дар колхоз ягон кор ёфт мешудагист?.. Хонадор кунем, зани ту ҳам ба мо хизмат кунад, – бо умед ҳанӯз ҳам маслиҳат медиҳанд, ё хоҳиш мекунанд, фаҳмидан мушкил.

Ман аз бисёр ҳамдехагон ин гапро мешунавам. Ҳар бор таъкид мекунанд, ки дадаат пир шудаст, хоҳаронат бо рӯзгори худашон овора, ту биё, ба мӯйсафед саробонӣ кун, бечора ба умед туро калон кард, хононд. Ман ба ҷои ҷавоб бо дард оҳе мекашам. Ҷӣ гӯям, ҷӣ ҷавоб диҳам?!

Бинобар он ҳам, рӯзҳои дар деҳа буданам соате бекор наменишинам. Ин бор ҳам боми ошхона ва оғилро толпӯш кардам, печкаи хонаро аз нав соз карда шинондан, барои зимистон ҳезуму ангишт ёфта овардам. Баъд чор-панҷ сӯм пули дар киса мондагиро ба дasti падар додаму ба шаҳр баргаштам.

Ба институт омадам, ки донишҷӯён аз пахта баргашта, таҳсил сар шудааст. Дигар ман бо таълиму таҳсил алоқае надорам. Аҷаб не, аз ин корам ҳам пасттар фуроранд. Барои аракҳӯрию бадмастӣ албатта ҷазо медиҳанд. Ҳуд ба ҳуд аҳд кардам, ки ягон кори дигар ёбам. Агар ба ягон институти илмию тадқиқотӣ ба кор мегирифтанд, хуб мешуд. Мақолаҳоямро хондагистанд, агар нахондагӣ бошанд, бурда нишон медиҳам. Ягон кори паст диҳанд ҳам, ман розӣ.

Имрӯз ба номи ректор ариза навишта рафтам, аммо он касро дар идора наёфта омадам. Дар роҳ Манучехр пеш омад. Саросема ба дарс мерафт, гуфт, ки Рухсора маро кофта гаштааст, як бор ӯро рафта бинам.

Дар ривоятҳои динӣ аз азоби дӯзаху фароғати биҳишт гап мезананд, аммо дар асл, ҳамаи ин мавҳумот акси ҳаёти воқеии мост. Дузах ҳам, биҳишт ҳам дар ҳуди мо, дар рафтору гуфтор, дар тинати ҳуди мо таҷассум аст. Шиканҷаи вичдон аз азоби қадом дӯзах камтар? Ана, ман ҳоло ба ҷашми рафиқон нигоҳ карда наметавонам ва як умр, ҳар боре, ки ин одамонро бинам, ҳамон номаъқулиам ба ёд меояд, диламро фишурда, айшамро талҳ мекунад.

Субҳи рӯзи дигар аз хоб ҷашм кушодаму хеле вақт дар бистар ғелида хобидам. Ба ҳестан ҳавсала надоштам. Ин хел одатам набуд. Айёми донишҷӯй мудом аз рафиқони ҳамхона маломат мешунидам: аз хоб ҷашм мекушою мор газидагӣ барин парида мехезӣ, як дам хоб кун, мегуфтанд. Ҳозир барҳоста, бояд ба институт равам, лабораторияро қушоям... Не, ҳеч поям намекашад, ман баъзеҳо барин пӯсти гафс надорам. Аризаамро бардошта, ба назди ректор меравам... Соли нав наздик меояд. Порсол ҳамин вақт ҷӣ хел бегаму беташвиш будам. Ним сол кор накарда, ҳамин қадар ғавғо. Саъдӣ нағз гуфтааст: «То ба пои ҳуд равон гаштем, саргардон шудем».

Касе дарро бо нүги ангушт нарм - нармак зад. Ҳаросон бархоста, шимамро пүшидам.

– Дароем майлаш, ё як бор мебароед? Илтимос, – овози сохтаи ба тақлиди духтаракони нозпарvard борик баровардаи Манучехро шинохтам.

– Гаранг нақун, даро! – асабонӣ ба кат нишастам.

Баъди воҳурию пурсупос Манучехр ба чашмонам нигариста аз рӯи одат кайфияти маро санҷиданӣ шуда, пурсид:

– Нагзӣ?

– Бад.

– Боз чӣ гап шуд?

– Шуданиӣ шуд, боз чӣ шавад.

– Ҳеч гап не... – Лаҳзае ба расми ҳамдардӣ ҳомӯш монду сипас мавзӯи гапро дигар кард: – Рухсора туро кофта гаштааст. Бечора мурғи посӯхта барин, бетоқат «он каса ёбед», мегӯяд. Қариб ба деҳаатон телеграмма фиристонам. Надидӣ?

– Не.

– Имрӯз ба кор мерафтагистӣ?

– Не. Аз кор меравам.

– Э-э, бачагӣ накун. Ҳамин ҳам гап шуд! Маст шудаст! Мардум ҳар рӯз масти мешаванд. Ана Баротов ба дарс ҳам масти даромад. Ҷави ягон каса хом надаравидӣ-ку! – Сонӣ лаҳзае таваққуф карду баъд гуфт: – Ман туро огоҳ карда будам, дар ёдат?

Даст афшондаму садқаи сар гуфтаниӣ шудам. Гуноҳи худам, вай зӯран ба даҳони ман нареҳтааст-ку. Хайр, агар одамгарӣ мекард, маро намегузошт, ки ба назди донишҷӯён равам. Барои ин аз вай домангир шудан нодуруст.

– Хез рафта ношто кунем.

– Не, намеравам. Ман аз кор меравам, Манучехр. Бас.

– Ҳиъ... – писханд кард вай.

Сонӣ ҷиддияти авзои маро дида, аввал ба фикр афтод, баъд ба чашмам нигариста табассум кард. Одатан, ба нозу нузи қӯдаки инчиқ ҳамин хел табассум ва тамасхур мекунанд. Вай пай бурд, ки ман андешаи изҳор накардаи ӯро аз авзоаш хондам, ҷиддан ба насиҳат сар кард:

– Гӯш кун, ту ин хел сабӯс барин сабук нашав. «Мард бояд, ки дар қашоқаши даҳр санги зерини осиё бошад», гуфтаанд. Наход, ки ҳамин як зарра ногуворӣ туро аз мувозинат барорад?! Гурехтан осон, ариза менависию рафтан мегирий, чор тарафат қибла. Аммо ин кори мард не. Агар худатро қадр нақуниӣ ҳам, Рухсораро фикр кун... Офарин ба вай. Бо ҳамин қадар маломат, тазъиқи падару модар як гапашро ду накард. Ана, ин кори вай часорат аст. Агар равӣ, нисбат ба вай кори нағз намешавад.

Дар дилам гуфтам, ки насиҳат кардан осон, ба ҷои ман худат мебудӣ, сонӣ мефаҳмидӣ. Аммо Манучехр баринҳо ба вазъияте, ки ман афтодам, ҳаргиз намеафтанд. Барои чӣ намеафтанд, гуфта наметавонам, аммо намеафтанд, инаш аниқ, ба ман бовар кунед.

– Ба ҳар ҳол, як бор аз назди ректор мегузарам.

– Чӣ мегӯй? Чӣ меҳоҳӣ аз ректор? Ҳеч чиз... Ҳамту... Маслиҳат мепурсам. Он кас аз ҳамаи ин воқеаҳо хабардор. То ҳамаашро гуфта, диламро ҳолӣ накунам, дигар кор карда наметавонам.

– Хайр, ихтиёрат... Лекин қалимаи «меравам» – ро ба забон нагир. Агар туро аз кор ронанд ҳам, бояд илоҷашро ёбию наравӣ. Вагарна ҳамаи ин ишқу муҳаббат дуруғ будааст. Хайр, хато кардӣ ислоҳ менамоянд. Пасфардо маҷлис, ба ман таъин карданд, ки туро боҳабар кунам. Вазнин шав, сангӣ вазниро об намебарад. Агар вазнин шавӣ, ҳамааш мегузарад. Ба қайқ ситеза карда қӯрпаро сӯзӣ, сӯхтан мегириӣ.

Ана, ғап дар кучо будааст. Пеш аз маҷлис ба ман матонат бахшиданӣ. Эй, Манучехр, Манучехр! Агар ман ба ҷои ту мебудам, барон ин хел гуноҳи дӯстам, насиҳатгӯй намекардам. Ду-се сухани ҷонсӯз мегуфтам. Гоч, аҳмак бодии қаллаварам, мегуфтам. Мегуфтам, ки Рухсора ба ту ҳайф, ба як тори мӯи вай намеарзӣ! Балки онгоҳ ба ман осонтар мешуд. Аз муҳокимаи рафтори ношоистаи худ наметарсам. Ман аз ҷазо наметарсам, аз маломати дӯston, аз заҳрҳанди баъзе нокасон аз он ки дар ин миён Рухсора ҳаст ва дар маҷлис номи ӯро мегиранд, метарсам... Кошки, ҳамон рӯзи мастиам Рухсора пайдо намешуд! Ҳеч намехоҳам, ки номи вай ба миён афтад!..

Аз хона баромадему Манучехр аз паи кораш рафт. Ман чӣ кор карданамро, ба кучо рафтаниамро аниқ намедонистам, бинобар он давр задаму ба хобгоҳ баргаштам. Дар роҳ гарқи фикру ҳаёлҳои беохир ба роҳгузарон ҳам эътибор накарда меомадам. Ногоҳ садои Рухсора монанди барқ сар то поямро ба ларза оварду сар бардоштам, ки вай дар он тарафи роҳи мошингард, ба ман нигариста табассум мекунад. Агар ҷеф назанад, гузашта мерафтаам. Вай ғолибан аз хобгоҳи ман меомад. Аз дилам гузашт, ки дуҳтари бечора аз бозе, ки бо ман шинос шудааст, ба ҷуз ғаму ташвиш, таънаю маломат, чӣ ёфт? Вай метавонист ягон ҷавони кордону хуштолеъро дӯстдошта, умрашро ба қавли мӯйсафедон, як гуфтаю ду ҳандида гузаронад... Аммо он ҷавони муросочӯи хуштолеъ ӯро ман барин дӯст медошт магар? Боз худро таскин додам, ки ҳанӯз умри мо дар пеш, ҳама кор дар пеш аст.

Вай аз табассум, гул-гул шукуфта бо ман воҳӯрӣ кард. Ӯро дида якбора дилам кушода шуд. Рухсора маро пазмон шудааст. То имрӯз вай пазмон шуданашро ягон бор ба ман ошкор накарда буд. Нигоҳаш сар то пои маро гӯё сила карда мегузашт, машомаш ҳастии маро бӯиданиӣ, ҳандааш қаъри дили маро равшан карда, гиреҳҳои вазнини синаамро кушоданиӣ, тамоми вучуди маро бо нур ва ҳарорати худ фаро гирифтан мекост. Вай ким-чӣ гуфт, аммо аз шиддати изтироб ва ғалаёни дил онро нашунидам. Аз табассуми вай ҳам навозиш ва ҳам маломат ва дилсӯзӣ эҳсос кардам. Дар ҷашмонаш ашк ҳалқа зад ва дар як мича задан ду ҷашми сиёҳ ду коса об гашт. Бо хичолат рӯй аз ман гардонду гуфт:

– Тамошои зӯр нишон додед, – аммо дар ин гуфта низ таъна не, бештар тараҳҳум ҳис карда мешуд.

Ман ба ҷашми вай рост нигаристам. Ӯ ягона касе буд, ки ман ба рӯяш бехичолат нигариста метавонистам, дар назди вай вичдонам пок, гуноҳам авфпазир буд.

– Шумо баромада омадед... хаёлам ба ҳазор күй рафт... Зиқ шудам, – гуфт вай гилаомез чашмонашро гардонда. – Сонй ба шаҳр омадем, ман ба деха рафтам... Ба дилам ҳеч чиз намегунчид... Модарам қати ҷанг кардам... Ҳамаашон ҳайрон шуданд.

– Ҷанг кардед? Барои чӣ?

– Барои чӣ! – вай бо нозу нузҳои ширин ва эркагиҳои ба худаш зебанд маро сарфароз мекард. – Барои шумо... Рост. Чӣ ин қадар бечораро гаранг мекунед, гуфтам. «Бӯғчаатро гиру рав, дафъи муминон шав», гуфт.

– Наход?.. Акнун чӣ кор мекунед? – намедонистам, ки ин чуръати вай курсанд шавам ё ҳафа, аммо аз ваҷҳи дилмониаш бо модар саҳт ба ташвиш афтодам. Медонистам, ки ин ҳодиса барои вай андӯҳи қалон аст.

– Чӣ кор мекардам, ба ҳонаи шумо меравам, – шӯҳӣ мекард вай.

– Не, бешӯҳӣ мепурсам, чӣ кор мекунем? Охир берозигии онҳо...

– Надонам, охираш чӣ мешавад... Ҳудо зад-чӣ, розӣ мешудагистанд? – вай таҳмин намекард, балки аз ман мепурсид. Розӣ нашаванд, ман ҳам ба хостагии онҳо розӣ намешавам.

Нигоҳи миннатдори маро дид, аз ин густоҳиаш хичолат кашидагӣ барин бо шӯҳӣ ҳандид.

Баъд ману вай аз пиёдагард қадамзанон то канори шаҳр, домани теппаҳо рафта омадем, ҳамаи гапҳои дар диламон гуншудагиро гуфтем, барои оянда баъзе таҳмину реҷаҳо кашидем.

Сӯҳбати имрӯза ба ҷароҳати дили ман марҳам шуд. Дараҳти умеди ман аз беобӣ бемаҳал ҳазонрез гашта буд, аммо Рухсора ба он ҷӯй оби равон оварду дигарбора ба нашъунамо сар кард. Дар дилам аз нав умеди тоза, боварӣ ва иқтидор ба кору вазифа, ба фардо пайдо шуд.

– Хостгор гуфтагӣ, агар ҷазман бошад, ҷарҳ зада меомад. Хостгорҳои шумо дигар хел будаанд, – гуфт вай гӯё дар омади гап.

Ман ба ҷои ҷавоб нимтабассум кардам. Вай фаҳмидани буд, ки ҳоло хостгор фиристоданиам ё не, бинобар ба даҳонам нигарон шуд.

– Вай воқеа камтар аз ёдашон равад, кӯҳна шавад.

Дар ҳақиқат ҳоли ҳозир ба дадаамно аз ин хусус даҳон кушода намешавад, алами он хостгорӣ аз дилашон нарафтааст.

– Агар аз дастам меомад, ҳар рӯз як бор хостгор мефиристодам. Аммо чӣ кор қунам?

– Инобатро дидед?

Рухсора ҷавоби инкор гирифта, зери лаб ҳандидагӣ барин шуд. Ба ман ҷунин намуд, ки вай аз ягон сир боҳабар аст.

– Чӣ гап, тинҷӣ охир? – лоқайд, **бо** як оҳанги сард пурсидам.

– Гуфта будам-ку, дар шаҳр як амакам ҳастанд. Ҳамон кас аз ман шумора пурсиданд, – гуфт вай андаке сурҳ шуда, бо изтироб. – Инобатон ба он кас гуфтаанд.

– Ман худам ҳам як бор ба назди амакатон рафтани будам. Ана, ин ғавғоҳо пеш омаду сарҳисобамро гум кардам.

– Акаи Манучеҳр ба шумо ҳеч чиз нагуфтанд? – бесаброна сухани маро бурид вай.

– Ҳа, гуфт, – гуфтам ман хабари маҷлисро дар назар дошта. Бо зарда даст афшондам.

– Аз афташ, худо оҳатона шунидагӣ барин, – асроромез табассум мекард вай.

– Ҷӣ гап? – пурсиdam ман бо тааҷҷуб, балки ҳавотиромез...

– Ҳамту, худам, – сиреро пинҳон карданаш аён шуд, аммо дигар гӯй гуфта исрор накардам.

Нимаи дуюми моҳи декабр ҳаво сард гашта, баъзан шамоли изгрин аз тарафи кӯҳ барфи майдон мөвтард. Маълум буд, ки ба кӯҳҳои атроф барф мебориду гардаш то ба шаҳр мерасид. Аёсаш сару рӯи қасро алмос барин мебуррид. Сурати ҳамонрӯзai Рухсора ҳамеша дар пешни назарам дар сараш тоқии парча, аз болои он рӯмоли шоли тагаш сиёҳу гулҳои коса-косааш сурху сабз. Як нӯги рӯмолро аз таги гулӯяш гирифта ба китфаши партофтааст. Ҷашмони ў ҳамеша ба ягон нуқта банд, ҷиддӣ, ба ман ҳамеша бо савол менигаристанд; лабони борикаш саҳл ва фарқаш рост күшодагӣ, як даста мӯяш аз пешонӣ ҳамида, абрӯ ва ҷашми чапашро андаке пинҳон карда гузаштааст. Дар тӯли ин чор-панҷ моҳи охир қомати вай расотар шудааст ё лоғар гаштаасту дар назар қадбаланд менамояд.

Аз Рухсора чудо шуда, ҳамон рӯз баъди пешин ба кор рафтам.

Соат наздик ба шаш буд. Мо аз маҷлиси комсомолӣ баромадем. Аз дар берун шудему якторӣ сигор даргиронда, ҳомӯш ба роҳ афтодем. Аз ваҷҳи ҷазогирии ман Манучеҳр ҳам ноҳуш, худро гунаҳгор барин мешумурд. Ман вазъияти ўро ҳис мекунам, имкони сафед кардани ман набуд, гуноҳам таъин, пеш аз ин ҳам дар шумораи комсомолони намуна ва фаъол набудам. Аммо вай гунаҳгор барин ба рӯи ман нигоҳ намекард, агар ман ба рӯи вай нигоҳ кардани шавам, нигоҳашро мегурезонд. Маҷlis - маҷlis аст. Алалхусус маҷлисе, ки дар он гуноҳи одамро муҳокима мекунанд, як навъ суди рафиқона аст. Суд эҳсосоти шахсро, таъсири шароити гуногун, муносибатҳо, ақида ва афкори қасро ба инобат намегирад.

Дастҳо ба киса, сармонро аз гиребони палто ба дарун қашида ҳомӯш мерафтем. Осмон соф бошад ҳам, ҳаво хунук, замин яҳ кардагӣ. Шаби дарози зимистон аллакай ба шаҳр доман паҳн карда, ҷароғҳо ва лавҳаҳои электрикӣ дар ҳавои губоролуд хира метофтанд. Таассуроти вазнин ва ногувори муҳокима, ҷазогирии ман ба ҳар ду ҳам маҷоли сухан гуфтан намедод. Манучеҳр нағз медонист, ки ба ман тасаллӣ додан баробари дашном додан аст. Тасаллӣ ва тасаллибахшро хуш намекунам.

Пештар таҳмин карда бошам, акнун боварӣ пайдо намудам, ки ба комёбихои нахустин ва фазлу дониши нокирои худ гарра шуда, дӯстону ҳамкоронро ранҷондаам. Ба ҳар ҳол онҳо аксар ки ѿ будани маро аниқ надонанд ҳам, аз ғайбат, аз гапу қалочаи ину он дар ҳусуси ман ақидаашон ҷандон нағз набудааст. Баъзан бо беътиноӣ, баъзан бо қатъияти якравона ва ҳуддонамӣ баъзеҳоро лат дода бошам, онҳо ҳам чун саргине, ки як дег ошро ҳаром мекунад, кори худро кардаанд. Ғайр аз ду-се нафар касе напурсид, ки гуноҳи ман чист?

– Чои мулхиза не, гап заданат даркор буд, –риштаи хаёламро бурид Манучехр. – Нина дуруст гуфт, тақдират ҳал мешаваду ту бошӣ ба даҳанат об гирифта шиштӣ.

Ман ба чои ҷавоб додан сарамро бештар ба даруни гиребони палто қашидаму қадамамро тез кардам. Ҳаёти ман вақтҳои охир аз силсилаи нокомиҳо иборат гашта, рости гап, баъзан барои ин нобарориҳо киро гунаҳгор карданамро намедонистам. Наход, ки як умр номуроси бебарор монам? Албатта бо дурӯғ, бо соҳтакориҳо носозгорӣ ҳам қайфияте дорад, аммо ман як умр дар шиканҷаи бебарорӣ зиндагӣ кардан намехоҳам. Ҷӣ бояд кард? Баъзан ҳам аз худам, ҳам аз атрофиёнам безор мешудам. Ана, ҳамин тарик, принципҳои зиндагиро, ки аслан дар ин боб ҳеч чизро намедонистам, таҳлил ва таҳқиқ карданӣ мешудам. Ҷаро ман, донишҷӯи аълоҳон, пурсабр дар байни ҳамкурсон баобрӯй якбора ба кор ношоям шудам?! Кошкӣ, ман он вақт ба ин савол ҷавоби аниқ ва саҳеҳ медоштам. Ин гуна хулосаҳои сарсарӣ ва берабт ҳамеша ҳангоми ягон нокомӣ дар сари ман ба ракс медаромаду сонӣ монанди дуди сигоре, ки хонаро пур кардааст, оҳиста парешон мешавад.

Дар сари ҷорраҳаи хобгоҳ Рухсораю Инобат ба мо нигарон буданд.

– Ҷӣ шуд? – ҳарду баробар ба ману Манучехр рӯ оварданд.

Манучехр даст афшонда, кирои ғам ҳӯрдан не, гуфтани шуд.

– Танбехи саҳт, – гуфтам ман бо малолат noctor табассум карда. Дар дилам Манучехро маломат кардам, ки беҳуда духтаронро аз ин сир огоҳ кардааст.

– Барои ҳамун аракҳӯрӣ? – пурсид оҳиста Рухсора ғолибан бо ҳайрат.

Сараввал ба саволи вай ҳеч, кас ҷавоб надод, ҳама ҳомӯш будем.

– Аракҳӯрӣ... – гуфт Манучехр. Сонӣ илова кард: – Аракҳӯрӣ, бемории қадом як донишҷӯй, шикояти дадаатон, гилаи ҷингилаи рафиқон, – ҳамаашро ба ришта қашиданд.

– Парво накунед, ин тарафааш нағз мешавад, – сухани ӯро бурид Инобат.

– Як сол нагузашта боз об бо лаби ҷӯй баробар.

Вай сухани Ҷӯразодаро гуфт. Ҷӯразода ҳам дар пахта маҳз ҳамин маъниро ва бо ҳамин мақол гуфта буданд. Одамони хуб аз бисёр ҷиҳатҳо ба яқдигар монанданд, ҳатто суханашон ҳам аз як ҷо мебарояд. Ҷӯразода вақте ки як ҳафта барин омада, ҳамроҳи ман дар пахтазор буданд, ҳамин гапро гуфта, таъкид карданд, ки ҳарчи зудтар ба кафедра, ба кори дарсгӯй гузаронданианд. Ман ҳаргиз инро аз он кас таманно накарда будам, худашон гуфтаанд, ки шумо ба кафедра зарурд.

– Ҳайр, рафтем, – баъди лаҳзае сукути умумӣ Инобат ба роҳ ҳидоят кард ва дар ҷавоби нигоҳи саволомеаи ман маънидорона табассум намуду гуфт: – Мегӯянд-ку, ғам нахӯр, аз қафои ҳар як гиря ҳанда меояд. Шумора ба як ҷое мебарем, ки ... – дилбарона пошнаҳояшро тақ-тақ ба замин зада, аз хушхабаре мужда медод вай. Дар равшани ҷароғи офтобӣ дандонҳои сап-сафеди вай ҷило дода аҷаб не, дили Манучехро боз бештар ба шӯр оварда бошанд.

Ман ҳамчунон саволомез ба Манучехр нигаристам.

– «Вақти гулу рӯзи шодмонӣ омад, сармо шуду вақти меҳрубонӣ омад» вай ба илҳом омада, замзамаашро сар карду ҷавоби аниқ надод.

Ман ҳавсалай шӯҳиу базлагӯй надоштам, бинобар он бо нигоҳи хаста ва лоқайд ба Рухсора нигаристам, аммо вай ба аломати «намедонам» сар

чунбонд. Вале чашмони ростгүяш, табассуми ба дигарон ноаён, лекин ба ман ҳамеша маълуми вай гувоҳӣ медоданд, ки аз сире боҳабар аст.

– Худаш чӣ гап? Ба кучо меравем? – пурсиdam оқибат дилтангона бо андаке асабоният.

– Гӯям? – ҳанӯз ҳам шӯхиашро бас накарда, ба Манучехр нигарист Инобат. Сонӣ ҷавоби ўро нигарон нашуда гуфт: – Агар ба хонаи Рухсора-ино барем, меравед? Ба хонаи ягон ҳеши наздикашон? Домодашонро дида монанд?

– Беҳазл гап занед, Инобат.

– Беҳазл мегӯям.

– Ҳама гапро дар ҳамон ҷо мефаҳмӣ, биё рафтем, – гуфт Манучехр аз бозуи ман гирифта раҳакӣ шуда. – Ин қадар дилтангӣ накун.

Аммо ба кучо равонаанд, аллакай пай бурдам.

– Гӯй аввал, набошад, намеравам, – раҳравон эътиroz кардам.

– Ба хонаи амаки Рухсора меравем. Ба меҳмонӣ таклиф карданд. Гапро пур акуну омадан гир, – гуфт Манучехр ҳам аз инчиқии ман зарда карда. Сипас ҳамроҳи Инобат пеш даромада раҳакӣ шуд.

Ману Рухсора оҳиста ба онҳо пайравӣ кардем..

Қаҳрам омаду дигар пурсуков накардам. Ҳеч намефаҳмидам, ки амаки Рухсора барон чӣ моро ба меҳмонӣ таклиф мекардааст. Аслан, вай одам дар чӣ бобате аз додараш дадаи Рухсора ранцида, аз деҳа саргурез шудагӣ. Боре Рухсора ҳамин хел гуфта буд. Ҳарчанд падари Рухсора кӯшиш мекардааст, буғзи дили бародарашро барорад, ба гузашта салавот гӯянд, аммо ин қас расман равую қунанд ҳам, ҷандон часпон набудаанд. Акнун омада-омада ҳушдори духтари додарашонро ба меҳмонӣ хостаанд! Мурғи пухтагиро ҳанда мегирад!

Шубҳаю андешаҳои маро пай бурд магар, Рухсора шарҳ дод.

– Амаки Худойдод гуфтаанд, ки имшаб ҳамаамон ба хонаашон таклиф. Ҳӯ, рӯзи аввал... дар ёдатон? Бегоҳӣ маро гирёндед? Сонӣ ба хонаашон рафтам?

– Медонам. Аммо ҳеч, намефаҳмам, он қас барои чӣ моро ба меҳмонӣ таклиф кардаанд? Ё бо супориши дадаатон?

– Не-е, агар дадаам ягон гап гӯянд ҳам, ин қас дилҳоҳаш те, мегӯянд. Шумо намедонед, амакам одами акоиб. Ҳоло ҳамгап шавед, сонӣ мефаҳмад. Он қас ба ман доим биё, мегӯянду ҳудам намеравам. Духтари ҳудашон барин нағз мебинанд.

– Дадаатон «нарав» мегуфтагистанд?

Аз пеши гастроном мегузаштем, Манучехр «ҳозир» гуфта ба магазин даромаду лаҳзае нагузашта дар даст ҷизе қоғазпеч баромад.

Мо кӯчаро бурида гузашта, ба маҳалла ворид гаштем. Дарҳол ба машомҳо бӯи дуди мӯрӣ ва зирбаки ош омад. Дар шаҳр одам баъзан ҳамин нишонаҳои муқаррарии зиндагии деҳаро ҳам ёд мекунад, дуди мӯриро бинад ҳам, дилаш гум мезанад.

## 15. ҲАҚИҚАТИ ОДДӢ

Ҳавлии амаки Рухсора сарбунаи он маҳалла набошад ҳам, имораташ хушсохту хушнамуд ва саҳнаш сердолу дараҳт буд. Аз дарвоза даромадему сири ҳамаи ин гапу кор ба ман равshan шуд. Моро Ҷаводзода пешвоз гирифтанд. Амаки Ҳудойдоди Рухсора муаллим Ҷаводзода будаанд. Дар бемористон ман ҳам як даҳан номашонро напурсидаам. Одатан, дар мо номи пиронро ба забон гирифтан беадабӣ, «бобо», «камак», «муаллим» мегӯянд. Рухсора ҳам ягон бор фамилияшонро ба забон нагирифт. Он кас дар кӯча Инобатро дида, маро пурсанд, вай гуфтааст, ки сараш дар ғавғо, ёрдам кунед. Сонӣ ҳамроҳи Манучехр ба хонаи он кас омадаанд, маслиҳат кардаанд. Ман ҳам, Рухсора ҳам бехабар. Ҷаводзода аз Рухсора ҳам дар ин хусус гап пурсидаанд, аммо ман қатӣ шинос буданашонро изҳор накардаанд.

Он касро дида, воҳӯйӣ кардему ба ёдам расид, ки чӣ хел баъди бо ситеза дар беморхона дуҳтарашонро ранҷонда фиристодан муаллим пушаймон гашта, ба ҷашмашон об гирифта буданд... Инчиқиҳои пирӣ будааст, баъзе пирон кӯдак барин зуд аз карда пушаймон мешаванд.

Хурсандии Ҷаводзода ҳамон шаб ҳадду ҳудуд надошт. Маро ба кучо шинонданашонро намедонистанд. Ҳеч гумон надоштам, ки мӯйсафед ин қадар ба ман дилбастагӣ доранд. Аз муҳаббати он кас хичил будам, ки як бор аз аҳволашон ҳабар нагирифтам. Гила карданд, гилаашон ҷой дошт ва ман ба ҷуз узргӯй ҷораи дигар надоштам.

Мизро калон кушоданду дастархон партофтанд. Тайёриашонро дидагӣ буданд, ки зуд дар рӯи дастархон нозу неъмат - қабобу самбусаҳои варақӣ, салатҳои гуногун, ҳӯрданӣ - аз мурғ то моҳӣ пайдо шуд. Дар як сабӯ шароби сурҳи дастӣ оварданд.

– Шароби ноб аз ангури боғчай ҳудамон, – шарҳ доданд муаллим.

Дуҳтарон дар поёntари миз ғун шуда, ба гапи ҳуд машғул буданд. Онҳо дуҳтари муаллимро миёнагир карда, аз даҳони вай нақли шавқоваре мешуниданд. Дуҳтарак зуд-зуд аз пеши онҳо барҳоста, ба ошхона мерафту дар даст ягон хел таом, салат ё ҷойники ҷойи тозадам бармегашт. Сипас боз амонат нишаста, нақлашро давом медод. Вай ҳоло фарбехтар шуда, ба рухсорааш сурҳӣ дамидаст, ҷашмонаш маҳмур - як дуҳтари нозанин гаштааст.

Манучехр қиссаи маҷлисро гуфта, маро андаке оташин кард. Ҷаводзода ҳомӯш гӯш карданду насиҳатомез гуфтанд:

– Ҳеч гап не, асп чор пой дораду боз пешпо меҳӯрад. Баъд аз ин ҳушёр мешавед.

Дигар дар ин бора гап кушода нашуд. Муаллим ба пиёлаҳо шароби ноб рехтаний буданд, Манучехр дasti он касро боздошту барҳоста, аз қисай палтоаш як шиша коняқ гирифт.

– Э, ин коратон бехуда, – эътиroz карданд муаллим. – Ба мани мӯйсафед ин носи шумо баландӣ мекунад.

– Кам-камакак амак, – исрор кард Манучехр ва шишаро кушода, ба назди муаллим гузошту ба ман хитобан гуфт: – Доғи шароба бо шароб мешӯем.

Ман аз қаҳр суп-сурҳ гаштам.

Баъди ду - се қадаҳ нӯшиданамон як сӯҳбати озод, табиӣ ва дилҷӯ барпо гашт. Дуҳтарон азбаски наменӯшанд, ба гапу кори ҳуд саргарм буданд.

– Гап ҳамин, Вафо, – муаллим қадаҳи навбатиро нұшонданду бо овози паст, ки фақат ба ману Манучехр шунаво буд, бори аввал «ту-ту» гүён ба ман рұ оварданд. – Ман аз өниби ту ба Ҳалқасой рафтам. Худата нағз медидал, барои ҳамин хостгорй рафтам. Набошад... – муаллим давоми суханашонро нагуфтанду рұ турш кардан. – Ҳамааш соз шуд, гапро пазондам. Онҳо нафақмида, кора чигил кардагй. Акнун тайёрии тұя бин. Вақтатро ёбу рафта падара биёр... Ду-се кас биёнд, даҳан-баста карда монем. Сонй фурсат ёфта, тұятро мегузаронй. Ҳоло чиҳози дұхтар ҳам тайёр не.

– Ташаккур, муаллим... То зиндаам некиатон аз ёд намеравад, – гуфтам ман аз замин چашм набардошта, бо каме хичолат.

– Барои ин кор то охирин қатрааш нұшидан даркор, – Манучехр ин гапро бо овози баланд гуфту диққати дұхтарон ба сұи мо қалб шуд. Вай шишаро гирифта ба қадаҳхо шароб рехт. Лахзае хомұш мондем. Ҳар яке ҳис мекард, ки дар ин хел маврид ҳеч як сухан түгёни дилро ифода карда наметавонад.

Баъди таом шеърхонй, рақсу суруд сар шуд. Ҳар яке хунари худро нишон медод. Җаводзода шеърхой латиф меҳондан. Ҳоло ба ман шеърхой солжо боз медонистагиам фавқулодда таъсири зұр мерасондан. Махсусан, ин рубоии Ҳайёмро муаллим пуртасыр хондан:

Ёрон, чу ба иттифоқ меод кунед,  
Худро ба ҹамоли яқдигар шод кунед.  
Соқй чу май муғона бар каф гирад,  
Бечора маро ҳам ба дуо ёд кунед.

Сипас Манучехр рубоб хосту асбобро ба дасташ дода буданд, суруде сар кард, ки нақароти онро ҳама баробар такрор кардем:

Нимишабон субҳро майли дамидан диҳам...

Ин шаб аз шабҳои такрорношудани ҳаёти ман буд. Бори аввал ман суруди Рұксораро гүш кардам. Баъди таронаҳои Манучехр муаллим рубобро ба вай дода, хоҳиши кардан, ки яғон чиз хонад. Ман хомұш табассум мекардам, аз хунараш сирф бехабар будам.

– Як бор «Муночот»-а зан, – хоҳиши кардан он кас. Сонй ба мо рұ оварда гуфтанд: – Ҳар бор биёд, як раҳ «Муночот»-а навоз, мегүям.

Рұксора сараввал аз шарм ё изтироб каме ноұқдабароёна навохтагй барин намуд, аммо то рафт ҹуръат гирифта, ангуштони нозукаш рұи пардаҳои рубоб ба рақс даромад. Рости гап, ман мағтуни рубобнавозии вай гашта, ба савти изтиробангези он кам диққат кардам. Баъд бо талаби муаллим суруд сар кард. Ба гүш овозаш аввал маҳину noctur шунида шуд. Ҳатто каме гирифтагй барин буд. Лахзае нагузашта савти гуворо ва лаҳни дилнишини вай ҳамаи моро ба худ қазб кард.

Вай менавохту месуруд, овозаш гоҳ баланду гоҳ паст мешуд, аммо пайваста ба нотаҳои баланд бозмегашт, хомұш мемонд ва боз баргашта ба авчи аввала мерасид. Аз як банд ба банди дигар гардишҳои диловез дошт, ки бароят дилрас ва табиӣ мебаромаданд. Агар дар ин мағфил мусиқишиносе мебуд, аз ин сопранои лирикий дилқаш, табиӣ ва носуфта ангушти ҳайрат мегазид. Суханони вай аз мағзи дилу чон берун меомаданд:

Ду-се рұзест бўи гул наомад-е,  
Садои хониши булбул наомад,  
Равед аз боғбони гул бипурсед,

Чаро булбул ба сайри гул наомад-е?

Ин таронаро ман борҳо аз ҳофизони қасбӣ шунида будам, аммо Рухсора онро дигаргуна, бо як оҳангӣ махсуси худаш ёфта, афсункорона меҳонд. Ҳавояш қадре вазнин, бо лаҳни дарднок, гӯё худ ба худ ҳасрат мекарда бошад, дилу ҷонро гудоз дода, тараннум мекард:

Гаҳе дар дил, гаҳе дар дида бошӣ,  
Диламро хун куну ёр, зинда бошӣ.

Ҳама ҳомӯш, саропо гӯшу ҳуш гашта будем. Аз дилам гузашт, ки дар байни мардуми мо чӣ қадар соҳибҳунарони бисёр ҳастанд, аммо ба монанди Рухсора ба ғайр аз наздиқонашон каси дигар аз ҳунари онҳо хабар надорад. Баъзе бочуръаташон ба саҳна набароянд, дигар ҳама ҳомӯш мегарданд.

Рухсора сурудашро поён кард. Суханони таҳсин ва дарҳостҳои самимӣ баланд шуданд:

– Офарин! Кам нашав!  
– Фам набинед! Ҷуфт шавад!

Вай шармида, рӯяшро бо дастонаш пӯшид. Гӯё тамоми ҳостиаш даргирифту шӯълаи ин оташ аз байни ангуштонаш забона мезад. Баъд рангаш канд, дасташро аз рӯяш фуроварда, хичолаткашон табассум кард, гӯё дар сари шавқ сухани густохонае гуфта бошад, ҷашмонаш узр мегуфтанд. Ҷаводзода мамнун ба рӯи вай нигаристанд:

– Рубоби ман додагӣ дар деха ё дар ҳамин ҷо?  
– Дар деха, наовардаам.

– Ин Рухсора аз хурдиаш ҳамаро қоил мекард. Муаллимон зорӣ мекарданд, ки дар консерти ҳаваскорони мактаб суруд хонад, не, аз саҳна метарсад.

– Аз саҳна нею аз гапи мардум метарсидагистанд? – гуфт Манучехр.  
– Ҳа, баъзе одати ганда дорем, – гуфтанд муаллим.

Рухсора рубобро ба Манучехр дароз кард, аммо ҳама бо як овоз аз ӯ ҳоҳиш карданд, ки боз ягон чиз хонад. Ба ман ҷунин намуд, ки дар синаи вай мавчи суруд талотум мекунаду роҳи берун шуданро мечӯяд. Аз суруди вай дилҳои мо бо фараҳ ва эҳсосоти ширину гуворо лабрез мегашт. Вай месуруду ман ҳаёлан гоҳ дар марғзорони деха, гоҳ дар бағали қӯҳҳои обшор сайд мекардам. Дар суруди вай ҳам ҳусну нафосати табиат, ҳам орзуҳои ҷавонӣ, ҳам дард ва ҳам шодмонӣ буд. Ҳар як сухани тарона ҷунон бо дард ларзида, аз дили духтар берун меомад, ки вуҷуди кас зир-зир мекард, Бехуда намегӯянд, ки духтар синаи меҳр аст. Одами бегам ва бедард ҳаргиз ин хел суруда наметавонад... Ман дар домани ҳамин ғуна изтиробҳо мисли афсунзадае, ё сурати деворе шаҳ шуда будам. Ҳама ҷашму гӯш ба вай, аммо ӯ ба ҳеч кас нанигариста, гӯё худ ба худ роз мегуфта бошад, меҳонд:

Биё дар оташи ғамҳо бисӯзем,  
Даруни ашки мотамҳо бисӯзем,  
Биё по бар сари дунё гузорем,  
Миёни ҷашми одамҳо бисӯзем.

Суруди ӯро гӯш мекардаму ҳаёлам дар ким-куҷоҳо парвоз дошт. Ин таронаҳо маро ба олами орзую армонҳои наврасиам мебурд... Даҳти Баҳорикор, шабҳои хирманкӯбӣ, моҳи дуҳафтаи тамоме, ки аз қафои хирманҳо мебаромад, аз пеши назарам мегузаштанд. Аспҳои хирманкӯб ҳастаҳолона

якта-якта пой мепартофтанд, маро дар болои зин хоб мебурд. Аз дуродур суруди даравгардухтарон ба гӯш мерасид... Санъат ва адабиёт дар дили одам як навъ чашмаи меҳру шафоат мекушояд, ӯро аз дуруштию дилсаҳтӣ, норостӣ ва бешармӣ дур мекунад, ҳассостарин торҳои нозук ва начиби вучуди одамиро ба ҷунбиш меоварад.

Ҳамон шаб дар хонаи Ҷаводзода қариб то соати дувоздаҳ нишастем. Бо таклифи муаллим ва исрори духтарашон Рӯҳсора дар хонаи онҳо хоб карданӣ шуд. Мо Инобатро гусел кардему пиёда ба сӯи хобгоҳ меомадем. Манучехр гоҳ замзама мекард, гоҳе ба гап даромада, маро дарди сар медод. Гӯшам ба вай, аммо фикрам ба андешаҳои дигар банд буд. Ҳешовандони Рӯҳсора, пеш аз он ки ба Ҷаводзода розигӣ диҳанд, ба деҳаи мо рафта, аз мардум ки ё будани тӯбу тухмаи моро пурсидаанд. Муаллим инро ба ман гуфтанд, ҳатто ҳуди Рӯҳсора бехабар будааст.

– Баъди пахта Рӯҳсора... пай бурдӣ, саду ҳаштод дараҷа дигар шудаст! – дар таги гӯшам дод мезад Манучехр. – Ман акнун аз вай дилпур... Ҷӣ гуфтӣ?...

– Ман ҳам, – суханро мухтасар кардам, то ки ҳомӯш гардаду ба фикру андешаҳои ман ҳалал нарасонад.

Ман чиро фикр мекардам?

Агар гӯям, ки баъди тамом кардани институт, ман ба мактаби ҳаёту зиндагӣ дохил шудам, сипас, ҳоло семестри аввалини онро ҷамъбаст кардам. Намедонам аз имтиҳони аввалини дорулфунуни ҳаёт гузаштам ё не? Ҷӣ баҳо гирифтам? Агар худам одилона ба худам баҳо диҳам, ба ҷуз муҳаббати Рӯҳсора, алҳол аз ҳамаи фанҳо баҳоям «2». Аммо гап дар сари баҳо не. Аз ҳама муҳимаш дониш, фаҳмиш ва таҷриба аст. Ҳамаи ин сабақи аввалини зиндагӣ аст ва набояд барои ман беасар бошад... Манучехр мегӯяд, ки Рӯҳсора дигар шудааст. Чаро дигар шуд, инашро гуфта наметавонад. Аслан, вай дигар нашудааст, фақат ки ё будани маро донист, шинохт. Ба фикрам, одамон агар бо ҳам созгорӣ накунанд, ҳамчиҳат набошанд, ин нишонаи он аст, ки онҳо яқдигарро нағз намешиносанд.

Инак, саргузашти ман поён ёфт. Тафсилоти тӯямонро навиштан ҳеч зарурате надорад. Ҳамаи тӯйҳо қариб ба яқдигар монанд. Тӯи мо ҳам мисли тӯйҳои дигар, нимзамонавию ниманъянавӣ буда, барои дигарон ягон навӣ надошт. Аҷаб не, баъзеҳо гӯянд, ки ин қиссаи муҳаббат ҳам нав не, борҳо адибони заковатманд дар ин мавзӯъ навиштаанд ва боз навиштани он ҳочат набуд. Дуруст, лекин як ҷиҳат дорад, ки аз он сарфи назар кардан мушкил: дар зиндагӣ ин ҳақиқати оддиро ҳар кас бояд ба тарзи худ қашф кунад.

1974 – 1975.

## **МУНДАРИЧА**

Муҳаммадҷон Шакурӣ. ЗАРРАҲОИ ОДАМИЯТ	5
1. ДУХТАРЕ АЗ ҲАЛҚАСОЙ .....	26
2. РУҲСОРА .....	40
3. ЯК ҶАДАМИ БОҶУРЪАТ .....	46
4. МУАЛЛИМ ҶЎРАЗОДА .....	53
5. АЗ ГУЛ БЎЮ АЗ КАҲ ДУД .....	60
6. ДАРОЗИИ ШАБРО АЗ БЕМОР ПУРС .....	69
7. РЎЗҲОИ ДИГАР, СЎЗҲОИ ДИГАР .....	83
8. АЙЁМИ ИШҚ .....	92
9. АҶАБ СИРУ САВДОҲО .....	100
10. МАНУЧЕҲР .....	106
11. ОСТОНАИ ДУХТАРДОР БАЛАНД АСТ!	113
12. ХОСТГОРӢ .....	123
13. ОСМОН ДАР ҲАМА ҶО ЯКРАНГ НЕСТ!	137
14. АНДЕШАҲОИ РОҲИ ЗИНДАГӢ .....	148
15. ҲАҚИҚАТИ ОДДӢ .....	161

## **БАҲРОМ ФИРӮЗ**

**РУҲСОРА**

*Қисса*

**Китобро «Маҳфили илми тоҷикшиносӣ»-и ТҶҲ  
«Олами китоб» ба нашр тайёр намудааст.**

**Муҳаррир**  
**Чопи компьютерии**  
**Саҳифабанд**  
**Мусаххех**

**Ҳокими АЗИЗ**  
**Нодира НОСИРИ**  
**Фармон РУСТАМ**  
**Сиддиқи МУБОРАК**